

УМАР САФАР

**БИГҰ, ТАРОНА
БИМОНАД!..**

(Нақде бар сурудаҳои САЛИМИ ХАТЛОНӢ)

Душанбе

КВД «Комбинати полиграфии шаҳри Душанбе»
2016

**ББК 84 Тоҷик 7-4 + 72.3
C-35**

Муҳаррири масъул: *МУҲАРРАМ ҚОДИРӢ*

**Умар Сафар. БИГӮ, ТАРОНА БИМОНАД!.. (Накдे
бар сурудаҳои Салими Хатлонӣ). Душанбе: «?????»-2016, -?
саҳ.**

Китобе, ки манзури хонандагони гиромӣ мегардад,
фарогири андешаҳои таҳқиқотӣ перомуни сурудаҳои
шоири маҳбуб Салими Хатлонӣ мебошад.

© Умар Сафар, 2016

САРНАВИШТ

Мурдагон...

Абадхуфтагони кафантүшанд!

Зиндагон...

Тамошогароне...

Кафандузду кафанфурӯшанд!

Онон ва инон...

Бар ҳоли ҳам ҳайронанд!

Вайронагари ҷаҳони ободанд!

Ободгари ҷаҳони вайронанд!

МУНДАРИЧА

- Пешгуфттор.....
- Дар масири боду борон.....
- Дар нухуфти созхову розҳо.....
- Гилояҳои дардангез.....
- Шефтагии сафар дар сарзаминҳои қадим.....
- Поёни нопадидор
- Фехристи адабиёт.....
- Баргузидаи ашъор.....

ПЕШГУФТОР

Сухан аз шеъру арзишмандии нақши он дар чомеаи башарӣ ба миён гузоштан ҳамеша андешабарангез аст. Шеърро нерӯест хурӯшону тӯфанда, ҷаззобу шефтагар, ки бо дидори нахустин эҳсосу авотифи хуфта дар ниходро бедор месозад.

Ҳастагии рӯҳиву парешонӣ, афсурдагиҳо фурӯ мерезанд ва ҳиссе нишотангезу равшан вучуди моро саршор менамояд.

Дар лаҳазоте, ки мо гирифтори чунин ҳолате ҳастем, андешаи сипосомезе ба зеҳн мерасад, ки чи нозебо буд ҳастии башар, агар шеър набуд.

Шеър ба гунае дар матну батни зиндагии мо нуфуз кардаву бо мазҳари рӯзгори мо оmezish пайдо намуда, ки тасаввuri зистану будан бе вучуди он муҳол аст.

Аз ҷониби дигар пурсише ба зуҳур мерасад, ки шеър чист ва чи аносире сабабгори ин ҳама шӯру қашандагии гирдобори он аст?

Дар имтидоди замон мардуми зиёде аз шумори муҳаққиқону пажӯҳандагон, аҳли адаб, шоирону файласуфон талош варзидаанд, то ба ин суол посухи дақиқу итмионбахш диханд. Мутаассифона касе то ба имрӯз ба посухи ҷомеъу комил даст наёftааст.

Вале саъю қӯшиши эшон ҳадар нарафта. Ҳирмане аз китобу рисолаҳо дар перомуни шеъру чистии он мунташир гардида, ки ҳар як дар шинохту маърифати ҷаҳони оғариниш муҳиму корсозанд. Бо нашри ҳар китобе равзанаи тозае дар ҳарими сухан боз мегардад. Гӯшаҳои нопадидоре парда аз руҳ қанор мезананд.

Албатта ҳарфи науву тоза гуфтан перомуни ин баҳс мушкилу ағлаб номумкин аст, аммо ба гумони мо шунидани такроргуфтаҳо низ нисбати шеъру шоирӣ дилҳоҳу пазируфтанист...

Шеъри муосири тоҷик дар масири ҳазораи дуввумини худ қарор дорад. Дар ҳоле ки сайёраи мо ба шевай

саросемаворе тағири симову сурат мекунад, адабиёт низ дар садад аст, дар раванди умумии таҳаввулу тағиир, ҳамгоми замон бошад.

Дарвоқеъ, имрӯз, дар сафхай ойинаи як қитъашеър аст, ки мо симои ҷаҳоне дар ҳоли дигаргуниву тағиирро шоҳид мешавем. Чунин ба назар мерасад, ки ҳамзамон ҷаҳон ҳам бо хеш шеърро низ раҳнамуни сарзамиňҳои номакшүф месозад.

Дар ин миён шевай кори шоири тоҷик дар кори эҷоду оғариниш тағиир намуда. Шеъри тоҷик таҷрибаҳову усулҳои муҳталифоро аз сар гузаронида, ки дар ниҳоят сабабгори камолу пешрафти шеър гардидаанд.

Дар пайванд бо ин мавзӯъ номуносиб нест, агар чанд нуктае дар атрофи вижагиҳои замони имрӯз ва нақши адабиёт дар ошноиву ислоҳу камоли он гуфта шавад.

Дунёе, ки конуни буду боши мост, дунёи дуқутбист: Фарбу Шарқ. Маълум нест, дар чи замону маконе барои нахустин бор аҳли таҳқиқ дунёро чунин тақсимбандӣ намудаанд, valee ин гурӯҳбандӣ дар давоми асрҳои дароз ба ин ду мағҳум ё истилоҳи сиёсӣ (ё ҷуғрофӣ ё ...) ба андозае шукӯҳу шаҳомати маънӣ, густурдагии вожагонӣ бахшида, ки ҳамзамон бо шунидани исми онҳо дар андешаи мо садҳо мавзӯъ, саҳнаҳои муҳталифи имрӯzin пайдо мешаванд, зеҳну ҳушамонро ба фикру тааммул водор месозанд.

Шинохти марзу доманаи Фарбу Шарқ ниёзе ба шарҳу баёни хосе надорад. Зеҳни мо ба таври гайримустақим дар давоми солҳо барои дарку ошноии он саъю талош намуда ва тамоми бори маъноии онро зарра-зарра, ноаён гирдоварӣ намудааст.

Имрӯза ҳатто барои каноранишиноне, ки ҳеч майлу рағбате ба баҳсу гуфтугӯҳои илмӣ-пажӯҳиший надоранд, барҳурд бо мағҳуми Шарқу Фарб беасар нест.

Шунидани ин таквожаҳо фазои торикравшанеро аз ду дунёи мутафовит, бо ҷомеаи хосе аз инсонҳо, фарҳангу расму сунан, адабиёт, сатҳи муайяни зиндагӣ, ақидаву

боварҳо, шеваҳои дунёнигарӣ, дар руҳу равонашон эҷод месозад.

Кас беихтиёр ба ёди ин байти аллома Иқболи Лоҳурӣ меафтад, ки даҳсолаҳо пеш гуфта буд:

Шарқ Ҳакро диду оламро надид,
Фарб дар олам хазид, аз Ҳақ рамид.

Дар як нигоҳ байти мазкур як натиҷаи ҷомеи шоиронаву муҳакқиқона аз раванди умумии дунёест, ки шоир дар он мезиста. Ҳарчанд фазои онрӯзиро бо вазъи имрӯзи ҷаҳон наметавон қиёс кард, вале ба назар ҷунин мерасад, ки баъд аз гузашти замони мутамодӣ ин ду қутб дар шеваи барҳурди хеш ба ҷаҳону мазоҳири ҳазорранги он дигаргунии қобили мулоҳизае ворид накардаанд.

Агар ин ду мағҳумро ба сифати меҳвари аслӣ қарор дихем, пас падидаву руҳдодҳое, ки дар ҷанд соли охир дар синаи дунё мегузаранд, қасро ба ин натиҷа мерасонанд, ки Фарбу Шарқ вориди марзу буyme шудаанд, ки ҳаракат дар ҷодаҳои он ба осонӣ муюссарашон нест. Ҳарсӯ, ки менигаранд ба ҷуз бунбасту торикий ҷизе намебинанд. Роҳи бурунрафт нопайдост.

Ҳазандагӣ дар паҳнаи олам дар мақтае аз замон Фарбро ба гунаи гӯшношунид ҳаста намудааст. Равандагӣ дигар ба шеваҳои пешин имконпазир нест. Вале ниёзу иқтизи идомати ҳастӣ ин аст, ки риштai ин масири ҳамешагӣ гусаста нашавад. Сарзаминҳои нашинохтаи саршори неъмату дорӣ ҳанӯз зиёданд ва метавон аз онҳо баҳраҳо ҷуст.

Дар канори Фарб ҷӯяндагӣ дар роҳи шинохти Ҳаққ Шарқро ба марҳилае расонида, ки онро метавон марзи ҷунунзадагӣ номид. Шарқе, ки дигар сар аз по намешиносад. Фарб хешро баҳши бузургу бартари ҷомеаи мутаммадин мешуморад ва бар мабнои тасаввуроти ҳудҳоҳонаи худ зоҳирان аз ҷунин вазъи ноҳушоянди ҷаҳони Шарқ, изҳори нигаронӣ мекунад, омодагии хешро барои ҳаллу фасли мушкилот, кумакҳои башардӯстона

эълон медорад, vale дар ботин шодиву нишоташро ҳадду канор нест. Зеро чунин низоъу мунокишиот, нооромиву ташаннуч, ҷангур даргириҳо, барои хазандагии пурдоманаи он дар паҳнаи ҷаҳон, имконоти бепоёнеро фароҳам месозад. Ин ҳама авзои печида сабабгори он мегардад, ки дар сарзамиҳои шарқӣ ҳузур пайдо қунад.

Мантиқан суоле пайдо мешавад, ки дар чунин шароите мо, ки ҷузве аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастем ва фазои туғонҷӯши гетӣ моро бетараф намегузорад, чи мавқеяите бояд дошта бошем?

Ба андешаи мо нахустин гоме, ки дар ин роҳ бояд бардошта шавад шинохти воқеяяти замони мусосир ва ҷойгоҳи зиндагии мо дар домони он аст. Зеро ҷарҳае, ки ҳаракату густариши доманадори замонро таъмин соҳта, ба гунае тезу пуршиටоб буда, ки таҳаввулоту дигаргунҳои беназирро сабабгор шудааст. Таърихи башарӣ чунин тағириу пешрафти тундгомро ёд надорад.

Муҳимтарин омиле, ки муҷиби дигарсозии симои ҷаҳон гашта, инқилобест, ки дар соҳаи фанновариву иттилоот ба вуқӯъ пайвастааст. Инқилобе, ки дунёро бо тамоми вусъату бузургиаш рӯйи кафи дасти инсон гузошта, то ба осонӣ битавонад серӣ, ба ҳар гӯшааш, ки мавриди назари ӯст, ҷашм афканад. Дар қутоҳтарин фурсат, ҳатто дар ҷамъи сонияҳо аз дурттарин нуқтаи дунё тибқи майлу рағбаташ ҳабар бигирад, ошно шавад.

Шабакаҳои интернетӣ бо имконоту зарфиятҳои бепоёне, ки доранд, тамомии иттилооту маълумоти мавриди ниёзро аз воқеяти шароити зиндагии мардуми сайёра, мазҳару шеваи ҳастии эшон дар ихтиёри мо мегузоранд. Сарчашмаву манбаъҳо, ки муътамаду салоҳиятдор ҳам ҳастанд, ҳеч пурсишеро бепосух намемонанд.

Вуруд ба маҷрои ҳурӯшони интернет, дастёбӣ ба донишу оғоҳиҳои тоза ба тозаи рӯзафзун, ба вижагии маъмулу барчастаи рӯзгори мо табдил мегардад ва

бешубба ин таъинкунандаи ҳақиқати имрӯзи мост, ки бояд ҷузъиёти онро бишиносем.

Тавре ки зикр гардид, боҳабарӣ, оғаҳӣ, вусъати шинохту маърифати равандҳои дунёсози қарни имрӯз, ки натиҷаи инқилоби фанниву иттилоотиест, пардаи гафлату зулмати нишаста дар зеҳнҳоро канор зада, магзҳои танбали даступобастаро водор намуда, то бедор гарданд, ба ҷаҳону мазоҳири ҳазорранги он бо дидай таҳқиқ бингаранд. Рӯзгору ҷомеаи зисти хешро бо иҷтимоъҳои пешрафта қиёс кунанд. Агар чунин қиёсу тааммул сурат бигирад, хеле зуд равшан мегардад, ки боландагӣ, пешрафту шукуфоии ҳар кишваре вобаста ба қудрату тавони ҳар фарди миллати он аст. Ин тавоной бошад, зойидаву барҳоста аз донишу хирадест, ки афроди миллат дар ақлу ҳуши хеш анбон кардааст. Дар ин миён зарур аст, ки дар домони миллат ҳамеша нерӯҳои меҳвариро шинохт. Онро ҳифзу парвариш намуд, барои фарогирии донишҳои зарфиятофарину тавонсоз, ҷаҳоншинохтии дарҳӯрд ҳидояташ намуд.

Пас метавон зикр намуд, ки вижагии дигари замони мо, ки бояд амиқ маърифат шавад, иборат аст, аз бунёди ҷаҳонбинии комилу фарогир, солиму созанда барои насли имрӯз...

Бозгардем ба масъалаи замони имрӯз ва зикри порае аз достони «Садои Осиё»-и устод М.Турсунзода. Он ҷо ки мегӯяд:

Осиё гӯяд сухан, овози онро бишнавед,
Мавчи дарё, гурриши баҳри дамонро бишнавед.
Осиё бедор шуд, бедор, тарки хоб кард,
Ростибу дӯстиро оқибат дарёб кард.

Ин сатрҳои пурмуҳаббат, ки аз дили пурсамимияти шоир ҷашмавор ҷӯш задаанд, бозтоби марҳилае аз ҳаёти гузаштаи мост, ки ниёз ба тафсираш нест. Вале ба гумони мо ҳарф-ҳарфи ин абёт қодир аст воқеяти имрӯзи моро

мунъакис созад. Вожагони ҳар сатре саршору моломоли як навъ шитобу чўшишу пүёй, шодию нишоти борваранд.

Пушти ин паём гўё мардуме истодаанд, ки ояндаи рахшону некдидори хешро эҳсос мекунанд. Расидан ба домони он сабру шикебоиро аз онҳо рабудааст.

Воқеан хусусияти дигари чашмгири замонаи мо ҳамин шитоб аст ва сабабу заминаи бунёдии ин шитобзадагӣ бархостани миллатҳо аз хоби гарону тӯлонист. Зистан дар муҳити бедор эшонро мӯътақид соҳта, ки пасмондагӣ, ақибафтодагии онҳо бастагӣ ба ду руҳн дорад. Доштани бисёр чизҳое, ки надоранд ва шинохту донистани фаровон-донише, ки намедонанд. Асри ҳозир аз онҳо тақозо мекунад бидуни таъхир бо эҷоди иттиҳоду ҳамбастагӣ миёни афроди хеш дар масири доштану донистан бикӯшанд. Маҳзи хотири ин, шитоби бошуурона, огоҳона аз дигар нишонаҳои замони мусоир аст.

Пай бурдан ба умқу паҳнои хусусиятҳои замони мусоир масъулияти бузургеро ба дӯши мо мегузорад. Мо набояд фаромӯш кунем, ки пешрафти кишвари мо, дастёбии он ба шоҳроҳи густурдаи камолу боландагӣ, фазои орому амни он, афзоиши зарфиятҳои зехниву моддиаш, ҳаргиз бозигарони бузурги дунёталошро хушнуд намесозад.

Зеро аз дунёбино ҷаҳон бо ин хислат сиришта шуда. Ба расмият шинохтани комёбиву сатҳи рушду тараққии кишвар ҳузуру мавқеяти онҳоро танг, дасташонро кутоҳ месозад. Дар ҳоле, ки онҳо бо кишварҳои пасмонда, факрзада, дорои иқтисоди нозил одат кардаанд. Чун вазъияте чунин барои онҳо заминасоз мегардад, то вориди кишвари мавриди назар шаванд, барномаҳои хешро зери садҳо ниқобу парда, ки гўё аз эҳсоси башардӯстӣ маншаъ мегиранд, амалӣ созанд.

Воқеияти событшудаи таъриҳ аст, ки қудрату сарват, бениёзӣ сабабгори ғуруру кибр, бешҳоҳӣ, нодидагирии атрофиёни нодор мегардад. Ҷаҳони Фарб, ки баҳше аз

чаҳони Шарқро ҳам бо худ пайваста, имрӯз чунин вазъияте дорад. Бояд бозорҳои тозаву густурда пайдо кунад, мисли пешин дар фазои дунё болупар занад...

Боз ҳам пурсише дари зехн мекӯбад: Чи бояд кард? Посух ин аст:

Ба гузаштаи дурахшони мардум, ба таърихи хеш, ки моломоли таҷрибаҳову шоистагиҳову ибратҳост рӯйи биёварем. Онро биёмӯзем. Хешро бишносем ва бар талаботи он барномаи амалкарди зиндагии худро бисозем. Бояд бидонем, ки нерӯи бузурги раҳогар, раҳқушо, ҳофизу нигаҳбони мо, ҳамbastagӣ, иттиҳоди мост. Хислате, ки дар рагу пайванди ниёкони мо ҷорӣ буда ва имрӯз низ намоёнтарин ҷехраи ҷомеаи мо бояд бошад.

Гуфтем, замони муосир бо масоили буғранчу печидааш ҳама ҷо дар мезанад. Маҳз дар ин қаламрав аст, ки бо шеър гиреҳ меҳӯрад. Вориди долонҳои дарунандаруни он мегардад, то аз ҳузури пуршиғоби худ дарак дихад, гузашта аз ин симову сураташро дар ойнаи шеър ба тамошо гузорад. Барои идомати ҳастӣ, зебо зистан, имконоту зарфиятҳои бешумор ва шеваҳои муҳталиф аст, ки яке аз онҳо шеъру сухани баланд аст.

Мо аз нерӯи бузурги раҳогари иттиҳоду ҳамbastagӣ лаб боз намудем.

Ба гумони мо лозим аст, иттифоку васлро аз вожагон биёмӯзем. Ҳамҷавориву ҳамдӯшӣ, пайванду иттисоли онҳост, ки вучуди қалимотро барчаставу тавонашонро тӯғонӣ месозад.

Шоири тавоно, ки ба дунёи тундрав бетафовут нест, метавонад замонро бо тамоми воқеияташ, пардаҳои ҳазоррангаш наққошӣ кунад ва дар ислоҳи он бикӯшад.

Шоирони мо ҳаргиз аз иҷрои ин рисолати муҳим ғоғил набудаанд, балки кӯшидаанд ҳама гуна ниёзу иқтизи онро бароварда созанд ва раванди пуршиғобашро бо майли ҷомеаи хеш созгор намоянд.

Бад-ин манзур қарор шуд, мууре дар корномаи шоири арчманд Салими Хатлонӣ, ки муаллифи осори арзишмандест, сурат бигирад. Сурудаҳои Салим ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи ноқидон буда ва китобу мақолаҳое ҳам дар арзёбии ашъораш мунташир шудааст. Вале эҳсос мешавад, ки корномаи ў ба гунаи шоиста нақду баррасӣ нагардидааст.

Шеърҳои навпардозонаи ў бештар аз зиндагиву табиат сарчашма гирифта ва тасвиру наққошиҳое, ки дар сурудаҳои ў хузур доранд, аксар бархоста аз рӯзгори фардии ўст.

Салим хунармандест, ки ҳамеша бо шеър шоирона зиставу дар ҳама шеваҳои марсум, чи суннативу чи навгароёона шеър сохта ва ҳаргиз барои ҳеч як ҷойгоҳу афзалияти бештар қоил нашудааст.

Шеър барои ў, бо тамоми маъниву бори маънавӣ, зиндагист.

Дар ин пажӯҳиш ба гӯшаҳои пуршумори ин зиндагӣ назар шуда ва зеҳндидаҳо манзури ҳамватанони гиромӣ гардидааст. Умед аст, ки мақбулу корсоз афтад.

ДАР МАСИРИ БОДУ БОРОН

Ҳақиқати озмудашудай рӯзгору иҷтимои башарӣ гувоҳ бар ин аст, ки сарчашма ё нуқтаи оғозини ҳар тағириу таҳаввуле вобастаи ниёзу эҳтиёчи бархоста аз муҳити зист, ҷомеаи худи инсонҳост. Аз сӯйи дигар шаклпазирӣ, зухури чунин ниёзе кори як рӯзу ду рӯз набуда, замони муайянеро тақозо мекунад.

Аз мурури таърихи адабиёт равшан мегардад, ки ҳангоми ба вуқӯъ пайвастани чунин дигаргуниҳои бунёдин, адабиёт низ аз насими рӯҳбахши он барканор намемонад. Дар масири умумии он тағириоти сифатӣ арзи вуҷуд мекунад. Шеваи кори адибону ҳунармандон, тарзи ҷаҳонигариву ҷаҳонбинии эшон, салиқаҳои ҳунарӣ, дигар мешавад. Осори ҳунарии адабӣ либоси тозаи муносиби замон ба тан мекунанд. Зухури ҳамчунин адворе дар таърихи ҳар қавму миллате вобастаи заминаву омилҳои гуногуне мебошад, ки шинохти онҳо дар омӯзишу дарки осори ҳунарӣ ниҳоят арзишманд аст. Ҳадафи мо дар ин муҳтасар фурӯ рафтану дақиқ шудан дар ҷузъиёти заминҳои зухури ниёзу эҳтиёчи ҷамъӣ нест. Перомуни ин мавзӯъ таҳқиқу пажӯҳишҳои фаровон анҷом шуда, vale дар ҳошия бояд ба ду нуқтаи муҳим таъкид намуд. Нуқтаи аввал таъсиру нуфузи фарҳангӣ адаби миллатҳои дигар ба адабиёт ва нуқтаи дуввум по ба майдон гузоштани насли тозанафасест, ки ба муҳити перомун, ҷуғрофияи ҳастии башар, ба ҳастӣ ва мазоҳири он диди тоза, нигоҳи дигар дорад. Дар садад аст, ҷаҳонро аз панҷараи ҷашмони хеш бубинад. Бо гузоштани панҷа рӯйи қӯраи оташ моҳияту сиришти сӯҳтанро дарк кунад. Андешаву дарки хеш ва дар ниҳоят дарки моро аз дунё дигар созад.

Бо камоли таассуф бояд арз намуд, ки адабиёти муосири мо ҷи достонӣ ва ҷи адабиёти манзум бо вуҷуди он ки беш аз як қарн аз зухури он сипарӣ мешавад, ба гунаи шоиста ҳамаҷониба баррасӣ ва даврабандӣ

нашудааст то мухимтарин вижагиҳо, барчастагиҳо, чанбаҳои зъифу нерӯмандаш ва гузашта аз ин чехраҳои мондагораш шинохта шаванд.

Аслан бар асоси меъёрҳои мавҷуд дар риштai адабиётшиносӣ таъйин намудани марзе барои як давраи замонӣ, як тарзи шинохти илмии падидаҳои бо ҳам печидаи адабӣ ва оғаринандагону холиқони осори адабӣ-хунарӣ маҳсуб мешавад.

Ҳар даврае дар радифи мавзӯъҳои ҷовидонии адабиёт, фарогири масоилу бунмояҳои вижайи худ аст, ки ба ҷараёни умумии адабиёт мутобиқат доранд. Шохисҳои мунҳасир ба фард дорад. Дар бистару қаламрави ин ё он давр аст, ки жанрҳои муайянे рушду камоли ҷашнгир пайдо мекунанд ё ғурӯҳе аз онҳо ба гӯшаи фаромӯши супурда мешавад.

Агар аз давраҳои аввалини адабиёти муосири тоҷик сарфи назар шавад, нимаи дуввуми қарни бистум бавижа даҳаи шастиумро дар домони адабиёти имрӯзи мо метавон оғози як даврони тоза баршумурд.

Заминаи нахустин по гирифтани решадор шудани ин даврон қабл аз ҳама ба насли наве аз адабону шоирони ҷомеаи адабии мо бастагӣ дошт, ки бо қалбе пуршӯр, зеҳнияти тафаккури навандешона, ҷаҳонбинии фароҳу густурда, диди нав, шеваҳои навпардозонаи оғариниш вориди майдон шуда буд.

Ин насли тозакор меҳост шеъри тоҷикро ба саргаху аслияти пешинаш боз гардонад, дар заминаи оғаридаҳо ва суннату анъанаҳои пешиниён таҷдиди назар намояд ва пайванди мустаҳкам миёни шеъри тоҷик ва ҷаҳон ҳалқ созад.

Муъмин Қаноат, Фоиб Сафарзода, Лоик Шералий, Бозор Собир, Ҳабибулло Файзулло, Ашур Сафар, Кутбӣ Киром, Гулназар, Ҳақназар Фойиб, Алимуҳаммади Муродӣ, Гулруҳсор аз зумрай шоироне буданд, ки бо зуҳури эшон шеъри тоҷик вориди сарзамиҳои тозаву

ногушуда шуд. Дигаргуниҳои бунёдӣ дар сурату сохтор ва дарумояҳои он арзи ҳастӣ намуд.

Бо баракати намояндагони ҳамин насли навпардозу дигарандеш «шеъри нав» дар адабиёти мо доман густурд. Имрӯз «шеъри нав» падидай тозае нест. Шоирони мо намунаҳои арзишманду хондание дар чаҳорҷӯби «арӯзи озод» ё «шеъри нимойӣ» оғаридаанд. Пешгомони ин ҷараён бешубҳа шоирони мазкур будаанд.

Миёни баҳсу нишастҳои илмӣ - адабие, дар атрофи «шеъри нав» ва маҳсусан шинохти ҷанбаҳои истилоҳии он сурат гирифта, муҳаққиқон ба конуну сарчашмаи таҳаввул ва ҳамзамон масъалаи таъсирпазири адабиёт аз ҳам зиёд таъкид варзидаанд.

Ибораҳои «шеъри нав», «шеъри озод», «арӯзи озод», «шеъри нимойӣ», «шеъри сафед», «шеъри мансур» аз ҷумлаи истилоҳоте мебошанд, ки дар таҳқиқоти мавҷуд қалимаҳои калидӣ ба шумор мераванд.

Вале дар тӯли замон бо итминон метавон гуфт, ки шоирони мо бидуни он ки ба ҷанбаҳои маънайӣ ва моҳияти истилоҳии онҳо таваҷҷӯҳ карда бошанд, шеъри нав эҷод кардаанд.

Ба нудрат қасеро аз ҷамъи онҳо метавон пайдо намуд, ки дар бораи сохтори шеър, ҷойгоҳи вожагон, ҷанбаҳои забоншинохтӣ, равоншинохтӣ, забони шеър ё баҳрагирии шоирон аз фарҳанг адаби қавму миллатҳои дигар андеша, ё ибрози назар намуда бошад. Дар сурате ки масъалаи охирин дар шеъри тоҷик ниҳоят мавзӯи бориз буд. Фазои густурдаи адабӣ- фарҳангӣ, адабиёти ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, тарҷумаи намунаҳои беҳтарини осори шоирони адабиёти ҷаҳон аз забони русӣ ба тоҷикӣ дар рушду боландагии шеъри тоҷик муассису корсоз буд. Аммо ба андешаи ғолиб танҳо адабиёти Эрон буд, ки таъсири ҷонбахше ба шеъри муосири мо гузошт. Бешубҳа агар шеъри Эрон набуд шеъри муосири мо ба ин сатҳу поя намерасид.

Албатта таъсирпазир будан, баҳра чустан аз чакидаҳои зеҳни дигарон хоси як адабиёт ё мллати алоҳидае нест. Ин як падидаи ҳамагонӣ аст, ки дар хилоли таърихи дурударози адабиёт вучуд дошта.

Агар шоирони мо аз оғаридаҳои шоирони муосири Эрон баҳраҳо бардоштаанд, худи адабиёти Эрон аз сарчашмаи адабиёти Фарб ва бавижа Фаронса обҳо хурда буд. Муҳаққики номдор, зиндаёд А. Зарринқӯб дар пайванд бо мавзӯи мазкур дидгоҳҳои қобили мулоҳизае дорад, ки зикрашро муносиб медонем. Назари мавсүф перомуни таъсирпазирӣ густурда буда, онро вобастаи тағириу дигаргуниҳои сиёсиву иҷтимоӣ медонад: «Таҳаввулоти иҷтимоии қарни оҳири мо як ранги тоза ба шеъру адаби мо додааст. Ранги гарбии имрӯз. Гӯйй адаби шарқӣ бо иқтибос аз шеъри гарбӣ он чиро гузашта аз аҳди ренесонс (эҳё) то румонтизм бо Урупо баҳшидааст, бозпас мегиранд. Дар ҳар ҳол аз тамоми ҳадяҳое ки нуфузи адаби урупой ба фарҳанги ҷадиди мо додааст, ҳеч чиз ҷолибтар аз он ҷизе нест, ки имрӯз шеъри нав меҳонанд. Шеъре, ки тақрибан имрӯз Нимо Юшиҷро бояд мубтакири он донист».[13, 183].

Дар қавли мазкур бояд ба ду ҷанба таваҷҷуҳи хос мабзул дошт. Ҷанбаи аввал дарку шинохти таҳаввулест, ки дар ҷомеа бар мабнои падидаҳои сиёсӣ иттифоқ меафтад ва тамоми гӯшаҳои иҷтимоиро таҳти таъсир қарор медиҳад. Ҷанбаи дигар таъсирпазирӣ адабиёт аз адабиёти ҳориҷӣ бар асари фароҳам омадани шароитест, ки дар натиҷаи дигаргуниҳои вазъи сиёсӣ -иҷтимоии замон эҷод шудааст.

Аммо қиёси ҷанбаи дуввум, тадбиқи он ба адабиёти тоҷик сидқ намекунад. Зоро шеъри муосири Эронро наметавон адабиёти ҳориҷӣ шумурд. Ин адабиёт бо доштани рӯҳу зеҳнияти ягона, пешинаи муштарак, руҳҳои устувори ҳунару асолат, решоҳои ягонаву умумии најодӣ, таъриҳӣ, имкону зарфияти биловасфе дар асаргузорӣ, тасхираи рӯҳу равон, зеҳнияти ҷамъӣ

дошт. Шоирони даҳаи шастум дар чунин фазову маконе зиндагӣ ва эҷод намудаанд.

Ҳамзамон бо ҳезишу авчи шеъру андешаҳои навгароёна, нақду арзёбии осори адабӣ ривоҷу пешрафти ҷашмгире пайдо мекунад, ки ин амр дар ҷойи худ барои пешрафту камоли ҳар адабиёте ниҳоят коргару пурӯҳамият аст. Баррасиву мурури дидгоҳҳоҳу назариёти пажӯҳандагони адабиёт дар он солҳо гувоҳӣ медиҳад, ки эшон ба мабоҳису ҳамоишҳое, ки дар атрофи «шеъри нав»-и форсӣ дар Эрон сурат гирифта, ҳабар доранд. Аз сӯи дигар номаънусӣ инҳирофравии ғайри маъмулии сабки шоирони муосири Эрон эшонро бо тааммулу андеша водор сохта. Шинохти онӣ ва мизони ом барои назар додан онҳоро ангеза дода. Замон гӯё пеши онҳо вазифа гузоштааст: бояд чизе гуфт ва матлаби ҷондору решадор гуфт. Ин аст, ки бо мурури нашрияҳои расмии он солҳо мо бо андешаву нуқтаназарҳои ачибу ғарib рӯ ба рӯ мешавем. Гоҳо эҳсос мешавад, ки эшон ба сатҳи лозим ба ҷаҳони ин падидай адабӣ пай набурдаанд. Ба дигар сухан моҳияти вучудии онро дарк накардаанд. Гоҳо зеҳни эшонро ваҷҳи берунии шеъри нав ё худи унвони он ба ҳуд машғул доштааст. Ин аст, ки ақоиди бархе аз пажӯҳандагон аз нигоҳи имрӯз хеле содаву сатҳӣ ба назар мерасанд.

Аз миёни он ҳама мақолоту андешаҳои маншур перомуни ин падидай тозазухури шеъри форсӣ танҳо назари шодравон Р. Амонов нақл мегардад, ки ба гумони мо то ҷое ба ҳадафи шоирони навпардоз наздик шуда. Мавсуф мавзӯи шеъри навро аз лиҳози пайванду иртиботи он бо табиат ва таъсирпазии шоирон аз мазоҳири рангоронги табиат мавриди арзёбӣ ва таҳлил қарор медиҳад. Пажӯҳишу ҷустор дар осори шоирони муосир номбурдаро ба чунин натиҷае мерасонад, ки «таҳаввулу дигаргунҳоҷе, ки дар паҳнои шеъри муосири тоҷик дар қисмати вазну қоғия дар тӯли солиён ба вучуд омада, нишони зуҳури сабки тоза ё роҳи навине нест,

балки «шеъри нав» шеъре хоҳад буд, ки дорои натиҷаҳо, мавзӯю қолаби шеър, балки тафаккури тозае ҷорӣ шуда, услуби тасвири воқеаҳо ба тарзи нав анҷом гирифта бошад. Яъне, дар мадди аввал як навъ сабки тоза, шакл гирифтани шеър зарур мебошад. Ҳар гуна сабки тоза дар адабиёт давраи маҳсус аст. Агар он нишонаи барҷастаи марҳилае дар таърихи адабиёт набошад, агар дар он аз ҷиҳати сифат тағйироти маҳсус муҳоҳида нагардад, дар бораи навии он сухан гуфтан нашояд». [18]

Дар ҳар сурат ба ҳамин минволу бо ҳамин наҳаҷ шеъри тоҷик як даврони пуртакопӯи озмоишу шаклгериҷиву камолу пухтагиро аз сар гузаронд.

Осори гаронбаҳое аз шоирони ёдшуда дар имтиоди беш аз ду даҳа мунташир гардид. Шоирони тоҷик дар заминай чаҳорпорасароӣ, чаҳорпораҳои сарбаста, рубоиву дубайтӣ, шеърҳои қӯтоҳ, такбайтҳо ба комёбиҳои нодире даст ёфтанд. Вале ба касе пӯшида нест, ки гуфтани шеър ба шевай нимойӣ ривоҷу густариши қобили мулоҳизае надошт.

Натиҷаи матлуб аз талошу такопӯҳо, корномаи ҳаллоқу ҳунари оғаринандагии ин насл зуҳури насли дигаре буд, ки солҳои ҳаштодуми асри гузашта ба қаламрави адабиёти мусоир гом ниҳод.

Ин насл аз пешгузаштагони хеш тафовути зиёде дошт. Аввал ин ки роҳи ҳаракату пешрафт барояш ҳамвор шуда буд. Тамоми мушкилоту муъзилоти мавҷуд дар шинохти шеъру рисолати шоир, ҷараёнҳои шеърӣ, мавқеяяти замониву маконӣ ба дасти адабону шоирон, ноқидону пажӯҳандагони даҳаи шастуму ҳафтодум бартараф шуда буд. Ҳавзаҳову ниҳодҳои нерӯмандӣ адабӣ бунёд шуда буданд, ки масоили пазиришу тарбият ва камоли навқаламонро ба дӯш доштанд. Сатҳи донишу иттилои эшон аз адабиёти ҳудӣ ва дар маҷмӯъ аз адабиёти ҷаҳон, масоили адабӣ, дар қиёс бо насли пешин густурдатару фароҳтар буд. Замон имконоти бузургеро дар роҳёбӣ ба ҷаҳони мармузу розолуд ва зебои шеър дар

ихтиёраш мегузошт. Беҳуда нест, ки даврони навқаламӣ, роҳёбӣ, шаклгириву пухтагии намояндагони насли солҳои ҳаштодум бо сабаби шинохту огоҳиҳои пурвусъату амиқи ҷаҳони шеъру шоирӣ фосилаҳои кӯтоҳеро ба бар дошт. Ва ниҳоят вижагии дигари ин насл, ки онро аз гузаштагон мутафовит месозад, вусъати назар, парвози баланди мурғи андеша, сабку қалами хос аст, ки шавоҳиди зинда зиёд дорад.

Яке аз намояндагони ҳунарманди ин насл Салими Ҳатлонӣ мебошад, ки дар сарзамини сабзи шеъри тоҷик беш аз се даҳа гом бардошта ва осораш ба ҷуз маҷмӯаҳои алоҳида дар шаш дафтари «Мунтаҳаби ашъор» ба нашр расидааст. [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Шеъру сурудаҳои Салими Ҳатлонӣ аз ҳамон оғоз мавриди таваҷҷуҳи ноқидону пажӯҳандагони адабиёт қарор гирифта буд. Беҳуда нест, ки дафтарҳои шеъраш аксар бо пешгуфтори адабиётшиносони саршиносе мисли А. Кӯчаров, М. Муллоаҳмадов, Ш. Солеҳов, М. Аҷамӣ оғоз мегарданд. Ногуфта намонад, ки пешгуфторҳои мавҷуд ҳамзамон фарогири нақди воқеъбинонаи ашъори шоиранд. Ин барои як шоир баҳту иқболи андаке нест.

Муҳаққиқони ёдшуда талош варзидаанд то шеъри Салимро дар ҷаҳорчӯби меъёрҳои мавҷуди адабиётшиносӣ нақду баррасӣ кунанд.

Барҳе зимни ибрози назар ба ҷанбаи орифонаву сүфимашрабонаи сурудаҳои шоир ишора намуда, гурӯҳи дигар ҳунару чирадастии ўро дар баҳрагирий аз дарёи бекарони забон хотирнишон соҳтаанд. Иддае аз мантиқи нерӯманди қалом, бозтоби мубрамтарин масоили ҳастӣ дар сурудаҳои Салим ёд кардаанд. Зикру таъкиди ҳунари шоирӣ, зеҳнияти ҳаллоқ, дунёшинохтӣ, сабку услуби мунҳасир ба фарди шоир низ аз назари ноқидон пинҳон намондааст. Гӯё сухане барои гуфтан намонда. Вале ҳамон гуна, ки хоси шеъри нобу асил аст, ҷӯяндагӣ, бо ишқ, бо муҳаббат, бо дидаи таҳқиқ дунбонд кардани он, гӯшаҳои нопадидорашро падид меоварад.

Вожагони ҳар сурудае ба чехраи тоза, дигаргуну рух боз мекунанд, сахнаҳои наве аз ҳастӣ пешӣ назар ҳувайдо мегарданд.

Дар боло зикр шуд, ки то ҳол шаш дафтар аз «Мунтакаби осор»-и С. Ҳатлонӣ ба дasti ҳаводорони шеъру сухани баланд расида ва фарогири тамоми жанрҳое аст, ки шоир дар қолаби онҳо шеър гуфтааст.

Мусаллам аст, ки аз миёни анбӯҳи ашъор саршиштае барои изҳори назар пайдо кардан мушкили бузург аст, вале бӯю атри зебоиро наметавон асиру побанд кард. Зебой раҳогару озодсози худ аз ҳар гуна гирифториву побандист.

Аммо масъалаи аслӣ ин аст, ки ончи зебоияш меҳонем чи созу барге дорад? Чи гуна онро дар ҷамъи абзорҳои забонӣ - вожагон, ки мисраъу абёти як шеърро ташкил мекунанд, метавон шинохт?

Қабл аз ҳар матлаби дигаре бояд таъкид намуд, ки дар тӯли қарнҳои мутамодӣ шеър, қаломи мавзун барои мардуми мо нерӯмандтарин, пурҷаззобтарин восита ё аbzори фарҳангӣ буда аст. Аз ҷониби дигар шеър гаронбаҳотарин дорои мо ба шумор меояд. Шеър ба гунае дар матну батни зиндагии мо нуфуз кардаву решавонида, ки бе ҳузураш ҳастиро тасаввур кардан муҳол аст.

Дар илми адабиётшиносӣ ё дакиқтараш шеършиносӣ меъёрҳо ва малокҳои гуногуне мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, ки вуҷудашон дар шинохти асолат, моҳият ва ҷойгоҳи шеър корсоз будааст. Аз ҷумла банду баст, соҳтору қолаби шеър, истифодаи аbzорҳои шеърсоз мисли вазн, қофия, радиф пайравӣ аз шеъри суннатӣ, ё баҳрагирий аз ҷараёнҳо ва равишҳои навин меъёрҳое буда, ки дар арзёбии корномаи як шоир ва оғаринишҳои вай судманд будааст.

Гузашта аз ин гурӯҳе аз муҳаққиқон зимни арзёбии ашъори шоирони ҷудогона бештар ба дараҷаи ошнӣ ё истифодаи шоирон аз мактабҳои адабӣ мисли

романтизм, воқеъгарой, табиатгарой, эҳсосгарой ва гайра такя мекунанд. Ҳарчанд аксари ин мактабҳо ҳосили андешаи назарияпардозони Ғарб аст ва дар зеҳнияти миллии мо решаҳои амиқ надоранд, vale ғазамина ҳам нестанд. Аммо гумони ғолиб ин аст, ки шеъри тоҷикро ҳаргиз намешавад тибқи ниёзу иқтизи мактабҳои ёдшуда татбиқу қиёс намуд.

Зимни таҳлилу арзёбии шеъри Салими Ҳатлонӣ низ тақявар будан ба малокҳои ёдшуда шояд судманд наафтад.

Маҳзи хотири ин ба сурудаҳои ў бояд аз даричаи дигаре назар андохт. Ҳарфу ҳичои девони ўро бар пояи андозаҳои тозае, ки имрӯз дар маърифати шеър марсум аст, мавриди таҳлилу озмоиш қарор дод. Чунин арзёбие танҳо дар барҳурд бо матни шеър, ки ҷонмоя, паёми як шоирро мунъакис месозад, имконпазир аст. Ба дигар сухан матни як сурударо бояд мусоҳиб қарор дод, даст ба қалбаш гузошт, ламсаш намуд, ба сухан гуфтан водораш соҳт. Зебоии пингҳонгурезро дар марзҳои ногушудаи матн пайдо кард. Бо баршумори ин ҷанбаи осори ҳунарӣ дар адабиётшиносӣ ду навъи меъёрҳоро дар дарку арзшумории сурудаҳои як шоир муҳим мешуморанд. Нахуст меъёрҳое, ки дарунматнӣ ҳастанд, яъне дастёбӣ ба онҳо ба ҷуз аз роҳи вуруд ба ҳарими матн, хира шудан дар созу барги он мұясар нест. Ҳадафи аслӣ аз меъёрҳои дарунматнӣ шинохту маърифати мизону андозаи баҳрагирий ва коркарди аносири шеърий ва имконоти забонӣ аз ҷониби ҳолики шеър аст. [11]

Дар радифи меъёрҳои дарунматнӣ, малокҳои берунматнӣ ҳам мавҷуданд, ки ҳориҷ аз матн ҳузури нопадидор доранд. Дарку омӯзиши онҳо низ дар таъини ҳувияту ҷаҳоншинохтии як суруда пурҳамият аст.

Доираи муҳотибону ҳаводорони шеър, мондагорӣ, таъисиру асаргузории шеър бар муҳотибон ва гайра шохисҳо ва барҷастагиҳои ин навъи малокҳо маҳсуб мешаванд.

Ба андешаи мо ашъори Салими Хатлониро мешавад бар пояи меъёрҳои ёдшуда баррасӣ намуд.

Салими Хатлонӣ, ки бо домане пурбор аз боғистони адабиёти классикӣ ба майдони адабиёт гом ниҳода буд, аз ҳар гӯшае як гуле дар бағал дошт, гоҳо дастагуле аз ғазал, як сабад рӯбойӣ, дӯшборе аз маснавӣ ва манзури дӯстдорони шеъраш менамуд.

Танавӯъи шигифтангезе дар девонҳои ӯ хузур дорад. Ҷолиб ин аст, ки бо гузашти замон шоир ҳаргиз натавониста низоми ин гузиниши гардибо дигаргун созад, балки то имкон буда, ҳар навъеро ба ҳадди камол расонидааст.

Нахустин дафтари «Мунтаҳаби ашъор» соли 2005 ба нашр расида. Дар ин дафтар ончи пеш аз ҳама ҷалби назар мекунад, номгузории баҳшҳои китоб аст: «Аз паёми боду боронҳо», «Созҳои шикаста», «Зилзилаҳо аз гилаҳо», «Чанд панди судманд» ва ғ. Номи баҳшҳои мазкур дар дафтарҳои бâйдӣ тақрор мешаванд.

«Аз паёми боду борон»-ҳо баҳшест, ки ҳар дафтар бо он оғоз мегардад ва онро наметавон аз нигоҳи муҳтаво ва дарунимояҳои шеърӣ гурӯҳбандӣ намуд.

Дар чаҳордевори ин баҳш мо ба саҳнаҳои муҳталифи ҳастӣ, муҳити зист, табиату мазоҳири ҳазорранги он, ҳолоти инсонӣ рӯ ба рӯ ҳастем. Аслан дар баҳши мазбур чаҳорпораҳои сарбастай адиб гирдоварӣ шудаанд.

Вале саволе, ки зеҳни пажӯҳандаро машғул медорад, сабаби чунин унвон гирифтани баҳш аст. Яъне, чаро боду борон? Тааммул дар перомуни ин пурсиш шояд ҳар касеро ба натиҷае матлубу хостани биёварад.

«Боду борон» ду унсури ҳамешагии табиат, ки пояҳои зиндагиофарин ҳам маҳсуб мешаванд, дар хилоли рӯзгорон ҳамеша мавриди таваҷҷуҳу назари шоирон будаанд. Аммо ба гумони мо манзури шоир дар ин ҳолат ба замону гузашти он ва осоре, ки барҷоӣ мегузорад, ишорат дорад. «Боду борон» ба маъни замон шояд

нахустин бор аз чониби Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ корбаст шуда бошад:

Пай афкандам аз назм кохе баланд,
Ки аз боду борон наёбад газанд.

Сипарӣ шудани даврае аз зиндагӣ, ки инсонро аз марзи кӯдакӣ, аз конуни хонаводагӣ дур месозад ва роҳии қаламраве менамояд, ки гӯё умеду орзу, хушбаҳтигу нишот ҳамеша онҷо ҳуқумат дорад. Танҳо инсон бояд ҳамгому ҳамдӯш, канори ин неъмат пеш биравад. Вале дар мақтае аз замон эҳсосе дардолуд, печида ба ҳасрат дар зеҳн қад рост мекунад ва инсонро ба домони дунёи кӯдакӣ, ба чаҳордевори хoke, ки барои нахустин бор дар синаи он ҷашм боз кардаву бузург шуда буд, мекашонад.

Ин як падидай ногузир ва равонист, ки метавонад дар зиндагии ҳар инсон падид ояд, маҳсусан дар зиндагии шоирону хунармандон.

Бехуда нест, ки бар асоси пажӯхишҳои анҷомшуда дар риштаи равоншиносӣ шеърро як навъ бозгашт ба кӯдакӣ ҳондаанд. Ин мавзӯъ дар ашъори Салим ниҳоят нерӯманд аст, аслан бозгаштҳои зеҳнӣ ба рӯзгори пешин, домони мунаққаши кӯдакӣ, муҳити хонавода, инъикоси лаҳазоти ширини даврони боландагӣ аз мавзӯъҳои дилангези адабиёти муосири тоҷикӣ ба шумор меравад.

Пӯшида нест, ки дар адабиёти ҳар қавму миллате муҳити хонавода яке аз мавзӯъҳои калидӣ маҳсуб мешавад. Ҳеч шоиреро наметавон пайдо намуд, ки ба гунае ба ин мавзӯъ напардохта бошад. Шеваи баргашти шоирон гуногун аст. Яке аз чаҳордевори гилини хонавода, дигаре аз боғчай ҳавлӣ, савумӣ шояд аз гашту гузори волидайн ёд мекунад. Умуман хунармандон масоили хонаводагиро ба гунаҳои муҳталиф мунъякис месозанд. Мусофират дар дафтарҳои шоир хонандаро ба домони андеша мекашонад.

Шоири ҷавон кайҳост шаҳрнишин шуда, бо низому расму сунати шаҳрӣ гӯё ҳӯ гирифтаву одат карда, вале

ёди рустову масоили хурду бузургаш, табиаташ, хоку сангаш, дарёву рӯдҳояш, моҳу хуршедаш, мардуми биҳиштияш дар сатр-сатри сурудаҳои ў фарёд мекашад. Даствоҳи аккосии зеҳнаш, хирмане бузург аз манзараву гӯшаҳои зебои русторо, дашту барзанашро, бо як қалом тамоми дорияшро аккосиву ҷамъоварӣ намуда ва дар лаҳзаҳои лозим онҳоро пеши назара什 мӯчассам месозад. Замони падид омадани чунин пешомаде ниҳоди ў такон меҳӯрад, аксҳо ҷон мегиранд, ба ҷунбиш дар меоянд, ҷашмаи мӯхаббату меҳрубониро дар синааш ба ҷӯш меоранд. Шахси шоир аст, ки бо онҳо сухан мегӯяд, шоирона бозтобу тасвирашон месозад, ба қимату арчи пайванди ошной бо онҳо ишорат мекунад.

Аз маҷмӯи ашъори марбут ба ин мавзӯъ бо ҷанд намунаи ҷаззоб ишора мекунем. Дар шеъри «Шукрон» ҳаёли шоирро рустои дурафтода бо тамоми сарвату дорияш, ҷаҳони аҳурияш ба ҳуд мекашад:

Маро ёд аст назми шабдараравҳо,
Ба рӯи модарам гарде нишаста.
Чу бахти нима, моҳи нимаи шаб,
Ба дасти кори шаб, доси шикаста.

Ёдворае, ки дар ҳаёлхонаи шоир меҳмон мешавад, дар як они воҳид тамоми аносими рустоиро бағал мекунад, ҷанг аз руҳу ҷабини онҳо пок месозад. Муҳити ҳонавода, асбобу анҷоми ҳона, ҳатто мурғакони ҳушгили дех, ки меҳмони гоҳ-гоҳии ҳавлии буданд, пеши назара什 ба ҷилвагарӣ мепардозанд. Дар ин қитъае, ки ҳудуди сӣ банд аст, мо ба саҳнаҳои ростини рустоӣ, ки ҳамагӣ барои мо ошно ҳастанд, дидор мекунем.

«Каду» ягона зарфи обгири ҳонавода, ки дар имтиидоди асрҳо бо рустоиён ҳамдӯш аст, «суруди атрбезу резапардози чакова», «бӯи ҳок», ки баъди боронҳо ба машом мерасад, «халтай дӯғ»-и оvezони дар ҳоли таровиш, «лолаҳои рӯйида болои бом», «шакархоби мурғе зери борон», «қурси ҳушкнону оби

зулоли чашмасорон ва муҳимтар аз ҳама дар чехраи азизони раҳдур «ҳоли ташнасӯзи хоҳарон ва симои падар», ки аз «гарди даравҳо» озорҳо дорад ва ниҳоят масири ҳузури модар дар марзҳои хонавода, «чашмоми пирӣ, ки аз пушти тобадон» фарзанди раҳдурро раҳ мепояд, «нигохи модар, ки шабеҳи нигохи офтоби пушти абр» хиратоб аст, «дуди гарми оташдони модар, ки чашмҳоро обрав» месозад, ҳамагӣ манзараҳое ҳастанд, ки аз он сарзамини биҳиштӣ дар пардаи зеҳни фарзанде, ки солҳост шаҳрнишин шуда, зинда мегарданд.

Ҳарчанд дар ин қитъаи зебои саропо латофату меҳр ҳар мазҳаре шуниданӣ, диданиӣ, ламс карданист, вале танҳо бо нақли ду пора иктифо мешавад. Шояд ҳеч ҳунарманде мисли Салим аносими дехистонро бо ин шукуху шодобӣ тасвир накарда бошад. Ба назар чунин мерасад, ки ў танҳо як шоир нест, балки наққоши чирадасте аст, ки дидашову зистаҳояшро аз будаш бештару беҳтар боз меофаринад:

Бурида шоҳаи сабзи дулона,
Чакад зардоб чун дasti бурида.
Падар қулхida аз гарди даравҳо,
Ба дасташ пок созад оби дида ...

Ба оби ҷашми ман хуш метаровад,
Зи оташдони модар дуди нармаш.
Муроди зиндагӣ сер аст дар ман,
Ки ҷонбахш аст бӯи нони гармаш ...

Дар боло хотирнишон шуд, ки баргаштҳои зеҳнӣ ба сарзамини шодиофарину ҳасратолуди қӯдакӣ, хестангоҳи он хонавода амрест, ки дар адабиёти ҳар миллате шавоҳири фаровон дорад.

Бахши «Аз паёму боду боронҳо» бо баргардони ҳар саҳифае хонандаро ба сарзаминҳои фатҳнамудаи зеҳни шоир рӯ ба рӯ месозад. Вале танҳо тасвир ё фазои ҳаким бар сарзаминҳои расидаи шоир нест, ки пеши назари мо

чилвагар мешаванд. Дар радифи онҳо ҳузури шоир бо тамоми эҳсосу авотифаш, вазъу ҳолоти равонаш, дарду ранчаш бархурдаш бо муҳити перомун, бо чомеаи инсонӣ, чаҳони андешааш эҳсос мешавад. Гурӯҳбандии дарунмояҳои бахши мазкур барои як пужӯҳанда душвор аст. Шояд имконпазир ҳам набошад. Иллати ин мушкил побанди сиришту табиати воқеяти рӯзгори инсонист. Аз азал масири зистан барои башар ҳаргиз ҳамвору равшан набудааст. Ба ҷуз ин инсон қодир нест бидонад, ки ҳамин лаҳза, соате баъд, фардо бо ў чӣ мегузарад. Чи сарнавиште ўро дар пеш аст. Даричаи рӯзи вай чи гуна боз мегардад? Чи эҳсосе ҳамсафараш ҳоҳад буд?

Инсонҳои маъмулӣ ба ин воқеяти айнӣ, иқтизои ҳастӣ асрҳост, ки сохтаанд ва камтар касеро метавон пайдо намуд, ки дар баробари он эътирозу норизояте дошта бошад.

Вале ҳунарманд мардум нисбат ба падидаҳои рӯзгори фардии хеш, абзору асбоби перомун, фазои муштараки амалу зист бетафовут нест. Муоширати дидор бо чомеаи инсонӣ, мушоҳидаи аносирӣ дунёи перомун вучуди шоир, ҳунармандонро бармеангезад, такон медиҳад, таҳти таъсир қарор медиҳад. Ба гуфтани, ибрози назар кардан, эҷод соҳтан вомедорад.

Миёни тамоми омилҳои таъсиргузор дар барангезиши завқу салиқаи оғаринандагии аҳли эҷод нақши эҳсосот барҷастатар аст. Ҳаракату пӯёии таҳайюли шоир, ҷашмандози ҷустуҷӯгаронаи тафаккури ў ҳосили ҷунбишу ҷӯшиши ҳамин эҳсосот аст, ки имкон дорад анвои муҳталиф дошта бошад.

Бо дидай таҳқик хира шудан дар навиштаҳои Салим муҳаққикро ба андеша вомедорад. Зимни бозхонии ашъор аввалин натиҷае, ки пеши назар зуҳур мекунад амали тақлидгарӣ аз сабку шевай марсуми замон ва шояд бозтоби мавзӯту дарунмояҳоест, ки чехраи ошно доранд. Вале як нигоҳи амиқтар сабит месозад, ки қалами ў қайҳост аз фазоҳои тақлидгарона болотар парвоз

намуда, садои ӯ расотару гӯётар аз лаҳни бисёре аз мусирон аст.

Нигоҳи Салим ба ҳар мавзӯй ва ҳама аҷзову ашё нигоҳи хоси худи ӯст. Дар шеъри «Фигонам шуниданист» ҷамъи вожагоне, ки вазъи музтарибу нохушоянди равонии гӯяндаро зиндаву расо пеши ҷашми мо мунъакис намудаанд, дар айни замон таваҷҷуҳи моро ба тамошои гӯшаи дигаре аз олами шигифту пуррози қалимаҳо мекашонад.

Воқеан хидмати адибон, аҳли эҷод дар вусъату густариши ҷанбаҳои маъноии вожагон бисёр арзишманд аст. Вожагонро шояд бишавад ба тифлакони навзод мушобех донист. Барахнатан ҷашм боз кардан ва дар домани модар, ҷомеа бузург шудан, шевай зистан, монданро омӯхтан. Ҳешро ёфтани, комил намудан, ки ба танҳои муюссар нест. Ин ҷодаи иршоду камол печида бо ҳазор риштаи пайванди муносиботи ногузир аст, ки гом ба гом бояд сипарда шавад.

Забоншиносии мусир перомуни пайдоиши вожагон, соҳтору банду бости онҳо шеваҳои соҳтани қалимаҳо ва абзору асбоби корсоз дар зухури қалимаҳо ба донишҳои қобили мулоҳизае даст ёфтааст. Вале донистани эҷодгарону оғаринандагони қалимот ба таври мушаҳҳас душвор аст. Танҳо равшан аст, ки маҳз ниёзу эҳтиёҷоти ҳастии инсонист, ки барои зухуру намоёндани чеҳраи хеш вожагонро меоғаринад. Дар ин миён аҳли адаб ба ин қалимот густариши маънӣ мебаҳшанд. Барои равшантар гаштани матлаб муносиб аст андешаи устод М.Қадқани накл шавад. Эшон менависад: «дар забони рӯзмарра қалимот тавре ба кор мераванд, ки эътиёдӣ ва мурдаанд ва ба ҳеч рӯи таваҷҷуҳи моро ҷалб намекунанд. Вале дар шеър ва эй басо ки бо муҳтасар пасу пеш шудани ин мурдагон зиндагӣ меёбанд ва як қалима, ки дар маркази мисраъ қарор мегирад, сабаби зиндагии тамоми қалимоти дигар мешавад» [14, 5]

Пасу пеш шудани вожагон ибтидо як амри содаву маъмули ҳамешагӣ ба шумор мерасад, vale як каме нигоҳи решадор гувоҳӣ медиҳад, ки воқеияти мавҷуд бо натиҷаи ҳосилаи зеҳни мо созгор нест. Канори ҳам нишастан, устувор шудани ду калима пасу пеш шудан нест, балки як навъ пайванд, робита, иттиҳоди тоза аст, ки миёни калимот эҷод мешавад ва зуҳури саҳнаҳои нави маънӣ, зеҳниро сабабгор мегардад ва бидуни шак ҳузури ҳаллоқи шахси шоир аст, ки чунин пайвандҳои нодири отифиро миёни вожагон эҷод месозад.

Гоҳо шахси шоир дар он лаҳзаҳои шӯрангези оғариниши худ пай намебарад, ки дасти таҳайюли ӯ ба домони чи сарзамиҳои гулбезе расидааст.

Бо ин орзу ба қитъашеъри ёдшудаи «Фигонам шуниданист» боз мегардем:

Дар зодбуми мурғи ҳавас бол бастаам,
Фасли фам аст, гоҳи фигонам шуниданист.
Ангуштҳо ба мушт гираҳ, наъра мезанам:
-Эй офтоб чехраат аз фазл диданист!

Дар канори шохисҳои хунарӣ, баҳусус дар шеър, тасвири ҳолат, вазъияти матлуб ниёз ба шеваҳои шоиставу муносиби баён дорад. Махсусан замоне, ки абзори кор ҳарфу ҳичост. Баён бояд ба гунае фарогири ҷузъиёт, нерӯманд бошад, ки пиндорҳои пардагиро қобили дидану шунидан кунад. Манзур аз баён агар бозтоби як ҳолати равонӣ бошад, пас мушкил печидатар мегардад. Зоро сурати муқаддамотии ҳолати матлуб нахуст дар пардаи зеҳн ба зуҳур мерасад ва сипас бо гузиниши дурусту расои вожагон рӯйи когаз меояд. Дар шеъри мазкур «fasli fam» ибораи калидӣ, ҳадафи аслист, ки ҳама паёмҳои фаръӣ гирди он мечарҳанд.

Калимаи fam, танҳоӣ шояд зиёд ҷалби назар накунад, зоро гӯши мо бо зиёд шунидан ба тору пуди он одат кардааст, аммо замоне, ки ҳамниши фасл мегардад, мисли ин аст, ки аз хостангоҳи маъноии нахустини хеш по-

фаротар мегузорад, то битавонад бори маънои бештареро ба дўш бигирад. Мурод аз «фасли ғам» гилаву шикоят аз ғам нест, балки инъикоси замонест, ки фазои номатлуб, печида бо мушкилоту нигаронӣ, торику номафҳумро ҳамроҳ дорад. Замоне, ки дар қаламрави худ муҳити вижай пурфишореро фароҳам оварда. Ин муҳити навэчод бар асари ҳокимијат муҳотибонашро ба доду фифон овардааст.

Зистан дар фазои ҳамешасабзи боғистони шеър Салими Ҳатлониро соҳиби сабку шеваи хос намудааст. Шояд яке аз вижагиҳои барҷастаи ҳунари шоирии ўгуфтани фушурдаи паём дар абёти нахустин бошад. Салим аксар ҳарфи дилашро хеле пуршитоб, гоҳо бо шӯру шааф, шодмону нишотангез ва гоҳо бо қаҳру газаб, бо лаҳни ғамину андӯхбор дар ҳарфи як чаҳорпораи нахустин дар сурати комилу фарогир иброз медорад. Ин баёни шитоболуд ба гунаест, ки гӯё замону забони муҳотабро мутаваққиф месозад ва тамоми андешаҳои мавҷуд дар зеҳни муҳотабро канор мезанд. Ин тавакқуф ба шунаванда ва шахси шоир имкон медиҳад як тамаркузи зеҳнӣ ҳосил намоянд, тасмим бигирад. Дар чаҳорпораҳои баъдӣ гӯё шарҳу тафсири ҷузъиёти чаҳорпораи аввал сурат мегирад.

Агар дар чаҳорпораи мавриди назар ҳущдор шуда, ки «фифонам шуниданист», пас дар абёти баъдӣ шеваҳои шинохти ин «фифон»- ба лаб расида сурат гирифтааст. Гузашта аз ин «фифон»-и мазкур танҳо расонандай маънии нолаву фарёд нест. Фаротару густурдатар аз он аст, ки тасаввураш мекунем. Вижагии дигари шеваи шоирии Салим ҳифзу нигаҳдошти умеду орзуест, ки ҳарчанд ба сарҳади фано расидааст, вале тан дар намедиҳад ва пойдору собит мемонад.

Нигариши фарогири ашъори шоир манзараи ҳамагониеро аз адабиёти башарӣ фарорӯи мо боз мекунад, ки эҳсосу авотифи шоирона ҳамеша ҳаққи муштарақ аст. Ҳарчи аз матну батни рӯзгори инсонӣ зода

мешавад, наметавонад мутааллиқ ба фарди чудогона бошад. Шоир будан, шеър гуфтану бо чаҳони шигифтангези он ишқ варзидан маъни ҳаёту сиришти ҳунарии Салим аст. Ба андешаи А.С. Пушкин «шеър ба гунаи истисной шавқу шурӯр, иштиёқи камтар касонест, ки шоир зода шудаанд. Шеър тамоми талошу такопӯ, мушоҳидоту тасаввуру идроки онҳоро ба худ ҷалб месозад, фурӯ мебарад» [8, 8].

Салими Ҳатлонӣ бо сароиши ҳар шеъре гӯё ба шеваи тоза аз нав зода мешавад, диди чаҳоннигариаш вусъату домана пайдо мекунад. Ағлаб ба дунёи даруни худ фурӯ меравад. Ҷӯяндагӣ дар умқи табииати ботин имконоту марзҳои тозаэро барояш боз мекунад. Ӯ ҳамеша бо шӯру рағбате, ки аз ишқ сарчашма мегирад, худро машғул медорад.

Аслан инсон чунин оғарида шуда, ки бидуни ишқу муҳаббат, меҳрубонӣ будан наметавонад. Вучуди ҳунарманд мардум ҳамеша аз чунин эҳсосе саршор аст. Ӯ тамоми сифату шохисҳои инсониро дар худ фароҳам меоварад, тамаркуз мебахшад ва замоне, ки шурӯъ ба бозгӯи ривояти хеш мекунад, бояд доност, ки ривояти Ӯ, қиссаи саргузашташ, ривояти ҳамагонист. Дар шеърҳои «Рӯй бинмо», «Маро омӯз», «Ҳавас афсурд» мо ба саҳнаҳо, лаҳзаҳои лабрези зебойи ҷодуӣ, ҳасрату дарди ширин дидор мекунем. Паёми аксари ин ашъор ёдоварии ишқи нахустин, ки ба ҳеч ваҷҳ аз хотир пок намешавад, мебошад. Баръакс бо гузашти замон, сипарӣ шудани даҳсолаҳо бузургтар мешавад, бо сурату симои қашандатар ҳувайдо мегардад. Масири ҳасратолуд, вале ҳушоянду ширини ёдвораҳо гоҳо муциби зода шудани вожагони тоза, тасвирҳои нодир мегардад. Масалан дар шеъри «Рӯй бинмо»:

Баҳор омад наомад номай ту,
Ба бӯйи меҳр дар боли парасту.
Рамидан дораду дидан надорад,
Шикаст оё ба сӯйи мо пар аз ту?

Ту оби чашмӣ, ман қалби фигорам,
Чу бод аз бода, аз ман мегурезӣ.
Хушо рӯзе, ки дар хунгарди набзам,
Ба хун рӯида, чун хунсабза хезӣ.

«Хунгарди набз» ва «хунсабза» таъбироту вожагони тозае ҳастанд, ки сохтаи табъу завқи шоиранд. Гузашта аз ин шеъри асил бояд ойинае бошад, ки дар он бишавад аксу сурат ва ҳолати равонии худовандгорашро диду эҳсос кард. Сурудаҳои Салим аз чунин шохисҳо бархурдоранд. Бо хондани нахустин калима ҳузуру ҳолати равонии шоир эҳсос мешавад. Зоро барои гуфтан шароити барангезанда фароҳам шудааст. Дар иртибот бо ин муносиб аст аз «Арзиши эҳсосот»-и Нимо Юшиҷ нақли қавл шавад: «Офаринандагоне, ки дар ҷавори Шумо роҳ мераванд, ҳудашон ҳабар надоранд чи ҷизҳо ҳоҳанд оғарид. Онҳо аз рӯйи маҷмӯаи эҳсосоту ёдовариҳо ва ҷузъиёте, ки дар мағзи ҳеш захира доранд ва дар онҳо нуму намуда ва ҷойгузин шуда, осори ҳудро ба вучуд меоваранд. Ҳамин ки ҳама ҷиз омода шуд, таҳрики мухтасар дар андешаи онҳо кофӣ аст». [29, 17]

Дар шеъри «Ҳавас афсурд», ки иборати ибдоъомезе ҳам ба шумор меравад, ҳадафи шоир таъйини нишонии дилдода аст, ки оқибат кӯяшро дар зодбуми баҳор пайдо мекунад.

Зодбуми баҳор кӯйи ту буд,
Ки ба лутфи баҳор менозӣ.
Ҳавасам пой мебарад сӯят,
Бо таби бӯсаҳо намесозӣ.

Нуктаи дигари арзишманد дар ин миён шинохти аҳамияту арчи калима ва ҳосатан калимаи шоирона ва афзалияти он бар садои мусиқист.

Дар синаи вожагони як қитъашеър аст, ки бас розҳои сарбамуҳре даруни инсон боз мешаванд, табиати ботин рух боз мекунад. Садафу марворид аз образҳои маъруфи

шеъри классикии мост, vale Салим ба онҳо аз зовияи дигар, бо ҷашми дигар менигарад:

Садафи обгунаи ҷашмат,
Ҳамл орад ба зоди марворид.
Мардуме интизори борон аст,
Ҳавас афсурд... абри ғам борид.

Истеъдоду нубуғи зотии як ҳунарманд замоне рушд мекунад, густаришу боландагӣ пайдо менамояд, ки бо табиат ва аносирӣ созандай он омезишу пайванд барқарор созад. Аз сӯйи дигар чунин омезишу пайванде як шевай дарқу тасаллути зеҳни ҷаҳон аст. Бардошти шоир аз манозири саҳнаҳои мавҷуд ба ғунае бошад, ки дар ҳар сурудае мо бо шахси бегонае рӯ ба рӯ гардем. Яке аз аносире, ки ҳамвора мавриди таваҷҷуҳӣ шоир қарор гирифта, мақулаи замон дар мисоли шабу мазоҳир ва тасвирҳои он аст, ва ин беиллат ҳам нест. Дар имтидоди замон шоирони мо дар осори хеш ба қасрат ба ин мақтаи замонӣ ручӯй кардаву перомунаш изҳори назар намудаанд. Зоро «ин ҳамзоду ҳамсояи муқаддар аз рӯзҳои оғозини такаллуму муҳотиб то даврони ҳатту китобат ва сангташбех ва табъу нашр ҳамвора дар хобу ҳаёлу зеҳн ва забони одамӣ ҳузур дошта ва дорад. Ҳузуре, ки матлубу маҳбуб ва гоҳ манфуру малъун ва ба ногузир тӯлониву самчу дилозор» [24, 61].

Бояд арз шавад, ки истифода аз вожаи «шаб» ва фазоҳои зулмонии он аз ҷониби адібону шоирони аҳвори мухталиф шохисҳои пуршуморе дорад, ки баррасиаш мавзӯи дигарест. Танҳо лозим ба тазаккур аст, ки дар ҷомеаҳои сарбаставу пурфишор шоирон аксар ба шаб либоси рамзу тамсил пӯшонидаанд, ба ғунае, ки аз маънои он ҳамчун мақулаи замонӣ ҷизе боқӣ намондааст. Аммо дар шеъри Салим шаб ҷилваҳои мутафовит дорад.

Аз анбӯҳи манзараву мазоҳири шаб сӯкути пардаҳои шабонгоҳист, ки ҷашму ҳуши Салимро ба ҳуд ҷазб месозад. Дар сӯкути сангини ин пардаҳо ўидомати навои

хомӯши ҳастиро эҳсос менамояд. Хилвати ин сукут фурсати мугтанамест барои арзёбиву барандоз намудани роҳи тайшудаи рӯзгор бо ҳама печу фарозаш, шодиву нишоташ, дарду ранҷаш:

Сукути пардаҳои шаб ҳамеша,
Навои зиндагӣ хомӯш дорад.
Ман он ғамномаи шабҳои дардам,
Ки бори маргро бар дӯш дорад.

Шоир танҳо тасвиргари сафҳаҳои тирафоми шаб ва бинои зулмонии он нест. Адиб вобаста ба ниёзу эҳтиёчи отифии хеш, дар лаҳзаҳои бухронии равонӣ, замоне, ки орзуманди мусоҳибу розшунавест, ба шаб шахсияту ҷисмият мебахшад, бо ў рози дил мегӯд.

Бо шаб забони гилаву шикоят боз меқунад, баъзан онро дар мушкилу парешонии хеш гунаҳкор медонад. Дастурабаста дар ҷаҳордевори зиндони шаб, зиндонии зиндон буданро ровӣ пазируфтани нест. Ҳарими шаб бо деворҳои сардаш хонаи ўст, ки саршори ёдвораҳост:

Эй шаб, ки дар бало-т гирифторам,
Ин хонаи манӣ, ки на зиндонӣ.
Эй шаб, агар сукути ғамовардӣ,
Як хона пур зи ёди парешонӣ.

Деворҳои маҳкамаи сардат,
Дорад сари сукути ту дар бандам.
Бегонавор сӯйи ту мебинам,
Девонавор сӯйи ту механдам.

Бо сипарӣ гаштани замоне, аз пайкари як ҷаҳорпора ба қаламрави дигар, эҳсос мегардад, ки шиддати побандиву асорат фузуда мешавад ва қаҳрамон гӯё нерӯи муқовимат аз ихтиёр раҳо месозад, вале умеди расидани фурӯғи субҳи тавоноиро аз зеҳн дур намесозад:

Аз банд то раҳои ман, эй шаб,
Завлона ҳалқа-ҳалқа нигаҳ дорад.
Танҳо нигоҳи кучаки армонам,
То бекарони гамкада раҳ дорад.

-Оҳ эй фуруғи субхи тавоной,
Дасти маро бигир, бигир дастам.
Гар не, чунон кунам, ки шабе ёбӣ,
Ин хонаро ба рӯйи ту дарbastam.

Дар коргоҳи эҷодии шоир шабу мазоҳири он ҳамеша василаест барои баёну бозтоби мушоҳидаҳои шоирона ва дарду ранҷҳои барҳоста аз матни зиндагӣ. Вуҷуди шаб ҳамеша қаҳрамонро бо афкору андешаҳои сарدارгум рӯ ба рӯ мекунад. Дар шеъри «Ин шаб» аз шабе сухан дар миён мегузорад, ки «намои сурбӣ» дорад ва ҳузураш орзуҳоро аз атри ноумедӣ раҳо месозад. Аз сӯйи дигар шабаҳҳои бепоёни шаб нигарону ошуфтакотираш месозанд:

Ин шаб намои сурбии суроб аст,
Печида сатри пардаи деборо.
Аз атри яъси сард кунад ҳолӣ,
Оғӯши орзуи фиреборо.

Гумноми лаҳзаҳои парешонам,
Худро ба ҷамъи хеш намеёбам.
Мавҳуми рӯъятам, ки намебинам,
Аз ҷилвагоҳи баҳт наметобам.

Хилвати шабони зулмонӣ барои шоир бо хирмани ёду хотираҳои ширину гуворо ҳамроҳ аст. Дар синаи торикий ў дидорҳои пешинро ба ёри дурафтода бозсозиву бозофаринӣ мекунад. Хешро бо орзуву хаёлҳои ширин умедвор менамояд:

Шабҳост бо ҳаёли ту маъмурам,
Дар хилвате, ки ёди туро дорам.

Ох! Эй баҳори рафтаи ман, боз о!
Мемӯяму ба ёди ту мезорам!

Вусъату доманаи бахши «Аз паёми боду боронҳо» дар дафтари дуввуми «Мунтакаби ашъор» бештар мешавад. Ба чуз мавзӯоти зикр гардида, ёдвораҳои шоир дар атрофи чаҳони ишқу муҳаббат, нахустин ошной бо тору пуди ин эҳсоси зебои инсонӣ мечарҳад. Зарра-зарра, тика-тика, пора-пора лаҳзаҳои бо ў будан аз нав дар домани зеҳн мавҷ мезананд, қад рост меқунанд ва дар зимн эҳсоси ғамангезу ҳасратолуди орзуи бозгашт ба он даврони тиллой дар ниҳоди ровӣ ҷӯд мешавад. Бозгаште, ки муюссар, имконпазир нест. Дар қитъаи «Рӯзгоре» шӯри ин ҳасрат ба авҷ мерасад:

Бо ту мебудаму намебудам,
Бо хазоне, ки ҳаҷри пинҳон дошт.
Қатраҳояш ҳама баҳоролуд ...
Ашкҳои ту бӯи борон дошт.

Занцираи ёд қаҳрамони лирикиро ба қаламрави ҷодаҳое мекашонад, ки замоне саршори меҳру дӯстдорӣ, дидорҳои нишотофарин буданд, акнун гардиши боду борон аст, ки он сарзамини хостаниро ба «кӯчаҳои ғам» табдил карда:

Ман аз ин кӯча ба ғам мегузарам,
Ки дилогоҳу қадамгоҳи ту буд.
Дили ту моили дунёи ҳавас,
Дилаки ман ҳарами оҳи ту буд.

Мавзӯи мазбур агар дар дафтари дуввум бештар ҷанбаҳову заминаи фардӣ дорад, бо гузашт ба дафтари савуми «Мунтакаби ашъор» печидатар мешавад, ҷанбаи ҳамагонӣ мегирад. Андешаву тааммули амиқ ўро ба ин натиҷа мерасонад, ки дарди ў дарди муштарак аст. Дар подомани табиат низ сурату нусхаҳое аз он ёфтанист. Ҷуд бунёди ҳастӣ чунин буда, ки табиатро бо инсон ачин

сохтааст. Агар муҳаббати аввал дар марзҳои дурафтодаи дастнорас қарор дорад ва ҷуз дасти ёд дасти дигаре қодир нест ба он бирасад, ҷуз таслиму пазириши ҳақиқати ҷовидонӣ, ки рози будан ҳамин аст, ҷораи дигаре нест. Табиат низ ҷунин сарнавиште дорад. «Гулро ҳамеша таровати борон» нест. «Лонаҳои мурғон», «дар кафи шоҳсорон» ҳамеша пурсару садо намемонанд. Фалсафай зистану будан мисли гирдоб қаҳрамонро ба коми худ мекашад, водораш месозад то дар перомуни ҳама мавҷудот, аносиро шигифтовари табиат, абру борон, бешаву ҷангӣ, хоки боронхӯрда андеша қунад, дар домани ҳар саҳнае аз зиндагии мавҷудоти Ҳудо рози ҳастиро ҷуёв шавад.

«Субҳидами пойиз» намунаи ҷаzzобе аз дафтари саввум аст, ки бо эҳсосу отифа, сатҳи андеша, тасвирҳо ва вусъати назараҳ ҷалби таваҷҷӯҳ мекунад. Дар баъзе аз бандҳои ин қитъаи шеър со耶 аз шеваи дунёнигарии А. Бедил ва гоҳо ради пойи Н. Нодирпур эҳсос мегардад:

Пар мекашад ба сӯйи ҳаво озод,
Домони абр атр намебезад.
Ин абр бӯйи ҳавли замин дорад,
Аз пуштаҳои намзада меҳезад ...

Дар бодаи муаттари боронҳо,
Паймонаи ҳазор назар мастист.
Ангезаи ҳазор нигоҳ рангаш,
Афсуни роздори ҳама ҳастист.

Дар шеъри «Тирамоҳ аст», ки ба он ишора шуд, ҷунин омада:

Абрҳо пушти қуллаҳои баланд,
Нест дар гул таровати борон.
Чашмаҳои баҳор хушкида,
Дар ҳами пуштаҳои кӯҳистон.

Дар кафи шохсор метобад,
Лонаҳое зи мурғакон хойӣ.
Рахти роҳи сафар гарон омад,
Бори ҳаҷр аст, ин ки менолӣ.

Дар дафтари ҷаҳорум низ баҳши «Аз паёми боду боронҳо» оғозгари китоб аст ва боз ҳам пеши назари мо шеъри баланди «Бадехаи деха», ки дар панҷоҳ банди ҷаҳорпорай гӯфта шуда ва рӯҳу равонаш, тору пудаш ба мо ошност. Шеъри болоиро аз нигоҳи фаннӣ, абзори шеърӣ, тозагие нест, вазнаш бар асоси вазнҳои маъмули ашъори ҷаҳорпорай мебошад. Вале аз пушти ҳар банд, ҳар ҷоҳа мо ҳузури ҳунармандеро эҳсос мекунем, ки ҳамзамон бо тасвиру бозтоби як рустои аз ёдҳо дурафтода, вазъи музтарибу нигарон дорад. Мағзи ҳаллоқӣ ў мушикофона ҷуғрофиёи русторо ё дақиқтараш ҳаритаи онро бо тамоми ҷузъиёташ ба риштаи тасвир мекашад. Вале ин ҳарита танҳо нишонгари мавқеи ҷуғрофии як дехистон нест, балки фарогири вижагиҳои миллӣ, фарҳангии як миллат, рӯҳу равони як наҷоди нодир, ки дар марзҳои ҳатарзои раванди ҷаҳонишавӣ қарор дорад. Ровӣ аз сарнавишти дехистон, ки ҷаҳоне дар ҷаҳордевори камвусъати он ҷойгузин шуда, эҳсоси нигаронӣ мекунад. Масири андеша ўро мутакоид месозад, ки дар марзу бүм, дар пайкари ин дехистон таъриҳ, фарҳанг, ҳунар, нубуғу истеъдод расму русум, боварҳои начиби як қавм маскун аст, ки бояд ҳифзу нигаҳдорӣ гарданд, чун ин ягона ёдгори ниёғони мост, ки аз насл ба насл гузашта.

Дар ин сарзамин ҳар номеро як ривояту таъриҳ, ҳувияту вижагиест, ки бояд шинохта шавад. Дар ин ҷо ҳар як шайъ, дару дашт, кӯҳ, санг ҳикмату рисолате дорад. Ҳамзистӣ бо ин мавҷудот аст, ки инсонро инсон мекунад, ба ў ранчи афтишу лаззати барҳостанро меомӯзад.

Қабл аз он ки мисоле аз «Бадәҳай дәҳа» нақл гардад, бояд ба масъалаи меъёрҳои бурунматнӣ, ки дар саҳифаҳои болоӣ зикраш рафт, ишора кард.

Яке аз меъёрҳои бурунматнӣ дар шинохту арзёбии шеър баҳрагирӣ аз имконоти забонӣ аст, ки аз ин нигоҳ шеъре мавриди назар қобили мулоҳиза аст. Шоир дар сурудаи хеш аз вожагоне истифода мекунад, ки дар забони адабии мо ниҳоят истифодаи нодир доранд, ё ин ки бо «гуноҳи номунсифонаи ба дӯши онҳо боршудаи «калимаҳои лаҳчавӣ» ҳаққи зист дар матни расмиро надоранд. Вале бубинем дар абёти поёнӣ, ки онҳо чи гуна конуни зист, тарзу шева ва фарҳанги зиндагии қавмеро тасвир мекунанд:

Як хона, ки доштем, падар сохта буд,
Бо поҳсааш баланд афрохта буд.
Тоқе ба ҷароғу тоқ аз баҳри китоб,
Аз коҳгилаш чи нақш пардохта буд.

Дар хонаи мо на қулғу занҷире буд,
Аз кӯрҳате дара什 ба таъбира буд.
Андовай бомаш аз баҳорон мерехт,
Андовай поизаш чи дилгире буд.

Дар хонаи мо, ки дошт як чиптора,
Порисай бом дар сарав чун бора.
Болодарияш ба такя бар пояи чӯб,
Як пояи кирмӯрдаи бекора.

Дар атрофи забони шеър ва вижагиҳои он дар як асари ҳунарӣ пажӯҳишҳои зиёде сурат гирифта ва муҳаққиқон ба нуктаҳои арзишманде дар шинохти нақши забон дар як матни адабӣ даст ёфтаанд. Вале ба гумони ғолиб рисолати забон танҳо бо коргирии вожагону имконоти онҳо хатм намешавад. Бояд дар як шеър ба ҳаста ё қалби забон даст бурд, зоро ин ҳаста ҷойгоҳи

хузур ё пайдоиши маъно ё паёмест, ки шоир меҳоҳад онро ба атрофиён бирасонад. Масалан дар байти:

Дар хонаи мо на қулфу занчире буд,
Аз кӯрхате дараш ба таъбира буд...

дар назари аввал гӯё сухани тозае нест, вале нигоҳи амиқу мушикофона зеҳни хонандаро ба домани фарҳанги ҳамзистӣ, ҳамҷаворӣ, шинохту дарки ҳаққи дигарон, эҳтироми ҳариму қаламрави ҳамсоягон ва дар маҷмӯъ шевай зиндагии як қавм мекашонад.

«Бе қулфу занчир будан»-и дари хона магар тааммулбарангез нест? Оё ин нишони эътимоду садоқат, итминон миёни мардумон нест? Оё ин гувоҳи амнияти оромиш, муҳити мусолиматомез буда наметавонад? Муҳиту фазое, ки дар тӯли солиёни дароз дар руҳу чони мардум решা гирифтааст.

Итминону боварии муштарак шояд бузургтарин дастоварди инсонӣ бошад, ки бо сулҳу салоҳ ҳамгом аст.

Шеъри «Бадехаи деҳа» бо сари худ як симфонияи бузургест, ки фарогири садоҳои пуршумори шуниданий, дилчаспу қашандаро аст. Шоир аз банд ба банд тамоми дорой, манзараҳо, гӯшаҳои таркибсози деҳаро бо зикри аслияту вучуди табииашон, номҳои гарibaшон, ҳунару пешаҳои марсумашон мунъакис месозад. Дар робита ба ин мавзӯъ муносиб аст аз як андешаи шоири мусосири Эрон, бунёнгузори шеъри нави Эрон Нимо Юшиҷ ёд шавад. Мазкур бар ин назар буд, ки шоирони қадим аксар қуллигӯйӣ мекарданд, умумигуфтор буданд. Масалан, ҳангоме ки меҳостанд табиат ва шукуҳу ҷалоли онро тасвир созанд, аксар аз гулу мул, аз суваре истифода мекарданд, ки бар асари мутолиаи китоб дар зеҳнашон нишаста буд. Аз гуле ном мебурданд, ки шояд ҳаргиз онҳо гулҳову растаниҳо, ҳайвоноту паррандагоне мавҷуд бошад, ки зеботару шоистатар барои бозтобу тасвир аст. Хидмати бузурги Нимо низ дар ҳамин буд, ки табиати

беназири зодгоҳи хеш Юши Мозандаронро бо ҳама шукӯху асомии гарibaшон вориди шеър кард. Ба дигарон событ соҳт, ки дар домани шеър ҳама мавҷудот ҳаққи зист, чойгоҳи муносиб доранд.

Дар шеъри «Бадеҳai деҳa» мо тамошогари саҳнаҳои ачиби як рустоем. Рустое, ки дар синааш инсон бо табият пайванди ҷонӣ доранд. Муҳаббат, дӯстдорӣ аз ҷеҳраашон фурӯрез аст. Ин деҳa паррандагону растаниҳои хос дорад. Сокинони марзу бумаш ин деҳистонро то мағзи ҷон дӯст медоранд, зоро ба қавли онҳо «Ин ҷо Ватан аст»:

Як кулбаву номи деҳa дорад розе,
«Инҷо Ватан аст»- гӯяд ин Дарвозӣ.
Ин деҳa Бушолаки Асои Бояк
Фаҳре, ки зи санг болишу менозӣ!

Дар ин сарзамин мардум аз дидори меҳмон, аз шунидани садои паррандагон эҳсоси нишоту фараҳ мекунанд. Синаи ин мардум ба гунае пур-пuri меҳрубонист, ки макру ҳиллаҳои рӯбоҳҳои ҳамҷаворро нодида мегиранд:

Дар сабздами баҳор ку-ку меҳонд,
Дар шоҳаи боди соҳили ҷӯ меҳонд.
Девонасафар ба ҷазби дарвешии худ,
«Ҳӯ-ҳӯ» ба сари ҷарҳ, «Ало, ҳӯ» меҳонд.

Аз деҳai мо дашти дарози Убара,
Роҳаш ба Гаров, аз фарози Убара.
Мерафт, чунон ба ҳилла бозӣ мекард,
Рӯбоҳаки зарди думдарози Убара.

Дар чаҳордевори ин деҳистон ҳамон гуна ки ёдовар шудем, ҳама бо ҳам ҳукуқи баробар доранд. Бо садоҳои ачибу гарibi хеш оташгахи дерпойи зиндагиро гарм нигаҳ медоранд. Об ин ҷо сарвати бебаҳост, ки

ташнашикану нерұбахши мавчуду маҳлуқи дәх аст, ҳаққи муштарақ аст:

Чун дәхай мо ба чатри шаб во мешуд,
Аз партави нури маҳ фарибо мешуд.
Овози шағолу гургү рұбаш медод,
Аз хар дара сүйи деха ово мешуд.

Аз хар дара чашма-чашма мешуд чорӣ,
Дар сайқали об ҳар дара заркорӣ.
Санговдавакаш зи оби санговаш сер,
Аз об хару аспу сагаш, говаш сер!

Аслан инсон аз замоне, ки по ба арсаи ҳастай мегузорад ва ба моҳияти вучуд пай мебарад, хешро дар домани табиат мебинад. Табиате, ки бо вучуди ў бо ҳазорон ришта пайванд меҳұрад. Ҳар инсоне дар хилоли рұзгори хеш новобаста аз он ки чи шүғлу пешае дорад, зеҳнан дар перомуни табиат ва ҷойгоҳи он дар раванди ҳастай андеша мекунад. Вале табиат ва шеър ва гузашта аз ин шахси шоир матлаби дигарест, ки баёни бештар меҳоҳад. Дар инчо муносиб аст аз шеър, меъёрхои берунматнӣ, ки дар маърифату бархурд бо дунёи розомези шеър корсоз аст, ёдовар шавем. Дар радифи забону нақши он дар соҳтани шеър отифа ё эҳсоси шоирӣ аст, ки дар матни як асари хунарӣ нақши созанда дорад.

Тору пуд, анвоъ ва чехраҳое, ки отифаи шеърӣ дар анбон дорад, қобили шумор нест, гузашта аз ин онро наметавон дар қолабу чаҳорчӯби қоидай муайяне рехт. Танҳо метавон зуҳуру шаклгирии як пайванд, як иртиботи ғайриинтизор, лаҳзай миёни шоиру падидахоро отифаи шеърӣ баршумурд. Вале замони омӯзишу таҳқиқи ин ҷанба донистани мавзӯъҳои дигар аз қобили ин ки оё отифаи шоир ҳусусӣ, фардӣ аст, ё ҷанбаи умумӣ дорад? Гузашта аз ин эҳсосе, ки шоирро мунқалиб намуда ва боиси зода шудани як қитъай адабӣ гашта, оё

метавонад барои дигарон ҳам ҷаззобу таъсиргузор бошад, ниҳоят муҳим аст.

Зимни баррасии осори адабӣ дарку маърифати умқу кунҳи отифае, ки шоир бо руҳдодҳо ё ҷаҳони перомун барқарор намуда, хеле корсоз аст. Зоро арзишу баҳо ва аҳамияти дарумояи осор низ вобаста ба ҳамин амр аст. Ба дигар сухан отифаи шеърӣ як самимијату ҷӯшишест, ки аз ниҳонгоҳи қалби шоир берун меояд ва агар чунин аст, дарҳои синаи мардум бар рӯяш боз аст. Ҳама ҷо онро чун ҳудӣ мепазиранду дӯст медоранд. Барои равшантар шудани матлаб даст ба мисол мезанем:

Дар дехаи мо ки мардумаш олӣ буд,
Бо ҳандаву тоби ҳуд ба ҳушҳолӣ буд.
Афсонаву шеърхониву байтбарак,
Базме аҷабаш, ки дар намадмолӣ буд.

Афсона ба афсона, ки модар мегуфт,
Бечора ба ҳоли зори шалпар мегуфт.
Макри Кали Чилдурӯғ бас ширина буд,
Ширина-ширина, дубора, аз сар мегуфт.

Аз мисраи нахуст ҳувайдост, ки зеҳни шоир дар масири ёди занчирасонест, ки лаҳза ба лаҳза эҳсоси ӯро печидатар месозад.

Падидор шудани симои мардуми дех, ҳолу ҳаво, тарзи зиндагӣ, шуглҳои марсум ва хосатан маҳфилҳои намадмолӣ, ки имрӯзҳо қамранг шуда, ин иртиботи отифиро ба шӯр меорад. Ё саҳнаҳои биҳиштии канори модар будану афсонаҳои ширина аз забонаш шунидан. Сарзамине, ки мо ҳамагӣ дар рӯзгори хеш буданро дар синааш таҷриба кардаем ва ба гумонам ҳар яке аз мо бо ҳондани ин бандҳои зеҳннишин ҳолу вазъи дигаре мегирем ва шояд оҳе дареголуд аз дил берун мерезем. Аз он чи буд, аз он чи гузашт ва аз он азизу дурдонае, ки намонду пар-пар шуд...

Шояд бишавад сухбатро дар атрофи «Бадехай деҳа» ба поён бурд, vale қашандагӣ, дилчаспӣ, шӯрангезии саҳнаҳои мунъакис дар матн ба гунаест, ки ин ихтиёро аз мо мегирад. Бахусус замоне, ки сухан аз лаҳазоти хонаводагӣ, нишонаҳое аз падару модар дар миён аст:

Дар лунҷ қурӯти лунда, мелунцидам,
Подош ба ҷома, пунба мекунцидам.
Аз ваъдаи модарам, ки дӯзад ҷома,
Кунцидаву дар курта намегунцидам.

Дар деҳа, ки пушти кӯху ҷар буд моро,
Як тӯти бузург пушти дар буд моро.
Шаҳтут, дарахти пурсамар буд моро,
Пайвандии дастони падар буд моро.

Мавзӯи болоӣ дар сурудаи дигар «Ёдвор» низ ҷилваҳои дилангезе дорад. Ровӣ аз нахустин байт дар масири мусофирияти ҳеш хонандаашро ҳамгом мегирад. Мо по ба пойи ӯ дунёи зебоero ба тамошо менишинем. Дунёе, ки замоне худ сокинаш будаву аз хирманаш донаҳо бардоштаем.

Чи лаззатест дар дидану руъяти асбобу абзор, ашхос; дарахту ҳифолоне, ки дар ҷамъи онҳо мо бузург шудаем:

Ҳам ҳалтаҳои чаккаву ҷурғоти модарам,
Ҳам меҳу ҷаҳту досу табар, таҳти ҳойбанд.
Дар навдаҳои дарҳами тути дари падар,
Аз бод авҷ мебарад аргунҷаки баланд.

Мӯ ба мӯ барандоз намудану тай кардани масири ёд, ҳамзамон қаҳрамонро ба сарзамини надомату пушаймонӣ аз ҳатоҳои рафтаи даврони кӯдакӣ меорад ва мо бо нақли як мисол ин бахшро ба поён мерасонем.

Аз сангбори бачаи ҳамсолу санги ман,
Боқист ин ҳаёли гуворо зи хубу зишт.
Санги варо ба фарқи ман овард бахти бад,
Санги маро ба шишаи ҳамсоя, сарнавишт.

ДАР НУХУФТИ СОЗХОВУ РОЗХО

«Созҳои шикаста» - унвони бахши дигаре аз дафтарҳои «Мунтахаби ашъор» аст, ки фарогири осори навпардозонаи Салими Ҳатлонист. Шояд замоне, ки шоир чунин унвонро интихоб мекард, манзуре дар зехн дошт, ки ба мо пайдо нест. Аммо ба гумони мо ҳадафи шоир дар маҷмӯъ гуфтани ин маънӣ аст, ки шеъри кухани тоҷик бо вучуди он ки рахнаҳое амиқ дар пайкараш зада шуд ва навғониҳое дар соҳтору асбоби абзораш падид омад, вале аз зарофату латофат, ҷаззобияту қашандагияш кам нашуд, ки фузуда шуд. Шикастани сози кӯҳан ба хотири шунидану идроки садоҳои тоза, баҳрагирӣ аз имконоти ҳангӯфте буд, ки дар тору пуди ин соз нуҳуфта аст. Аслан бо шеваҳои навин шеър сурудан солҳост, ки аз ҷониби шоирони тоҷик таҷруба мешавад. Ҳарчанд дар ин ҷода мо адибони муваффақ камтар дорем. Ҷунки бо шевай нимой ё шомлӯй шеър соҳтан ба қавли худи Нимо кори сангинест, ки на ҳар кас метавонад аз уҳдааш барояд. Қазия аз ин қарор аст, ки дар шевай классикий вучуди низоми арӯзӣ, ҳузури қоғия ва гоҳо радиф барои шоире, ки дар шеър мутолиот дошт ва зеҳнаш саршори қоғияҳову радифҳои такрорӣ буд, як навъ раҳгушо ё ёвари саридастӣ буд.

Агар дар мавзӯе меҳост шеър бисозад бо навиштани мисраи аввал ва занги калимаи охир, ки бояд бар маснади қоғия менишаст, фаврӣ дар ҷустуҷӯи калимаҳои муқафғо меафтод. Вале дар арӯзи озод ё шеъри нав шевай кор дигар аст. Аз дидгоҳи Нимо такя набояд рӯйи абзорҳои соҳторӣ намуд. Дар ин тариқ муносибат ба ашё ниҳоят арзишманд аст. Инсонҳо, аз ҷумла шоирон низ то ба ҷизи ҳосе пайванду робита надошта бошанд, онро ба хубӣ наметавонанд бишиносанд. Бархурд бо ҷизҳо мумкин аст, аммо шинохти онҳо шояд имконнозазир бошад. Ҳарчанд инсонҳо аз дунёи қадим бархурдоранд, фақат бояд худашон нав бишаванд ва ин нав шудан робитай

инсон бо чизҳост, то нуқтаи торик пеши чашмашон равшан шавад.

Қобили зикр аст, ки Салими Ҳатлонӣ аз зумраи шоиронест, ки аз рӯйи ҳавову ҳавас шеъри навро таҷруба накарда. Аз сабки оғариниши сурудаҳояш возех аст, ки ба зеру бами ин шева ошност. Дарк намуда, ки дар ҳарими шеъри нав бо домани холӣ, бидуни дониши саршор аз масоили ҳастӣ наметавон мусофири ҷӯё буд.

Дар дафтари аввал ҳудуде 60 қитъай шеъри навпардозонаи шоир мундариҷ аст. Дар ин муҳтасар намешавад ашъори навандешонаи адибро дастибандӣ кард ва шояд барои он ниёзе ҳам нест. Вале зикри бархе аз шохисҳои сабки шоир лозим ба назар мерасад.

Қитъашеъри «Тазод» аз намунаҳои қобили мулоҳиза аст, ки шомили ҳашт банд аст.

Шеър бо бозтоби хонаи падарӣ оғоз мегардад. Тасвири соддае аз як кулбаи ҳақирона, ки созу баргаш сода ва ангуштишумор аст. Банди дуввуму саввум тақвиятгари дарунмояи банди нахуст аст ва таъкиди ин нукта, ки ў ѿн, шахси шоир зодаи «ин хонаи содаву озода» аст.

Дар ҳамин ҳол аст, ки қутби дигаре аз дарунмояҳои шеърӣ боз мешаванд. Дар радифи хонаи соҳтаи падар бо шевай нав хона соҳтан. Манзури шоир аз ин хона навпардозӣ дар соҳтмони шеър аст. Як фазои пурсишбарангезу пурсуол дар зеҳн эҷод шуда, ки оё метавон «бекавоғӣ, беболор» хона соҳт. Оё ин «шикастанҳову бастанҳо» ба ҷое мерасанд? Дар шеър чунин омада:

Холате бар ҳочати ман ҳам фаро омад.
Хона месозам, вале аз ҳарфи нав,
Дар радифи чанд тан бо исми «Шоир».
Бо ҳавои навгароӣ,
Дар китоби дилфиреби сабзи тақдир,
Бо тилисми назми бетаъбир.
Саҳфа оројам,

Сурати шеъри асилу родро,
Бе қавофӣ,
Балки бе болор,
Шеъри зебову фалакэчодро.

Вижагии кори шоир дар ин шеър дар он аст, ки тамоми бандҳо аз шевоӣ дар вазн бархурдоранд. Ҳарчанд шоир таки зиёд рӯйи қавофӣ мекунад ва аз имконоти он судҳои фаровонтар мечӯяд. Инсичому устувории бандҳо вобастаи ҳузури қофия аст. Гоҳо қофияҳои бандҳо миёни бандҳо як пул, як пайванд эҷод месозанд. Масалан:

Чор девораш ҳама аз хок.
Хоки чун дил,
балки ҳамчун нияташ пок.
Аз ҳамон хoke ки бо он аз нахуст,
Модари хокиниҳодам,
Пайкарам...
Чону танамро шуст.

Бомаш аз хок,
Дар баландӣ пасттар аз боми афлок.
Лек болотар зи коҳи мири амлок.
Васли шифташ бурёй,
Васли фаршаш бурёй.
Каҳгилаш коҳу гили дехқон,
Маснаде,
ёдовари рӯҳи ниёгон.
Зодаи ин хонаи озодаам ман,
Оре, чун ин хона чанде содаам ман...

Салими Ҳатлонӣ худ дар соҳтмони ашъори навпардозонаи хеш аз шеваҳои муҳталиф истифода мекунанд. Вобаста ба он ки паёми матлаби мавриди назар чи ниёзе дорад, шеваҳои бинои шеър интихоб мегарданд. Барои таъииди ин андеша шеъри «Шаб»-ро нахуст нақл мекунем:

Шаб доварест,
Дар оstonи rоиши фардо.
Шаб боварест,
Бар достони гоиши фардо.

Аммо дар ин карона ту бо ман бош.
Шабро хузури рои ту мебояд.
Шабро қабо зи мюи ту...
 ё шояд,
Шаб қиссаро ба буюи ту мезояд.

Дар шаб ҳазор ҳодиса пинҳон аст.
Он чо, ки офтоб намебинад.
Он чо, ки не шарори нигоҳест.
Не нағмаи хурӯси сахаргох,
Не рӯшанини дидай рӯбох,
Не аз хубоби сина дами оҳест.

В-аз пушти шаб сафои ту меояд.
Аз пушти шаб нигоҳи ту мерӯяд...
Шабро нигоҳи поки ту мешӯяд.

Нахустин унсури корсоз худ вожаи «шаб» аст, ки дар банди аввал ду бор такрор ва ба гунае таъкид мешавад. Банд аз мояи тағazzулӣ барҳӯрдор буда, шомили қофия ва радиф ҳам ҳаст. Дарунмояи аслӣ тааммул дар атрофи «шаб» ҳамчун як мақтаи замонист, ки бо гузашти он фардо мерасад. Шаб исто нест, гузарон аст, вале масъала ин аст, ки ҳастии он то чи андоза мустақилият дорад. Чи аносире ҳастанд, ки ба шаб зиндагӣ мебахшанд?

Канори шаб машҳуни падидаву руҳдодҳои ҳазорранг аст. Ҳарчанд вучуди шаб пинҳонгару панаҳдиҳандаи омму хос аст, вале бо иллати зулмату торикии сиришта дар сиришт аз неъмати дидани хуршед маҳрум аст.

Агар дар банди дуввум идомату вучуди шабро ба хузури ў (маъшук) вобаста бишуморад, (ҳарчанд бовараш

устувор нест), дар мисраъҳои поёнӣ натиҷаи қотеъ мегирад, ки ҳастиву нестӣ, адаму вучуди шаб мархуни ишқ аст. «Аз пушти шаб рӯйидани нигоҳ» ва «шустани шаб» таркибҳои тозаи ибдоъомезанд.

Бахши «Созҳои шикаста» дар дафтари дуввуми «Мунтакаби ашъор» бо чехраи раҳшонтар намоён мегардад. Шумори шеърҳо аз 25 қитъа беш нест, vale бо мурури ҳар яке эҳсос мегардад, ки шоир дар ҳамаи заминаҳо, чи дар заминай фаннӣ, шеваи кор, зовияҳои дунёшинохтӣ, сатҳи андешагӣ ба нукоти арзишманде даст ёфтааст.

Мехоҳад пайванде миёни пешиниёну имрӯзиён эҷод созад. Пеш аз он ки барои тақвияти фикр мисоле накл шавад, муносиб ба назар мерасад чанд қалимае дар атрофи ин пайвандгарӣ гуфта шавад. Аслан пайванд агар дар таносуб бо кирдорҳову аъмоли инсонӣ таҳлилу таҷзия гардад, сабабгори эҷоди ҷозибаҳои дигаре дар заминай жарғонигарии воқеяяти айнӣ хоҳад шуд. Ҳар риштае аз дониши инсонӣ чи фалсафа, ҷомеашиносӣ, таъриҳ, адабиётшиносӣ ва гайра ба ин мақула бархурди виже дорад, ки ба иқтизову ниёзмандиҳои дарунии онҳо вобастааст.

Равшан аст, ки натиҷаи ҳар пайванде дар маъмултарин шаклу намунаҳои он оғариниш аст, оғариниши фазоҳои тоза, дунёҳои ногушуда, ки барои исботаш метавон ҳазорон шоҳидро аз воқеяти рӯзмарра баргузид.

Бо вучуди нерӯи пӯёву бекарони ҳамин пайванд аст, ки ҷаҳон бо тамоми вусъату миқёсаш исто намемонад ва тағири сирату сурат месозад.

Ҳарчанд дар ҷарҳишу амалкарди ин унсури зоянда ҳама саҳиманд ва дар баҳрагири аз ҳосили он низ ҳаққи муштарак доранд, vale нигариши саҳнаҳои он дар корномаи шоирону аҳли адаб лаззати дигар дорад. Зоро тарзи зиндагӣ, муносибату бархурди шоир мардум бо муҳити перомун, табиат ва аносирӣ он, шеваҳои диду

таллақиаш аз дигарон мутафовит аст. Мардуми маъмулӣ низ миёни анбӯҳи пайванду иртиботи ногузир ва ачрому ачсоми атрофашон ба сар мебаранд, аз рангорангиву аъчбангезии онҳо ҳаловат мекунанд, бо ҳузури муштараки онҳо хостаҳои барҳоста аз матни ҳаёти фардиро бароварда месозанд, vale ҳаргиз ба моҳияту умқи пайвандҳои мавҷуд пай намебаранд. Дар тасаввури онҳо чӯйборе, ки аз канори бозор ҷорист, ҳамеша равон мемонад ва бояд ҳамин гуна ҳам бошад. Ё моҳи домони осмон рисолаташ равшансозиву нурафқанист. Шояд замони дидан моҳ ниҳодашонро аз фарти шодӣ такон дода, ё бо як панҷа оби чӯйбор симои аракшори хешро об зада, vale пайванду иртиботи мавҷуд миёни онҳову манзараҳои мазкур барояшон номаҳсусу ношинохта боқӣ мемонад. Аз сӯи дигар ҷашмдошти ҷунин дарку фаҳмише аз ҷониби мардуми авом мантиқӣ ба назар намеояд. Ҷаро ки ин сарзамини дигарест, миёни ҷаҳони инсонӣ ва муҳити перомун, ки шомили рангу оби хоси хеш, ҷуғрофиёни нодир, қонунмандии шаклӯфта ва марзҳои муайян, ки бе омодагии қаблӣ, мутолиоти ҳадафманд, ҷаҳонбинии камолӯфта, завқу истеъодд, ворид шудан ба ҳарими он имконпазир нест.

Воқеан бунёду тору пуди ҷаҳонбинии инсон ва ҳоссатан ҳунарманд мардумро маърифату идроки бастагиҳову робитаҳо байни ҷаҳони инсонӣ ва ҷаҳони берун ташкил медиҳад.

Метавон гуфт, ки муносиботу пайвандҳои муштараки инсону табиатро намояндаи ҳар соҳае аз илм аз даричаи биниши хеш мебинад, бо нақли шавоҳиду мисолҳои шоҳис андешаҳояшро айният мебахшад. Vale дар қиёс бо дигар донишҳо адабиётшиносиро мешавад оmezə ё афшурдае аз ҳама соҳоти илм донист. Дар ҷомеъият ва сурати макулаҳои адабӣ мушоҳидаву дарёфти бӯю атри ҳамирмояи дигар донишҳо кори мушкиле нест. Муҳим шинохти дурусти шеваҳои фароҳамоӣ ва оғариниши ҷунин ҷомеъият аст. Ҷомеъият аслан маҳсули гӯшаҳо,

марзҳо, бахшҳои шинохташудаи табиат ва моҳияти он, инсону чомеа ва масоили гиребонгири он, низоми қонунии идомати ҷаҳон ва руҳдодҳояш аст, ки ба таври мустамар, гом ба гом сурат мепазирад.

Дар рушду боландагии ин ҷанбаи маърифату дарёftи алоқаву робитаҳои қалидӣ осору ашъори шоирони дирӯzu имрӯz судманду корсоз аст.

Бояд донист, ки ҳар як шоир вобаста ба сатҳи истеъдоду нубуг, ҳиссу дарки шоирона, зеҳнияти адабӣ, дараҷаи ошнӣ ба адабиёту фарҳанги классику мусоир, такомули сатҳи андешагӣ, нақши як пайвандгарро дар қаламрави зиндагии ҳаллоқонаи худ бозӣ мекунад. Нигоҳи як шоир, ки маҷмӯai эҳсосу авотифи зоҳиру ботин, биниши мунҳасир ба фарди ўст, мисли як моҳигир дар амвоҷи дарёи ҳамешаравони табиат тӯr меафканад ва мунтазир мемонад ва дар хилоли интизориҳое, ки онӣ ҳам метавонанд бошанд, пайванд бо ҷаҳони рангини ба қавли Мавлавӣ «нестваш» барқарор мегардад ва шикори матлуб гирифтор меояд. Корномаи ҳар шоире фарогири чунин саҳнаҳову манзараҳои нодире аз дидсаҳову оғаридаҳои зеҳни ўст, ки гувоҳи иртиботу бастагии ў бо олами берун аст. Воқеяти событшудаи рӯзгор аст, ки шеъри ҳар шоире, ки ҳадаяву ёдгори зеҳну ҳуш, саъю талоши ҳунармандонаи ўст, бо гузашти замон инсичому пухтагӣ, вусъату доманаҳои нав пайдо намояд.

Шеъри «Ҷӯдои ҷон медод» аз намунаҳои дилангези дафтари дуввум аст, ки паёмаш иттиҳоду васл, ҳамзистӣ, пайванд аст ва парокандагиро вожгун месозад. Шеър бо хабари кутоҳе аз ғуруби рӯзу расидани шаб оғоз мегардад. Ҳар банди шеър қофияҳои мустақил доранд, ки дар истеҳқому инсичоми соҳтмони он ниҳоят корсозанд:

Сапеда раҳти сафар баст.

Зи санги тираи шаб шишаи булӯr шикаст.

Дубора хилвати ҳомӯши шаб турӯzu маро,
Ба коми хеш фурӯ бурд.

Ва ҳар падида ба коми сукути танҳоӣ,
Чу оҳи монеа дар тангнои ҳанҷара мурд.

Ва бесадотарин садои ҳомӯшӣ,
Чу байти васл маро бар гулӯ омад.
Ва пири васл ба мо рӯбарӯ омад.
Ва мову ту пайвастем,
Ва аз чудоиҳо растем.

Ва пар кушод зи ҳар шоҳаи умеди мо
Шугуфай бедод.
Ва медиdem,
Ки пеши ҷашми ману ту,
Чудоӣ ҷон медод...

Салими Ҳатлонӣ ағлаб дар шеърҳои нимоӣ аз имконоти масдарҳо, такъҳои қаломӣ бар онҳо, зиёд кор мегирад. Албатта ин дар шеър падидай тозае нест, вале баҳрагирии шоир як барҷастагии хос дорад. Замоне, ки дар банди аввал шакли масдарии феъл истифода мешавад, манзури шоир бештар бо таъкид рӯи он мутамарказ соҳтани зехну хуши хонанда, омода соҳтани ўбари шунидани паём аст:

Аз рози бомдод дамиданро,
Аз нози бод бӯиданро,
Аз сози ёд рӯйданро,
Мебинам.

Дар шеъри «Шамъ» такя ва таъкид рӯйи масдари «дидан» сурат мегирад то зеҳн бипазираид, ки қалиди ҳама мӯзилот, расидан ба домани хостаҳо, шинохти ҳамин «дидан» аст. Шоир замоне, ки ҳадафи хешро таҳаққуқёфта мебинад, дар бандҳои баъдӣ ба тафсиру ташреҳи бештар мепардозад:

Манзур дидан аст,
То шамъ
Чун мебарад ба ҳочати ин ҷамъ!?

Ман мульчибам, ки расми тамошоро
Аз равза-равза ҳодиса бар дидан
Огоҳ додаам, ба гувоҳам,
Дар инзивои ранҷ,
Бе чилвае, ба тоби нигоҳам!

Дигар аз вижагиҳои ҳунарии Салим ҷамъандии масдарҳо аст, ки дерест дар шеъри мо марсум шуда. Дар адабиётшиносӣ як санъатест ки ошноизудӣ меҳонандаш. Ҳадафи он ғарибу ноошнотар соҳтани матлаб тавассути тағийиру дигаргуние аст, ки дар таркиби матн ё вожагони алоҳида сурат мегирад ва таваҷҷуҳи хонандаро ба ҳуд мекашад.

Масалан ҳангоме ба ҷойи «гуфтанро ба поён расониданд» «гуфтанҳо афсурданд» истифода мешавад, хонанда эҳсоси гаробат мекунад. Зоро гуфтан бо баракати пасванди ҷамъандии «ҳо» аз хонаводай ҳуд дур шуда ва ҳамнишинии он канори феъли афсурдан нодир аст:

Шукуфтаниҳо пажмурданд,
Ва гуфтанҳо афсурданд.
Ва шуниданҳо бар сар омаданд,
Ва диданҳоро ба қоби сияҳ дар канор кашид,
Ва шаҳди интизори пасинашро
Зи ноумедӣ чашид.

Ва ҳандаҳо ҳама бар ашкҳо фурӯ рафтанд,
Ва ашкҳо ҳама дар пойи ин садо ҳуфтанд:
«Кучост Манзуром...
Азизи раҳдурам?»

Яке аз ҳусусиятҳои арӯзи озод ин аст, ки дилбастагӣ ба он бо гузашти замон андешаи шоирро ба сарҳади камолу пухтагӣ мерасонад. Дарку зеҳнияти ўро аз дунёи вожагон умқу паҳно мебахшад, ба дигар сухан барои оғариниш ба як сарчашмаи зояндаи таркибҳои тоза,

маонии тоза мубаддал мешавад. Шоирро молики тачрибаи ҳунарӣ месозад. Аз ҷониби дигар тачрибаи ҳунарӣ гувоҳ бар ин аст, ки қаломи мавзун ва дар ниҳоят шеъри ноб маъмултарин ва наздиктарин ҳосили ҳунар аст. Бо шеър аст, ки метавон ҷилваҳои гуногуни андеша ва зехндиҳоро дар маърази намоиш гузошт. Ба андешаи муҳаққиқон аслан шеър падидает, ки дар забон рӯҳ медиҳад. Яъне, абзори нахустини забон, ки вожагон ҳастанд дар дастгоҳи зеҳни шоир вориди низоми хосе мегарданд ва дарёфтҳои шоирро манзур мегардонанд. Ба навиштаи муҳаққиқ Бехдорванд: «Табиатан ҳар шоир бар асоси ҳаллоқияти зотӣ ва иктисобии худ метавонад дар интиқоли дарёфтҳои худ талош намояд ва ногузир забони мавриди истифода дар ин интиқол наметавонад ва набояд аз забони меъёр тобеият намоянд. Бадеист, ки шоир ҳамвора дар ҷиҳати тавсееи забон даст ба оғариниши мезанад ва маҳсули ин оғариниши мӯъчиботи ғанитар кардани забонро фароҳам меовараад» [7].

Ба ақидаи донишманди мазкур ҳар ҳунарманде бо тасарруфи зеҳни худ дар воқеяиятҳои айнӣ ҳаводорони шеърро бо дигаргуна дидани худу идрокоти зеҳнияш даъват мекунад. Аз сӯи дигар агар каме тааммул сурат бигирад, ба осонӣ метавон дарёфт, ки бо оғариниши ҳар шеъре падидай дигаргуна дидану дигаргуна гуфтани андешидан оғоз мегардад. Ҳар ҳунарманду адibe дидашову дарёфтҳояшро пешниҳод месозад. Бояд донист, ки дарёфтҳои мазкур дар бештари маврид мутаассир аз авзои асри шоиранд. Яъне, ҷанбаҳои нерӯманди иҷтимоӣ доранд. Тасарруфи зеҳни, ки аз он сухан дар миён гузоштем, қабл аз ҳама дар иртиботу пайванд миёни инсону табиат ибтидо мегирад ва дар масоили ҳурду бузурги рӯзгораш густариш пайдо мекунад. Ин мавзӯъ дар ашъори ошиқонаи шоир ниҳоят барҷаста аст.

Дар «Бод мемӯяд» сухан аз ранчи бузургу дардангези ишқ аст. Ранҷе, ки бояд ба ҷон пазируфта шавад, вале нопадидор бимонад. Мавзӯе, ки дар қаламрави адабиёти форсӣ зиёд қадам фарсадаву ба сар бурдааст. Шояд

саволе ба зухур бирасад, ки агар чунин аст, пас бозгүй он чи суде дар доман дорад. Вале ба қавли Ҳазини Лоҳиҷӣ: «Ин қисса дароз аст...». Ишқ начибтарин эҳсосет, ки рӯзе дари дил мекӯбад ва вориди ҳарими он мешавад. Шояд нахуст нопадидор, пинҳонхузур бошад, вале замоне, ки бузургу парвозӣ мегардад, ҳолати ачибе дар ниҳоди инсон эҷод мекунад. Паррандае дар фазои сина парвозист, ки як болаш ранҷ ва боли дигарааш шодист. Салими Ҳатлонӣ сари ин ранчи ширин андеша мекунад, шабеҳи ҳоли хеш намуна мечӯяд то ба гӯшае аз ин рози бениҳоят даст ёбад.

Аз бод кумак мегирад, ки яке аз аркони вучуд аст. Ба бод шахсияти инсонӣ мебахшад ва бод ин дарди сангину ногуфтаниӣ ва ин рози ҷовидонии башарро бо қашидани «оҳе» рух боз мекунад. Вожае, ки дар як ҷашм ба ҳам задан ниҳонтарин дардҳоро ташхис медиҳад, воқеяятро ошкор месозад:

Бод мемӯяд!
- Оҳ!
- Оҳ!
Эй ғами ишқ
Фунча аз рози шукуфтан,
Натавонад гуфтан!
Роз бояст нуҳуфтан!

Тааммул дар пеҷидагиҳои ин розе, ки оmezae аз эҳсоси мутазод аст, қаҳрамонро ба домони шеваи зиндагии парасту мекашонад ва гӯё торикиӣ фурӯ мерезад. Такопӯ, шӯру шавқи парасту, бунёди конуни дидор ўро гувоҳ мегардад, ки ин ҳама нерӯи созандаву сӯзандай ишқ аст:

Аз парасту нашунидӣ боре,
Ки чӣ мелояд?..
Аз лаби ҷӯбор,
То ба оҳангӣ баҳор,
Лона бигзорад!

Дар таги пориса...
чун пор!

Бо умеди дидор,
Ишқро боз асар ҹүяд!
Аз дами васл хабар гүяд!

Бо парастӯ чӣ шабоҳат дошт,
Дар ман асрори вучуд?
Агар аз ишқ асар мебуд,
Интизорамро...
мешикастам!

Ниёзу иқтизиҳо ҳар пурсишу суоле дарёфти посух аст. Вале ин посух метавонад аз ҷониби пурсишгар дода шавад. Махсусан дар шеър замоне, ки ҳадаф бозтобу расонандагии паёмест, шоир бо бинои саволе ҳушу зехни муҳотабро ба худ мекашад ва ба баёни ҳадаф мепардозад. Дар банди боло ҷунин шева корбаст шуда. Қоғияҳо дар ин банд нақши коргар доранд: чубор, минкор, бахор, пор, дидор.

Дар ашъори Салими Хатлонӣ биниш отифай шоирона ва вусъати назар аз умқи бардоштҳои ҳаллоқонаи ў раşкangез аст. Зеҳнияташ дар атрофи як манзараи содаи рустоӣ меандешад ва дар банду баст, рангу бӯйи он шабоҳатҳои муштараке бо мазоҳири рӯзгори инсонҳо пайдо месозад. Дар китъаи зебои «Фочия» аз парастуи зоҳирон хоб, вале бедор сухан дар миён мегузорад ва шояд моро ҳушдор медиҳад то аз парасту ҳифозати марзу бум, бедориву ҳушёриро дар қиболи хатароти нобаҳангом биёмузем:

Ба кунчи порисаи хонаи мо,
Парасту лона ниҳод!
Фаротар аз қаламрави борон,
Ниҳон зи боди вазон!
Зи обу аз гилу аз резасанг девораш!
Ду дона тухм ба бораш!

Параству шиква надорад зи додаи қисмат!
Фишурда бол, ба болои тухмҳо хоб аст!
Валек бедор аст!
Ки бахт,
 фочиъае...
 шояд...
Расидани мор аст!

Истифода аз аломатҳои китобатӣ, сенуқтаҳо, ки нишонгари як навъ истоӣ, таваққуф аст, яке аз шигардҳои кори Салим дар оғариниши ашъори нимоист. Сенуқтаҳо мухотаби шеърро водор месозанд, қабл аз гузашт ба сатри баъдӣ, ки баён мавзӯи тоза ё гӯшай дигаре аз мавзӯи аслии паёми шоир метавонад бошад, лаҳзае дар атрофи матлаби мунъакис дар матни шеър андеша кунад. Такори ибораҳои қофияҳои дохиливу канорӣ бо сенуқтаҳо ҳамоҳангӣ ва истеҳқому камоли шеърро фароҳам месозад: боҳабар бошӣ, басар бошӣ, кар бошӣ-ба дидан, ба шамидан, ба шунидан:

Ба қадри он, ки дар ин аҳд боҳабар бошӣ.
Бояд,
Сафои ғурбатро,
 ба дидан...
Ҳавои ғурбатро,
 ба шамидан...
Навои ғурбатро,
 ба шунидан...
Ва ин манзараро,
 басар бошӣ!
Ва раво донӣ,
Ки кӯру ахшаму кар бошӣ!
Варои ғурбат зард аст!
Ба ранги заъфаронии пойиз!
Эъҷоби ғурбат дард аст,
Чун орзуи оғоз то ҳаргиз!

Тамошо дар сарзамини ғарибу хушрабои сурудаҳои Салими Хатлонӣ ғайри ихтиёр инсонро ба андешидан дар перомуни шеъру соҳтмони ҳайратангези он вомедорад. Дидгоҳхову афкори пажӯҳандагони адабиёт, роҷеъ ба шеъру чигунагии марзу ҷуғрофиёи он ба зеҳн мерасанд. Аз сӯйи дигар мазмуну муҳтавои ҳуди дидгоҳҳо дилчашспу гоҳо пурсишбарангез аст.

Аз дидани таҳлили бархе аз назаргоҳҳо кас ба чунин натиҷа мерасад, ки шеър яке аз шоҳрагҳои ҳастии башар аст ва дар он ҳуни зиндагӣ ҷараён дорад.

Масалан ба андешаи Нимо Юшиҷ: «Агар шеър натавонад зебо воқеъ шавад, агар натавонад василаи назарҳои тасаллибахш дар зиндагии инсон бошад ва ноҳинҷориҳоро на чунонки ҳаст балки гоҳе боқувваттар аз ончи ки ҳаст баён бидорад, чи сарборӣ аст ба рӯйи зиндагии инсонӣ ва тадвини он чи баҳудӣ анҷом гирифтааст. Вале агар битавонад, воситае аст, ки бар мо меафзояд ё аз мо мекоҳад ва ҷизеро дар пеши назари мо равшан мекунад ва беҳтар намуд медиҳад ва аз таҳи дил хостанӣ аст. Ин хостан василе меҳоҳад». [25, 18]

Агар диди Нимо дар қавли болоӣ ба ҳузури зебоӣ дар бинои шеър такявар бошад ва онро унсури бунёдӣ баршуморад, донишмандони дигар ба ҷанбаҳои дигари он ишорат доранд.

Равшан аст, ки ҳастӣ ё зуҳури шеър вобаставу побанди забон аст ва корсозтарин унсур ё хишти нахустинаш вожа аст, яъне шеър ниёзманди вожагон аст. Вале «пеш аз он ки шоир вожаҳоро фарочанг оварад, бояд нутфаи шеър дар жарфтарин гӯшаи ҷони ӯ баста шуда бошад.

Ин нахустин марҳила аст. Марҳилае аст, ки шикорбон дар камини ғизоли сабукпойи хеш-ғизоле, ки дар дурдаст, дар пушти тудаи меҳи субҳгоҳӣ дар ҳоли гурез аст, менишинад. Аммо ногаҳон... Ногаҳон ҳодисаи шигифт рӯй медиҳад. Ғизоли гурезпо аз пӯйидан

бозмеистад. Гүё чодугари кўхнакор ўро ба санг тадбил кардааст. Ин нахустин нишонаи тасмим аст». [25, 19]

Пажўҳандагон ва аҳли таҳқик, шоирони алоҳида, афкори ҷолиби судмандеро пиromуни қаламот, нақши онҳо дар соҳтмони шеър иброз доштаанд, ки мо дар поён ба баязе аз онҳо ручўй мекунем.

Бояд ёдовар шуд, ки дидгоҳҳо дар атрофи қалима ва хусусиёти он муҳталиф ва пуртазод аст. Масалан, ба андешаи адабиётшинос ва муҳаққики варзидаи рус. Л.Тимофеев барҳўрд бо қалима танҳо дар чаҳорҷӯби ибора ва ё матни комил метавонад судманду бадардбихӯр бошад. Зоро лаҳну оҳангута фасоҳати он дар танҳои нуҳуфта аст ва дар чаҳордевори ибора ҷони тоза мегиряд ва зуҳур мекунад. Номбурда хотиррасон мекунад, ки «тағирии соҳтори лафзӣ сабабгори ҳалалдор гаштани оҳангига шеър мегардад ва ҳатто масири онро дигаргун месозад» [23, 139].

Зимни таҳлили шеър ба андешаи донишманди мазкур чудо намудани вожаи алоҳида ба хотири тааммуқ дар муҳтавои шеър авоқиби ноҳушоянде ҳоҳад дошт, зоро қалимот дӯшодӯши ҳам низому тартиби хоссаро ба вучуд меоранд, ба садову ритм, лаҳну муҳтавои шеър поя мегузоранд. Ба ин иллат аст, ки ташаҳхус бахшидан ба қалимаи алоҳида, берун қашидани он аз таркиби иборот назми мавҷуд дар пайкари шеърро фурӯ мерезад. «Мо,- менависад,- Л. Тимофеев, доимо шартан аз қалима сухан дар миён мегузорем, -дар асл қалима танҳо дар ибора метавонад мавҷуд бошад. [23,147].

Ба андешаи муҳаққики ёдшуда вазифаи лаҳну садои қаламот ,ритми онҳо иборат аз он аст, ки ба инсон муҳтавои қаломеро мутеъ созад, ки сари тобеият надоранд.

Ба қавли Фурӯги Фарруҳзод: «Ҳар як қалима рӯҳияи хоси худашро дорад» [20, 637]. Аз ин рӯ зимни таъини оҳанг набояд ба ин нуқта бетаваҷҷуҳ буд.

Аҳмади Шомлу зимни як баҳс дар атрофи шеъру шоирӣ чунин хотирнишон намуда: «Калимот дар шеър мазоҳири ашё нестанд, балки худи ашёянд, ки аз тариқи калимот дар он хузур пайдо мекунанд бо рангу таъмашон, бо садову ҳачму дуруштиву нармиашон, бо илқооте, ки метавонанд бикунанд, бо тадоихое, ки дар имконоташон ҳаст, бо тамоми боре, ки метавонанд дошта бошанд, бо тамоми фарҳанге, ки пушти ҳар кадомашон хобида, бо тамоми тайфе, ки метавонанд ба вучуд биёранд, бо тамоми таърихе, ки доранд» [20, 243].

Ба андешаи мазкур шоир бояд кулли ҷаҳонро аз тариқи забон таҷриба қунад. Ӯ наметавонад аз талхии заҳр сухан бигӯяд, магар ин ки заҳрро ҷашида бошад ва наметавонад барои марг раҷаз бихонад, магар ин ки ростӣ дар баробари марг сина сипар карда бошад» [20, 243].

Манзур аз ин иқтибос он аст, ки хонандай шеър ба умқи эҳсосоте, ки дар ҷаҳорҷӯби шеъри як шоир мавҷуд аст бирасад ва онро тавре қироат қунад, ки лаҳни Ӯ аз ҷаҳорҷӯби табииту мавриди ниёзи забон берун наравад ва нокилияти ҳудро дар интиқоли эҳсоси шоир аз даст надиҳад. Вақте ки шоир шеър менависад, Ӯ қабл аз ҳама забони маҳсусеро барои шеъри ҳуд меофарад ва ин оғариниш бо шикастҳои пай дар пайи нормаҳои забон ба вучуд меояд. Албатта, на ҳар кас, ки ҷанд калима бо вазну қофия гуфта, шоир мешавад. Вале он ҷиз мусаллам аст, ки забоне, ки шеъри як шоир дорад, забони вижана аст, дар он ҳар калима дару девори ҳудро дорад, садои ҳудро, таъму лаззати вижана ҳудро дорад, ки зимни қироат бояд эҳсос шавад.

Ба навиштаи Шафиии Кадканӣ «маҷмӯи авомиле, ки забони шеърро аз забони рӯзмарра, ба эътибор баҳшидани оҳангутавозун имтиёз мебахшад ва дар ҳақиқат, аз роҳгузари низоми мусиқӣ сабаби растоҳези калимаҳо ва ташаҳҳуси вожаҳо дар забон мешавад, метавон гурӯҳи мусиқӣ номид ва ин гурӯҳи мусиқӣ

амовили шинохташудаву қобили таҳлил дорад, аз қабили анвои қофия, радиф ва гайра [14, 15].

Шоири муосир Яъдулло Мафтуни Аминӣ зимни ибрози андешаҳояш роҷеъ ба шеър чунин менигород: «Шеър бояд дорои оҳанги каломӣ, лаҳни фаҳвой (маънӣ), воҷиди самони доҳилӣ ва поёнбандии қотеъ буда, дар маҷмӯъ форм дошта бошад ва ин форм ё сурати ҳунарӣ, ҳанӯз дар миёни мо ба ҳадди шиносадиҳиву баҳрагири матраҳ нашудааст ва шояд эшкол ношӣ аз ин аст, ки форм ба наҳви пецидае ҳам зеҳнӣ аст ва ҳам айнӣ» [20, 344].

Агар аз даричаи ду андешаи боло ба шеъри Салими Ҳатлонӣ назар афканем, манзараҳои дилкашеро дидор мекунем. Ба завқу салиқаи ҳунарии ў дар гузиниши вожагон пай мебарем. Салим дар ниҳодани унвони ашъор низ пухтакор аст. Диdi дурандешона дорад. Доштани унвони муносиб бо матн яке аз вижагиҳо ва иқтизи кори эҷодист. Ҳар ҳунарманде хостори ниҳодани ному унвони шоиста ва посухгӯ ба матни паёми хеш аст. Вале ба андешаи мо гузиниши ном барои як қитъа шеър ба гунае бошад, ки ҷанбаи ангезанд, қашандо дошта бошад, эҷодгари пайванд бошад, дур аз суратҳои тақрории маънирасон бошад. Ба-дин маънӣ, ки дар тасаввuri ҳонанда аз дидани он як фазои умумӣ, ҷомеъ пайдо нашавад ва ўро аз ҳондани матн дур намояд.

Дар сурудаҳои шоир маҳсусан дар баҳши «Аз паёми боду боронҳо» мо ба ашъоре бармеҳуре, ки бо доштани ибҳому норавшани ҳонандаро ба сӯйи худ меҳонанд. Зеҳнашро талқин менамоянд, то бидонад, ки унвонро бо матни шеър чи пайвандест. Салим дар баҳрагири аз унвонҳои шеъри аз шеваҳои нодире кор мегирад. Масалан шеъре ба ин унвон «Туро...» дорад. Дар ин қалима пайванди ҷонишину пасоянд оғаринандай маънои равшане нестанд. Мухотаб ҳам маълум нест. Вучуди нуқтаҳо низ фазои мубҳами маъноиро тиратар

месозад. Чунин вазъе худ тақозо мекунад, матн хонда шавад то шинохти ҳадаф, паёми шоир сурат бигирад.

Аз нахустин мисраъ, ки бо вожай нишаста дар унвон оғоз мегардад, манзури шахси шоир аз «Туро» боз мешавад. Яъне, муроди шоир ишқест, ки бо гузашти ҳар рӯзе бузург мешавад ва вучудашро ноорому ношикебо месозад. Хохише куҳсон дар ниҳодаш сар баланд мекунад:

Туро як рӯз меҳоҳам рабудан...

Рабудани маъшуқ дар як калом ба коми дил расидан, таҳақкуқи афкори ошиқ аст, ки дар ҳар банде аз шеър ҷанбаҳояш тафсиру тавсиф мешавад. Вале фосила миёни ин ду байн замину осмон аст. Вале қаҳрамони лирикӣ мӯчаҳҳаз бо диле пур аз умқ аст. Расидан ба домони ишқе, ки барояш «ганчи бебаҳост», ҳадафи поку ниҳоист.

Ҳаҷру дурӣ гоҳо қаҳрамонро ба фарёд меорад. Аз ҳар ҷову ҳар маконе мавҷуде суроғ мегирад. Ба мавҷудоти табият ва падидаҳояш бо дидай имдод менигарад:

Кучойӣ ин ки дар як сози қу-қу,
Сурогатро ҳамегирам зи ҳар қӯ.
Ба парвози ҷунуни боди саркаш,
Ба нози абри саргардони ҳар сӯ.

Ту он абри баланди осмонӣ,
Ман он наззорай хокам, ки сардам.
Ба коми ташнаам нӯшӣ, равой,
Давой бар навои ранҷу дардам.

Бояд гуфт, ки дар коргоҳи шеъри Салим сифатҳо корварзони ниҳоят пурҳаракату фаъоле мебошанд. Салим дар домани як ҷаҳорпора сифатҳоро ниҳоят ҳунармандона бачо ва саривақтӣ ҷойгузин месозад:

Сафой! Пок! Бал, тобандада! Нобӣ.
Ба тоби зарраам! Ту авчи дурӣ!

Ки чон бозам ба тоби равшани ту,
Ту нурӣ! Нурӣ! Нурӣ! Нурӣ! Нурӣ!

Шоир ва муҳаққиқи арҷманд Муҳаммадалии Аҷамӣ, ки рӯйи навиштаҳои Салим пажӯҳиши судманде анҷом додааст, таъқид намуда, ки «он чи дар шеърҳои шоир бештар аз ҳарҷӣ рух нишонае медиҳад, интихоби ду мавзӯъ аст, ишқ ва зан. Дар фарозу фуруди зиндагӣ ишқ ва зан ўро нерӯ медиҳад ва ҳарҷӣ аз ишқ ва зан дида ва мебинад, шокир аст. Муҳаббату эътимод ва сидку садоқатро бунмояи аслии ишқ ва зан медонад. Дар ишқ он қадар зеҳну хотир ва дили худро месарояд, ки дигар намедонад хусумат ва бухлу кина чист. Дар ҳама аҷзоъ таҷаллии ишқу озодагиро мебинад, пок будану соғ буданро решай ҳастӣ медонад» [3, 14].

Дар ҳар бахше аз «Мунтаҳаби ашъор» мо мавзӯъҳои зикршударо қавӣ мебинем.

Аслан дар ашъори лирикӣ ҳар ҷузъе дар баёни дунёи қаҳрамон муассиру коромад аст. Ҳатто гузиниши вожагон, аломатҳои китобат метавонанд ба ҷанбаи расонандагии маънӣ ва бозтоби фазои матлуб қӯмак расонанд.

Дар боло аз ашъоре ёд шуд, ки унвонашон бо се нуқта тамом мешавад.

Дар радифи чунин унвонҳое, сурудаҳое ҳастанд, ки «сукуту оромӣ» аз онҳо дур аст, дар худ намегунчанд. Гузоштани нуқта дар ҳатми онҳо низ барояшон қарору сукун эҷод намесозад, мисли оби баҳр дар лаппиш, ҷунбишанд. Шеъри «Бо ту, эй ишқ» дар ин замина мисоли муносибест. Унвони шеър бо гузоштани як вергул ба ду қисмат ҷудо шудааст. Аломате, ки таваққуфоро барои паймоиши зеҳнӣ дар марзи бепоёну пурпечу розолуда ишқ эҷод месозад. Дар адабиёти пажӯҳиши дар перомуни шеъру шоир мо аксар ба истилоҳот ё таркибҳое мисли «сабки эҳсосӣ», «хузури эҳсос», «ширкати ҳавос» ва гайра бармехӯрем.

Ва воќејат ин аст, ки вучуди ин ҳолот вобастай вожагонест, ки чун нишону намудори мазҳари ҳастии инсонӣ, пешинаи тӯлонӣ доранд, дар зехну фарҳанги мардум хувияту ҷойгоҳи хосе пайдо намудаанд, гузашта аз ин ҳамканорӣ ба дигар калимот онҳоро барҷастатар сохтааст.

Дар шеъри ёдшуда, низ танҳо ҳузури калимаи «ишқ» созандай ҳолу ҳавои равонист. Ҳонанда бо дидани он ҳоставу ноҳоста шебу фарози онро, ақаллан дар зиндагии шахсии хеш, дар масири тайшуда барандоз месозад.

Дар қитъаи «Бо ту, эй ишқ» мо ҳузури эҳсоси шоир, фазои равонии ўро замони оғариниши шеър эҳсос мекунем. Аслан ишқ мавзӯи ҷовидонии адабиёти башар аст ва зимни васфу ситоиши он адабон ағлаб гуфтаҳои яқдигарро ба шеваҳои гуногун такрор намудаанд. Вале шигифт ин аст, ки ағлаб аҳли адабу ҳунар замоне аз ишқ сухан дар миён мегузоранд, ки меҳмони сарзамине ҳасратолуду дарегзо, дуру ҷудо аз дидори матлубанд. Ба дигар сухан муҳите, ки созу баргаш дарду ранҷ, танҳой, сукути марғбор аст, вале ин сукут садохезу фарёдафкан аст, зеро зистаҳо, паймудаҳову таҷрибашудаҳо дар занчираи ёд тӯғонӣ мегарданд ва қаҳрамонро ба домони фарёду нола, орзуви таманно мекашонд.

Чунин саҳнаҳои содаи самимӣ, дар шеъри мазкури шоир пуршумор аст. Ҳолоту манзараҳое, ки дигар эҳсоси фардӣ нестанд. Дастарҳони ҳар яки мо аз гандуми он нонҳо дидааст:

Дар кафам ҷоми бода бӯи ту дошт,
Нафасам завқи гуфтугӯи ту дошт.
Нигаҳи содаам ба ашк ниҳон,
Назари осиёна сӯйи ту дошт.

Аслан мубталову гирифторӣ ба дарду ранҷ барои ҳеч касе ҳушоянду хостаний нест. Вале дар адабиёти куҳансолу муосири мо ҳар гоҳ, ки аз дарду ранчи ишқ сухбат шуда, аҳли дил аз он ҳамчун дарди хостаний ёд кардаанд. Яъне,

ишқ бо он ки саропо азияту ранчбор аст, vale доштанаш орзуи ҳамагонист. Калими Кошонй дар як газали зебо аз ишқ ҳамчун «гиромидард» зикри ном мекунад. Аз муосирин яке онро «захри ширин» меҳонад:

Туро ман захри ширин хонам эй ишқ,
Ки номе хуштар аз инат надонам.
В-агар ҳар лаҳза ранги тоза гирӣ,
Ба ғайр аз захри ширинат нахонам.

Дар шеъри Салим низ қаҳрамони лирикӣ дар ойинаи андеша дунёи дури хешро аз нав тамошо мекунад, ҳамдӯшиву ҳамзистӣ, ҳамсафарӣ бо ишқро баҳти тиллоии хеш медонад:

Бо баду неки рӯзгори дилам,
Ту чи аз дасти ман наёлудӣ.
Ман vale баҳт-баҳт меболам,
Ки ғами рӯзгори ман будӣ.

Бо ту рафтам ба бод кӯйи ба кӯ,
Бо ту рафтам ба об ҷӯйи ба ҷӯ.
Бо ту рафтам чу панд ёд ба ёд,
Бо ту рафтам зи боғ бӯйи ба бӯ.

Ҷолиби назар аст, ки тамоми ашъори баҳши «аз паёми боду боронҳо» аз нигоҳи қолабу рехт чаҳорпораҳои сарбастаанд. Салим ин қолабро барои бозтобу баёни паёмҳои пуршумори хеш, ки барҳоста аз муҳити зисту конуни зиндагӣ ва мазҳари ҳастии баҳарианд, муносиб медонад.

Хусусияти умдаи ин қолаб аз он иборат аст, ки барои холики асар озодиву дастбозии густурда фароҳам месозад. Паём ё ҳадафи шоир, ки метавонад мабсуту доманадор бошад, бо гузашт аз як чаҳорпора ба чаҳорпораи дигар масири камолро мепаймояд. Ҳар чаҳорпора тафсир ё тавсифи гӯшае аз паёмо фарогир

мешавад. Дар ин миён шояд ҳар чаҳорпора, ки саҳнае аз паёмо шакл медиҳад, аз дигар мутафовит бошад.

Вижагии аксари чаҳорпораҳои сарбастай шоир дар он зохир мегардад, ки дар чаҳорпораи аввал таваҷҷуҳи хонанда ба мавзӯи матлуб кашида мешавад. Ба назар чунин мерасад, ки чакидаи паёми мавриди назар маҳз дар ҳамин банди аввал бозтоб гардида. Пас аз калимаи охирини банд, ки аксар бар маснади қофия ҳам нишастааст, вақфи кутоҳе барои паймоши масири андеша эҷод мешавад.

Сипас тавсифи ҷузъиёти мавзӯъ дар ҳар чаҳорпорае сурат мегирад. Мисоли ин гуфтаро дар шеъри «Тирамоҳ аст» муур мекунем:

Офтоб аз мадори уфқ гузашт,
Заъфарон оламе ба ҳайронӣ.
Тирамоҳ асту бод менолад,
Дар бари ёлаҳо ба сарсонӣ.

Дар ин чаҳорпора «гузашти хурshed аз уфук» заъфаронрангии мавҷудоти муҳити зист ва «шевани бод» дар дашту даман аз ҳузури сангини тирамоҳ шаҳодат медиҳад. Ҳокимияти тирамоҳ яқин аст, вале шоир сувару сурати ин фасли ғамангезро комил намебинад. Ин аст, ки дар бандҳои баъдӣ сояву асароти ин дасти пурзури ҳазонофаринро бо зикри шавоҳид нишон медиҳад:

Шоҳҳо монда, бесамар, урён,
Боғҳоро зи баргу гул ёд аст.
Ин чаман хушкосорро монад,
Дар гузаргоҳи тавсани бод аст.

Бад-ин минвол дунёи ҳазорранги тирамоҳ дар пайкараи умумии шеър симои хешро пайдо мекунад. Маъмулан ҳадаф ё паёми шоир дар чаҳорпораи охирин бо як натиҷагирии файласуфона ба зухӯр мерасад:

Чашмаҳо соғу чашмҳо равшан,
Хок оғардагори рӯъё буд.

Зиндагӣ манзари тамошо буд,
Орзу дар баҳори рӯъё буд.

Бозхонии ашъори Салим касро ба чунин натиҷа мерасонад, ки гоҳо пеш кашидани як мавзӯъ аз ҷониби шоирон баҳонаест барои баёни ҳолате, ки эшонро музтарибу нигарон намудааст. Масалан дар қитъаи «Субҳидами пойиз» манзури адаб бозтоби пойизу ҷилваҳои он нест. Ҳунарманд бо истифода аз созу барги он як фазои матлубу дарҳури ниёзу эҳтиёчи хешро месозад ва дар сояи он паёми хешро арза медорад:

Хокистарист субҳидами пойиз,
Эъчобаш аз сафеду сияҳ обӣ.
Борони қатра-қатра ҳама симин,
Дар нуқратоби лаҳзай маҳтобӣ.

Гӯё қаҳрамонро андешаи тасвири субҳидами пойиз нест. Танҳо асари таконест, ки дидани манзараҳои ҳасратолуди он дар пайқараш ба вучуд оварда ва зеҳнашро равонаи сарзамиҳои сипарда намудааст:

Бо қӯдакии бозигари дирӯз,
Бигзашт бозиҳову арӯсакҳо.
Бас орзу, ки рафт баҳорғӯш,
Думболи бол бастани пӯпакҳо.

Дигар ман он хаёли парешонам,
Аз бодҳо ба сар шудаам бодӣ.
Холист, бал карони ҳама дунё,
Дил ҳоҳадам ба соҳати озодӣ.

Пажӯҳандагоне, ки дар сурудаҳои Салими Ҳатлонӣ таҳқиқ кардаанд, барои ашъори нимоии ў ҷойгоҳи хосе қоил шудаанд.

Барои он ки як қитъашеър, ки бо шевай арӯзи озод ё нимоӣ суруда мешавад, асолату барҷастагӣ, сурату ҳузури маҳсус пайдо кунад, бояд аз ҷанбаҳои муҳталифе

бархурдор бошад. Танҳо лозим ба зикр аст, ки дар ин миён шакли шеър нақши корсозе надорад. Зеро дар шеъри нимой шакл охирин унсурест, ки пас аз оғариниши шеър зода мешавад.

Нимо, ки бунёнгузори шеъри нави форсӣ ба шумор меравад, бар пайкари шеъри кӯҳани форсӣ зарбаҳои дигаргунсозе зад, ки барҷастатарин зарбаи он бар шакл ё қолаби шеър буд. Шаклҳои шеъри форсӣ ба гунае буданд, ки шоир вуҷуди аз пеш омодай онҳоро ба ҳар шевае, ки шуда, бояд хонапурӣ менамуд...

Аммо дар шеъри нимой чунин масъулияти иҷборӣ аз дӯши шоир бардошта мешавад. Ҳунарманди адиб вазифадор нест ба хотири қолабу вазни хосе мисраъҳоро бо калимоту вожагон такмил созад.

Дар ин водӣ шоир аз банду қайди вазну қолаб раҳо мешавад, вале аз зовияи дигар масъулияти оғариниши шеър ба маънои воқеии он ба дӯшаш бештар мегардад.

Шоир мардум мисли мову шумо сухангӯст, бо ин тафовут, ки ў сухангӯи ҷаҳони дигарест. Ў бояд аз «ҷаҳоне дигар ҳазорон ойинаро, ки қобе аз рӯъёву ранге аз таҳайюл дорад, ба ҷаҳони мо бозгардонад. Вазифаи ҳадди шоири солим бозгардонидани ин ойинаҳо ба замин аст. Ин ойинаҳо ба замин бозгардад, то мо дубора ҷеҳраи гумшудаи хешро дар онҳо бубинем ва бишносем. Ҳамаи ашёи замин дар канори ин ойинаҳо залилро махориву танҳо доранд» [25, 39].

Бозгардониш сангитарин амал аст. Зеро то расидан ба он марз бояд ойинаҳоро пайдо намуд, губору зангор аз рухашон зудуд.

Салим дар шинохту дарёфти ин ойинаҳои раҳшону тамомнамо дasti тавонову диди ҳассос дорад. Дар ашъори нимоии шоир мо намунаҳои зиёди муваффакро пайдо мекунем. Салим дар чунин ашъоре бештар дунболи мантиқи шоирона дар бозтоби масоили ҳурду бузурги ҷаҳони мост. Ў бар ин назар аст, ки агар будану зистан дар паҳнои гетӣ ҳаққи муштараку ҳамагонист, пас дар

раванди камолу рушди чаҳон бояд мақому чойгоҳи ҳама муайяну таъйин гардад. Ногузирем, ки дунёй пурпечи ачрому ачсомро, ҳар шайъу мавҷудеро бишносем. Барои фуруд ба умқи мавзӯъ муносиб аст az шеъри «Бодро...» ёрӣ чуст. Дар сурудаи ёдшуда нахустин шеваи ошно, чойгузинсозии унвони шеър бо абзори забонӣ аст, ки яке аз аносирни муҳим дар соҳтмони фазои матлуби равонист.

Саҳт душвор аст гуфтани ин қавл, ки нахустин касе, ки «бодро» бод ном ниҳода, кӣ будааст. Вале бешак инсони бозавқу дақиқназар ва зехнфароҳе будааст. Зоро исме, ки барои «бод» гузашта, ниҳоят муносибу фарогири моҳияту сиришти он аст.

Барҳурди ойи бо унвони «Бодро...», ки шомили сенуқта ва расонандай ин андеша, ки «ин қисса дароз аст» дар зехн фазоero, ки бод дар он вазандагӣ дорад, бедор месозад, вале ниҳояти паём норавшан аст ва ин мубҳамиву парданишинӣ зехнро ба қироату ҷӯяндагӣ дар матн вомедорад:

Нағмаҳои бодро бояд шунидан!
Ишваҳои бодро бояст дидан!
Бодро бояд шамидан!

Бодро бояст аз андешаҳои сабз,
Раҳ намудан дар ҳавои бешаҳои сабз!
То биёмӯзад нафасҳоро ба эъҷоби назар!
Баргҳоро чилва орад дар шаҷар!
Чон физояд дар ниҳоди сарв
Дар қадафрозии озоди санавбар!

Аз шеъри мазкур ду банд нақл шуд, вале қабл аз тавзехи бештар бояд аз дидгоҳҳои бархе аз шоирону муҳаққиқон ёдовар шуд, ки дар бозтоби матлаби мо корсозанд. Устод Муҳаммадризо Шафеии Кадканий, ки аз бузургони адабу таҳқики адабиёти имрӯзи Эрон маҳсуб мешавад, дар шарҳи чигунагии шеър чунин андеша дорад: «Шеър дар ҳақиқат чизе нест, ҷуз шикастани

норми забони оддӣ ва мантиқӣ. Дар гуфтугӯи оддӣ, дар кутуби улум, дар гузоришҳои расмӣ, забон ҳолате дорад, ки ҳама кас ба он як навъ бархурд дорад. Бо андаке тағийир ҳама кас ба як навъ адо мекунад. Аммо забони шеър иборат аст аз шикастани ин норм. Шикастани норм дар қудамо ва тӯдаи мардум гоҳ бо дарҳам рехтани калимот ва пайванд додани онҳо ба тавре ки ба вазни арӯзӣ ҳамроҳ бошад, тавъам будааст ва дар назари баъзе дигар илова бар инҳо ташбеху истиора низ аносирӣ дарҳам шикастани норми мантиқии забон будааст, ки дар шеърашон навъе низом вучуд дорад. Ин низом дар он сӯйи вазну қофия аст, ё чизе мусаллам бар маҷмӯи вазну қофия ва ташбеху маҷоз» [14, 37].

Акнун бубинем, ки бархурди шоир ба «бод» дар чи заминае сурат мегирад. Чи оғозу анҷоме дорад.

Баргашти адиб ба «бод» ин ҳамсояи нопадидор беиллат нест. Дар мақтае аз замон эҳсос мегардад, ки таваҷҷуҳи инсонҳо ба ин рукни ҳастӣ коста шуда. Бояд ба он бархурди дигаргуна сурат бигирад. Гоми нахустин аз ҷониби шоир дар масири шинохти ҷойгоҳи бод бардошта мешавад. Шоир ба бод шахсияти инсонӣ мебахшад. Дар банди аввал санъати ташхис корбурд дорад. Дидану шунидани бод.

Банди дуюм ба шеваи зебое таъкиди эътибору ҷойгоҳи бод дар зиндагии мавҷудоти набототи олам ва раванди рушду сабзиш аст.

Аз дидгоҳи шоир бод беш аз ҳар вақти дигаре сазовори ситоишу такрим аст. Зоро ҳузуру талоши ноаёни бод аст, ки табиат машҳуру саршори атру бӯ мешавад. Бо дасти бод аст, ки пайванду иртиботи миёни мавҷудоти ҳастӣ барқарор мегардад:

Бодро бояд сутудан,
К-аз баҳору накҳати гулҳо.
Атргрезад!
Бо шамими шаб биёmezad!
Дар сафои нуқратоби бомдодӣ,

Бо намои каҳрабоӣ,
Дар шуоъи зар гуҳар безад!

Бодро андӯхтан бояд!
То насимеро барад аз кӯ ба кӯе!
То паёмеро барад бар оби чӯе!
То биёрад накҳате .. бӯе,.. зи гулрӯе

Гузашта аз баҳрагирие, ки аз санъатҳои бадей, мисли чондорангорӣ ва ҳиссомезӣ дар ин қитъае сурат гирифта, муносиб аст аз як мазияти дигари ин шеър зикри ном шавад ва он иборат аст аз қофия.

Дар банди аввали шеър вожагони «дидан, шунидан ва шамидан бо ҳам ҳамқоғиянанд. Тибқи маъмул ҳар банди шеърӣ фарогири қоғияҳои дигар аст. Дар банди мазкур вучуди қоғияҳои доҳилӣ ба шеър инсичому қашандагии хосеро фароҳам месозад.

Албатта масъалай қоғия ва ҷойгоҳи он дар шеъри форсӣ мавзӯи тозае нест. Пажӯҳандагони адабиёт дар бораи таъриху пешинаи он, нақшу ҷойгоҳаш дар оғариниши шеър матолиби зиёде навиштаву ба нашр расонидаанд. Вале ба назар чунин мерасад, ки баррасии он дар пайкари ашъоре, ки бо арӯзи озод навишта шудаанд, бесуд наҳоҳад буд. Зоро таҷриба гувоҳ аст, ки истиқлолу «озодӣ» дар ҳар шаклу сурате, ки бошад навъе роҳёбӣ, расидан ба дунёҳои тозаву боз намудани дарҳои баста аст. Шевай истифодаи қоғия дар шеъри нимой дигаргуна аст ва ҳамин дигаргунагӣ сабабгори зухури фазоҳои дигар, маъниҳои тоза ва гайра мегардад. Тавре ки гуфтем, перомуни қоғия таҳқиқоти зиёде анҷом шуда аст. Вале ба гумони мо комилтарин пажӯхиш дар ин замина ковишҳои М.Ш.Қадқани мебошад, ки дар асари «Мусиқии шеър» омада. Номбурда бо диди амиқ муҳаққиқони қоғияро таҳлилу арзёбӣ намуда, атрофи вазифаҳои муҳталифи қоғия сухан дар миён мегузорад.

Яке аз лаззатҳои дигаре, ки қофия ба мо мебахшад навъи зебоии маънавӣ аст, ки аз як хусусияти равонии дигар сарчашма гирифта ва он иборат аз ин аст, ки вақте каламоти мушобехро дар поёни абёт меҳонем ё мешунавем, эҳсос мекунем, ки ин қалимот дар айни ваҳдат бо якдигар мутафовитанд ва дар айни тафовут навъе ваҳдат доранд.

Салими Хатлонӣ дар ашъори сапеди худ аз қофия ва имконоти мусиқооғарини он воғир баҳра мечӯяд, ки намунаҳояшро дар шавоҳиди мазбур муурӯ намудем.

Перомуни баҳши «Созҳои шикаста» дар мунтакаби шашуми ашъори шоир суханро бояд боztар дар миён гузошт. Ин баҳш фарогири беш аз як саду бист қитъаи навпардозона аст. Аксар шеъри мансур ё сапеданд. Нахустин дидор бо ин сапедсурудаҳо зеҳнро ба пазириши ин натиҷа во медорад, ки шоир пас аз паймоиши роҳи дароз ва таҷрубаву озмоишоти пуршумор дар оғариниши ашъори навгароёна ва бавижга шеъри сапед «даст рост карда» ва гом ба марзи пухтагиву камол расонидааст. Ӯ соҳиби сабку шевай ҳос гашта ва ҳеч касе наметавонад ин воеқиятро инкор созад.

Шояд дар навбати аввал масъалаи истиқболу пазириши чомеаи адабии имрӯз аз шеъри сапеди Салими Хатлонӣ муҳим набошад. Мушкил ин аст, ки бо чунин ашъоре бояд чи гуна бархурд намуд? Онро бо қадом меъёрҳои нақду арзёбӣ кард?

Зоро шоирони навпардоз ва ҳосе сапедасароён дар қаламрави оғариниши худ қӯшидаанд, бештари созу барг, абзорҳои мавҷуди шеър-созро канор бигзоранд ва то ҳадди тавону истеъдод аз доштаҳои худӣ баҳра бигиранд. Дар соҳтмони бинои шеър аз масолехе кор бигиранд, ки зойидаи зеҳну ҳуши онҳост.

Максад аз як қитъа шеър агар оғаридани зебоист, пас он зебоӣ барсоҳтаи андешаи ҳаллоқи онҳо бошад, на ориятгирифта аз хирмани афкори дигарон.

Ҳарчанд такрорӣ ба назар мерасад, vale муносиби таъкид аст, ки яке аз дигаргунихое, ки дар пайкари шеъри сапед ниҳоят маҳсус аст, дурӣ чустан аз вазни кухани арӯзӣ мебошад. Вале ин амр ба-дон маънӣ нест, ки шеъри сапед комилан ба вазн бегона бошад. Баръакс, ин навъи шеър шомили вазни хосест, ки аз лаҳни табиии қаломи шахси шоир бармеояд. Аз сӯйи дигар он танҳо вазн нест, балки оmezae аз фазои зухур, фазои равонии ровӣ, шевай биниш, зарфияту қудрати пайванди вожагон ва гайра мебошад.

Масъалаи вазни арӯзӣ, тавре ки қаблан ҳам ишора шуд, дар имтиоди замон яке аз масоили доги риштаи нақду адабиётшиносӣ буда, ки мо ба он намепардозем. Вале аз зикри андешаи яке аз адабиётшиносони муосир, ки мушкили арӯзро дар қиёс бо талаботи имрӯз ба шевай ҷаззобе баён дошта, наметавон сарфи назар намуд. Ба навиштаи ин донишманд «ин вазн (яъне, арӯз), ки доманаи тағиироти маҳдуде дорад, мучиди навъе ваҳдати қозиб дар миёни шеърҳо ва ҳамчунин шоирон аст. Чи тавр мумкин аст, ки шоирони мутафовит бо гузашти қарнҳои мутаволӣ ва ҷобаҷоии аносирӣ фарҳангӣ, иқтисодӣ-сиёсӣ ва гайра ҳама мисли ҳам ҳарф бизананд (бо таъкид бар ин нукта, ки вазни арӯзӣ дақиқан бар сохтори сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии даврони гузашта мунтабиқ аст ва танини феодализм дар он ба хубӣ эҳсос мешавад. Гузаштае, ки дар он «фардият» маъно надорад. Ва ҳама оҳоди ҷомеа дар табақоти иҷтимоии виже ороиш гирифтаанд. Ин вазъият на танҳо дар вазн, ки дар қолаби шеъри сунатии мо низ ба хубӣ қобили ради пой аст. Вазну қолабе, ки ҳеч кас ҳаққи тағиирни онро надорад» [9, 211].

Аз ин нақли қавл ба андешаи мо нуктаи ҷолибтарин ҳузури шоир ё фардият дар шеър аст, ки сухани ҷондорест. Дар барҳурд бо шеъри шоир дарки ин нукта муҳим аст, ки ҳузури ҳолики шеър оё эҳсос мешавад ва

агар чунин аст, сарчашмааш күчост? Яке аз даъвоҳои муҳими бунёдгузори шеъри нави Эрон Нимо Юшиҷ тавре ки зикр шуд ин буд, ки шоирони қадим аксар куллигӯйӣ мекунанд ва дар бештар маворид нишоне аз эшон дар батни шеърашон пайдо намешавад. Дидгоҳҳои Нимо Юшиҷ первомуни шеъри форсӣ ниҳоят зиёданд. Махӯз бо саъю талоши ў дар адабиёти Эрон мактаби тозае арзи вучуд намуд ва шогирдони ин мактаб дар тӯли даҳсолаҳо тавонистанд шеъри навро рӯйи по бигзоранд ва онро ба мардуми чомеа бишиносонанд. Ба қавли муҳаққики эронӣ Пурномдориён «Нимо ба тадриҷ ва дар натиҷаи тааммулу тафаккур, ки аз ҳасоили ў буд... тавонист роҳи дурусти суннатшиканиву таҳаввули адабиро пайдо қунад ва фориг аз ҳуббу буғзҳои дигарон ва сабр бар тамасхурҳову танзу кинояҳои ба суннат вобастагон ҳатто бо қабули шаҳодати адабӣ, ки замоне Шаҳриёр ба ў ёдовар шуда буд, рисолати худро дар эҷоди таҳаввули асосӣ дар шеъри форсӣ ба анҷом расонд». [19, 19].

Муҳаққик дар ҷои дигар хотирнишон месозад, ки «Шоирони классик бо як ҷашм ба ҷаҳон менигаристанд ва Нимо бо ду ҷашм. Нимо бо як ҷашм сатҳи зоҳир ва бо ҷашми дигар ботини ашёву падидаҳои табиӣ ва фарҳангу ҷилваҳои муҳталифи ҳаётро медид, ки инъикоси тасвирий аз абъоди зехнияти ў буд». [19, 232]

Мазкур бар ин назар буд, ки ҳангоми қироати осори ин ё он адиб лозим аст, ки ҳузури пардагии ў эҳсос шавад. Дидгоҳҳои Нимо дар ин замана ниҳоят пуршумору рангоранганд. Дар китобҳои назарии ў «Арзиши эҳсосот», «Ду нома», «Ҳарфҳои ҳамсоя» аксари афкори ў дар заминаи шеъру шоирӣ гирд омадааст.

Аз андешаҳои Нимо нуктаи дигаре бармехезад, ки ба лаҳну оҳанги шеър гиреҳ меҳӯрад. Қазия аз ин қарор аст, ки шеъри қадим дорои авзони аз пеш тасбитшуда буд ва шоир бояд зимни гузиниши ин ё он вазн маҷбур буд, қолабҳоро бо қалимот пур қунад. Аз ин ки аркону зихофҳо бо ҳам баробар буданд, чигуна қироат кардану

хондани шеър вобастай хонанда буд. Зеро вазн ичоза намедод, ки офарандаи шеър аз маҳдудаи он хориҷ гардад. Масалан, шеъре, ки дар вазни ҳазаҷ суруда шуда, танҳо дар чаҳорҷӯбай он метавонад лаҳн ва оҳанги хос пайдо кунад. Бояд арз шавад, ки дар имтиоди таърихи адабиёт шоирон беш аз 120 вазнро тибқи ниёзу дарҳости эҳсосоту авотифи худ истифода намудаанд. Вале бар мабнои навиштаи муҳаққиқон авзон барои шоир як маҳдудаэро эҷод мекард ва ўро зери бори сангини худ нигоҳ медошт. Агар шоир маснавӣ месуруд ё қасида мегуфт, имкон надошт аз доираи авзони арӯзӣ по фаротар ниҳад. Зиндаёд Маҳдӣ Аҳавони Солис аз «Шоҳнома»-и устод Фирдавсӣ ёдовар шуда, хотирнишон месозад, ки устоди Тӯс барои эҷоди ин шоҳкори худ баҳри мутакорибро баргузидааст, ки ба мақсаду маромаш дар баёни достонҳои ҳамосӣ созгор аст. Тамоми «Шоҳнома» бо ин вазн суруда шудааст. Вале дар ин шоҳкори ҷовидонӣ мазоҳири зиндагӣ, саҳнаҳо яксон нестанд. Ҳамон гуна ки зиндагии одамиро ҳолатҳои муҳталиф ҳамроҳ аст, саҳнаҳои «Шоҳнома» низ якранг нестанд. Аз ин рӯ ба андешаи муҳаққиқ вазни мутакориб наметавонад барои инъикосу баёни тамоми саҳнаҳо муносиб бошад. Замоне, ки инсон амру фармон медиҳад, лаҳни ў дигар мешавад. Вожагон қашидагиву хушунат пайдо мекунанд. Аммо ҳангоми дуову илтиҷо оҳанг дигар мешавад. Ё замоне, ки саҳнаи гирязо пеш меояд, лаҳн бояд тарсимгари ҷузъиёти он бошад. Аз ин рӯ яксонии вазн ба гунае дар эҷоди воқеияти зиндагӣ мушкил эҷод мекунад. [17].

Нимо аз зумраи шоироне буд, ки беш аз ҳар каси дигаре ба кунҳи ин мушкил расида буд. Ў меҳост шеърро аз ин қайду банд озод кунад. Аз нигоҳи ў «Шеъри озодро бояд мисли каломи табиӣ қироат кард. Шеъри озод ба кори ҳамроҳ шудан ба оҳангҳои мавҷуди мо намехурад. Шеъри озод барои рафъи эҳтиёчи дарди зиндагии имрӯз аст... бо авзони классики қадим шеъри зиёд гуфтаам, вале

бо манзури эҳтиёчи мардум ва эҷоди ҳаячону барангхетани эҳсосот бо тарзи муколамаи табии кӯшише барои ин авзони тоза кардаам... Пояи ин авзон ҳамон бухури арӯзӣ аст. Мунтаҳо меҳоҳам бухури арӯзӣ бар мо тасаллут надошта бошанд, балки мо тибқи ҳолоту авотифи мутафовити худ бар бухури арӯзӣ мусаллат бошем». [31, 15].

Нуктаи ҷолиб ин аст, ки барои дигаргунсозии лаҳни қироат такяҳои қаломӣ, зада, задаҳои мантиқӣ ниҳоят таъсиргузор аст. Ҳаксусан дар шеър мақоми такия мусиқӣ ниҳоят муассир аст. Вале имконоте, ки ин такяҳо ба вучуд меоранд, зиёд нестанд. Зоро вазни мавҷуд ва собит танҳо дар маҳдудаи муайянे фазоро барои абзорҳои муин нигоҳ медорад. Қамтарин ҳуруҷ аз маҳдудаи он муҷиби фурӯ рехтани бинои оҳанг ё лаҳни мавриди назар мегардад. Агар мо биҳоҳем дар шеъри ба ҳайси шоҳид баргузидамон ҳузуру нишоне аз шоир ҷустуҷӯ кунем, ба андешаи мо муваффақ наҳоҳем шуд. Зоро ҳосияти аксари ашъори пешиниён ин аст, ки комилан пушти парда мемонанд. Яъне, аз ҳолати равонӣ ва фазоҳои майишатии шоирон чизе маълум намешавад. Албатта, наметавон тамоми шеъри классикро ҷунин шумурд. Вале мутаассифона шеъри ағлаби гузаштагон ҷунин ҳоле дорад. Қобили зикр аст, ки шеъри имрӯзи форсӣ-тоҷикӣ аз ин нуктаи назар тафовутҳои ҷашмрасе дорад. Ҳаксусан ашъоре, ки дар қолабҳои арӯзи озод ё нимой навишта шудаанд. Ҳамин озодии начандон зиёд имкон дода то шеър дар осори шоирони бοқариҳа соҳиби шохисҳои дигаре шавад. Яъне, дунёи дарун ё ҳолоти они равонии шоирро тарсим намояд. Аз сӯйи дигар лаҳну оҳанги вижаро ба вучуд оварад.

Албатта нубуғу истеъдоди зотӣ дар бархе аз шоирони классик сабабгори он гардида, ки эшон пушти ҳар қолабу вазне аз авзони арӯзӣ, вижагиҳои сабкӣ ё дақиқтараш фардии хешро нигоҳ доранд. Вале мутаассифона аксари классикони мо бар асари тақлиду тақрор, каммоягӣ,

тафаннын, асиру побастай авзону қолабҳои мавҷуд ҳувияту шахсият ва симои фардиро аз даст додаанд. Ин аст, ки корномаи аксари эшон тақрору тасвири берӯҳи андешаҳову паёми яқдигаранд.

Танҳо шоирони боистеъдоду равшанзехн дар домани замон тавонистанд хешро аз мурдоби тақлиду тақрорҳои тутиворона бираҳонанд, аз паймоиши сарзамиҳои тайшуда иҷтииноб варзанд. Бад-ин васила гӯшае чудо аз дигарон, бо рангу бӯйи муҳталиф, барҷаставу дидани, бино кунанд. Албатта хишту сангин гӯша ниёз ба шарху тағсир дорад, ки масъалайи дигарест. Вале аносирি корсозтаринро дар мондагориву ҷовидонагии сухани нодиршоирони адабиёти пешин бояд шинохт.

Гузинишу пазириши ин аносир ҳамчун меъёрҳои лозим имкон дорад, аз диди ҳар пажӯҳандае ба аҷзи мутафовит ишорат кунад.

Шояд барои бархе асбобу абзори забонӣ ва ҳамbastагиву ҳамнишинии вожагонӣ писандида бошад. Мо низ ҷонибдори ин дидгоҳем. Зоро дар иттиҳоду пайванди калимот аст, ки паём ё дарунмояи як шеър бо намое хостани шаклу сурат мепазирад, зода мешавад. Ҳар як забоне дорои вожагону таркиботи бешумор аст, ки аҳли забон барои баёни андешаву ҳадафҳои хеш, тавсифу ташреҳе гӯшаҳои пинҳонништаи зеҳнияти худ, ҳалқ кардааст. Баҳрабардорӣ, ба хидмат во доштани вожагон дар замони лозим ҳунар аст.

Ҳунару истеъдоди як эҷодкор замоне қобили шинохту ҷашмгир мегардад, ки худ тавону зарфияту имконоти калимоту вожагонро бишносад. Зоро дар қаламрави вучуди як калима қобилиятҳои пуршуморе нуҳуфта аст, ки маърифати онҳо силсилавор аст.

Бояд маънои нахустини вожаро шинохт, то масири шинохт дарки маъноҳои баъдӣ осон гардад.

Албатта ҷойгоҳи калима дар як матни адабӣ, чи манзуму чи мансур, дар ҷилвагарии он, яъне ҳузури пӯёву ҷашмраси он ниҳоят корсоз аст. Махсусан баррасии

вожагоне, ки бар маснади қофия нишастаанд, андешабарангез аст. Мұхаққиқони шеър ба зебоии зотии калимоте, ки дар нақши қофия омадаанд, зиёд тавацчұх доштаанд. [14, 93]

Вожагон ба андешай эшон, ҳатто агар маңирасонии онҳо низ мадди назар набошад, бо ин ки бозтоби физикӣ доранд, мисли dome зеҳни хонандаро ба худ мекашанд ва ӯро дар масири чашми хеш ҳамроҳ месозад. Аз сўйи дигар «тавацчұх ба зебоии зотии калимот дар қофия бештар аз дигар қисматҳои шеър аст. Чаро ки чашму гўши ҳарду дар ин ноҳия ба нуқтае мерасанд, ки чандон шитобе надоранд ва намехоҳанд ба зудӣ аз он бигзаранд ва ҳамин фурсате, ки зеҳну гўшу чашм дар ин нуқта ба даст меоваранд, боис мешавад, ки ба зебойии зотӣ ва физикии калимот сарфи назар аз маонии онҳо бештар тавацчұх шавад. Дар сурате, ки ҳамон калимае, ки дар қофия қарор гирифта, дар миёнаи мисрарь мебуд ин фурсат барои дарки зебойии зотии он ҳосил намешуд». [14, 93]

Ба таври хулоса масъалаи калима ва нақши созандай он дар оғариниши шеър мавзӯи доманадор аст ва агар натиҷагирий шавад метавон зикр кард, ки дар ташаххусу барчастасозии як суруда истифода аз калимоти дархуру шоиста вобаста ба нубугу чиридастии эчодкор аст.

Гурӯҳи дигари пажӯҳандагон бар ин назаранд, ки дар зухури як шеъри асил ҳузури унсурҳои зебоиноҳтӣ, ороишҳои адабӣ ниҳоят корсозанд. Аз чумла бо шеваҳои мухталиф, пардадор сухан гуфтан низ аз аҳамият ҳолӣ нест. Аслан баёни пӯшидаву соядори ҳадаф дар шеър, дар истилоҳоти адабиётшиносӣ, ибҳом ба шумор меравад, ки дар адабиёти аксари қавму миллатҳо шоҳид дорад.

Манзур аз ибҳомгӯйӣ метавонад, заминаҳои пуршуморе дошта бошад, ки мақсади мо баёни ботафсили онҳо нест. Вале лозим ба зикр аст, ки

тавассути ибҳом пайванди миёни хунарманду хонанда сурат мепазирад.

Пайванде, ки хостанист, аммо шоир намехоҳад якбора, руку рост «пайроҳаҳои вурудӣ»-ро рух боз кунад, балки бо эҷоди садду монеаҳо ҳаракати зеҳну ҳуши хонандаро коҳиш медиҳад ва ўро ба тааммулу андеша, роҳёбӣ бармеангезад. Ҳангоми оғариниши шеър шахси шоир барои муддате тамоми иртиботу решаҳои хешро бо ҷаҳони перомун қатъ месозад ва вориди қаламрави тозае мегардад, ки пойдевораш биношуда ба дasti ўст. Тамошои зебоиҳои марзи ҷадид ҷашмашро мерабояд, ба гирдобҳо мекашонадаш, ба хаёлу афкори амиқ ҳидояташ менамояд.

Гом ниҳодан дар ҳамин марзу бүм аст, ки гоҳо сухани ўро пардадор месозад. Нимо Юшиҷ барои шеър ва маҳсусан шеъри баланд доштани ибҳомро ниҳоят бачову арзишманд медонад. Ба андешаи ў «корҳои муҳим асосан ибҳомангез ҳастанд. Ин ибҳом дар ҳама ҷо вакте ки амиқ мебинем, вучуд дорад. Дар ҳамаи равзанаҳои зиндагӣ мисли меҳ дар ҷангал пахш шудааст. Ҳол он ки барои қасоне, ки назаре ба ин умқ надоранд, ибҳоме ҳам вучуд надорад ва бояд гуфт, барои он чизҳое, ки дар атроф қарор гирифта, мисли ҳӯроки дастпухти рӯзонашон аз андозаи муайяну мусаллам ҳикоят мекунад, ки дар доираи зарфи маҳдуде, маҳдуд шудааст» [30, 136-137].

Дар ҳар сурат баррасиву арзёбии дидгоҳҳои адабиётшиносон қасро ба ин натиҷа мерасонад, ки тамоми тағирии дигаргунӣ, вуқӯъ ва зуҳури падидаҳо дар шеър, охири охирон ба забону имконоти бепоёни он гирех меҳӯрад. Муҳаққиқ Беҳзод Ҳочот дар мақолае дар иртибот бо мавзӯи мазкур аз қавли Бобоҷоҳӣ чунин менигорад: «Гоҳо низ печидагӣ натиҷаи ҳуҷуми созмонёфтаи тамоюлоти вайронкунандае аст, ки шоир дар ҳавзаи забони роиҷи шеър аз худ нишон медиҳад, то таҷрибаи забоншиноҳтии тозаеро пушти сар

мегузаронад. Дар инчо шоир бо асаре, ки меофаринад пешрав ё пешравнамост» [9, 213].

Яке аз иллатҳои соядору пӯшидарӯ гаштани сухани шоир кутоҳ гуфтан аст, ки бузургони пешин ба он зиёд ишорат намудаанд. Замоне, ки шоир мақсад дорад, ҳадафера муъҷазу фишурда бозтоб намояд, зехни ҳаллоқаш беихтиёр по ба сарзамини рамзу тамсил мениҳад.

Нуктаи дигаре, ки дар оғариниши чунин ашъоре муҳим аст, дур шудан аз соҳторҳои шинохташудаи нахвист, ки мо онро дар шеъри муосир зиёд мебинем.

Дар ҷаҳоне, ки барсоҳтаи зехни шоир аст, аносари забонӣ, ки нақшу вазифаҳои шинохташудае доранд, метавонанд тағири либос кунанд, шомили ҷанбаҳои нави маънӣ гарданд. Нигоҳи пажӯҳишгарона бозгӯйи ин воқеяят аст, ки ҷанбаҳои мазкури шеърӣ, пайванди ногусастани ба сабку забони шоирона доранд, ки дар ниҳоят фардиятро ба зухур мерасонад.

Бо назардошти матлабҳои болоӣ метавон дар ашъори навпардозонаи Салим хира шуд. Вале қабл аз таҳлили ҳамаҷонибаи оғаридаҳои адиб зикри як назаргоҳи Ж.Н. Сортерро роҷеъ ба масъалаи ҳадафи таълифи осори ҳунарӣ зарур мешуморам. Зоро ағлаб аҳли эҷод камтар дар атрофи ҳадафи мақсади муайяни хеш андеша менамояд. Ӯ менависад: «Манзури нависанда монанди ҳамаи ҳунармандони дигар он аст, ки ба ҳонандагонаш навъе эҳсоси отифӣ бидиҳад, ки дар урф ба «лаззатёбӣ» мавсум аст ва ман беҳтар медонам, ки онро «шодии зебойӣ» биномам. Ва низ бояд ба хотир дошт, ки ҳар гоҳ ин эҳсоси отифӣ буруз кунад, далел бар ин аст, ки асари ҳунарӣ ба итмом расидааст» [22, 130].

Ин андеша ба сурудаҳои Салими Ҳатлонӣ комилан сидқ мекунад. Ҷалби назару зехни ҷустуҷӯгари мухотибон, эҷоди эҳсосоти отифӣ ба эшон, бедорсозии майлу рағбати ҳонандагон ба дунёи тозае, ки то лаҳзаҳо

пеш барояшон нопадидор буд, ҳадафи ҳамешагии шоир аст.

Натицаи фарогир ва нахустине, ки пас аз қироати ашъори сапеду навпардозонаи шоир дар андешаи мо шакл мегирад, шеваи ҷаҳоннигарӣ ва алоқаву дилбастагии адаб ба мазоҳири ҳазорранги табиату ҳастист. Барҳурду шеваҳои талаққии вай низ қобили тааммул аст. Ҷанбаи фалсафӣ-диалектикийи ашъораш ниҳоят қашандаву дилчаш аст. Дарунмояҳои шеърӣ, мавзӯти сурудаҳояш гуногунанд, ба ҳадде, ки як пайванди устувору событ, вале пардагӣ миёни онҳо эҳсос мешавад.

«Мудоро» як сурудай кутоҳу муъҷаз аз дафтари шашуми ашъор аст, ки манзари умумии ҳастиро дар ҳаракати мустамари ҷаҳорунсури фароҳамсозаш нишон медиҳад. Мурури зеҳнни ин масир нависандаро бар ин во медорад, ки ин амири ногузири ҳастиро бояд дар ҳамон шаклу сураташ пазируфт. Созиш, мадоро дар ин миён ниҳоят корсоз аст:

Об саргардон аст!...

Мачро мечӯяд!

Бод саргардон аст!

Саҳро мечӯяд!

Оташ бетоб аст!

Ҳаво мечӯяд...

Ва дар сӯзбори синаи вай наво мечӯяд!

Хок мутмайин аст...

Ва, саргардоне, чун моро мечӯяд!

Оқибат ин аст...

Соя бо нур мудоро мечӯяд!

Таъкид ба пайванди диалектикийи миёни мавҷудоту наботов ва ба мавзӯи ин ки дар ин паҳндашт, ки зиндагиаш ҳондаанд, ҳар касро рисолатест, бунмояи аслии ин қитъаро ташкил медиҳад.

Дар қитъаи мазкур такяи аслӣ рӯйи чаҳор унсури азал, ки созмондехи бунёди ҳастии дунёянд, сурат гирифтааст. Ибҳоми зарифе, ки дар батни шеър нуҳуфта аст, хоси шеваи Салим аст.

Берун оварданӣ мазмуну паёмҳои зебойи халлоқона аз муроқибату назораи табиату аносирӣ он яке аз тарзҳои дӯстдоштаи шоир аст. Махсусан аркони созандай табиату ҳастӣ, мисли бод.

Дар шеъри «Бод» бо бозтоби ҳунармандонаи «бод» ба рисолати азалии он ишорат дорад:

Бод

аз анбуҳи абрҳо,
равзана мекушояд!

Ва ба сарвақти боф меояд!
Ва нофаҳоро мекушояд!

Сор меҳонад!

Чанор шукуфа мерезад!
Ашки булбул...

домани гулро тар мекунад!

Ва баҳорро марҳабо мегӯяд!
Ва бофро муаттар мекунад!

Мо зимни таҳлили газалиёти шоир хотирнишон соҳтем, ки гоҳо шоир таҳти таъсири дунёи шигифтангези андешаҳои Мирзо Абдулқодири Бедил қарор мегирад. Ин таъсир ҳамсониҳову шабоҳатҳои мазмуниро боис мешавад. Барои он ки ин гуфта бепоя набошад, қавлеро аз нокидони шеъри Бедил нақл мекунем. Ҳасан Ҳусайнӣ шоиру муҳаққики муосири Эрон зимни арзёбии сабки Бедил нуқтаи ҷолиберо арза медорад. Ба қавли ӯ «талоши Бедил ҳама ин аст, ки бо забони ҳиндӣ мағоҳими ироқиро арза қунад. Пурвозех аст, он ҳангом ки мағоҳими амиқи ирфонӣ ва дарёфтҳои меҳолуди инсонӣ аз ҷаҳони ҳастӣ ва оғаринандай он бо бахши печида аз забони сабки ҳиндӣ дар ҳам биёmezad, ҳосили кор шеъри дерошно хоҳад буд. Метавон гуфт, рози аслии ибҳом ва

дерошноии шеъри Бедил дар ҳамин нукта нухуфта аст. Талош барои баёни мафоҳими ироқӣ дар шеваи мавсум ба сабки ҳиндӣ, талош барои даст ёфтган ба забоне, ки дар он обу оташ ба шеваи мусолиматомез ҳамзистиву ҳамхонӣ қунанд:

Хокам ба бод мераваду оташам ба бод,
Иншои сулҳномаи аздод мекунам. [28, 25].

Ба назар чунин мерасад, ки ҷашмони андешаи Салим мудовим мачзуби тамошои масири ҳаракату гардандагии дунёи ҳастист. Дунёе, ки дар синаи он барои ҳар мавҷуду махлуқе конуну ҷойгоҳе барои зистану будан ва идомат баҳшидан ба ҷараёни барксони зиндагӣ, ҷудо шудааст. Зимни назораи марзу ҳарими буду боши ҳар мавҷуде эҳсоси тааҷҷубу ҳайрат дар ниҳодаш боло мегирад. Фазои розолуди пурсишзо барояш эҷод мешавад, ки ин ҳама шӯру шавқ аз кучо сарчашма мегирад? Ин ҷӣ нерӯест, ки уқобро ба шонаи қуллаҳо мекашонад ё вучуди нахифи парвонаҳоро дар ҳарими нурӯ ҷароғҳо мерақсонад ва саршори орзуҳои ба интиҳо расида мемиронад?

Чи зуд зехни борвар ба сарзамини ишқу меҳр ҳидояташ мекунад, то посуҳи ризоятбахшро дарёбад:

Уқобон...

дар сарқуллаҳо!

Шаҳпаракҳо...

пушти баргҳо!

Парвонаҳо...

дар ҳарими ҷароғҳо!

Ва ҳарими марғҳо...

бор мегиранд!

Ва...

Оре!

Ишқро мақомест,

ки шоҳеро...

ва моҳеро

ихтиёр медиҳад!
То дархам мемиранд!

Дар боло ишорат шуд, ки диди адиб нисбати падидаҳову руҳдодҳои муҳити перомун ва мавҷудоти он бештар ба фалсафаи вуҷуди онҳо тақявар аст. Салим дар ҷунин ашъоре ҳаргиз дунболи асбобу абзорҳои шеърӣ намегардад. Бо тасвири мазмунҳои ба ҷашм ошнову озмудашуда, меҳоҳад ба нуқтае бирасад, ки канори он шеър ё паёми шоиронаи ӯ зода мешавад. Ағлаб дар ашъори сапедаш мо тафсиру шарҳои файласуфонаеро перомуни қалимоти алоҳида мебинем, ки бар маснади ұнвони шеър нишастаанд ва шаклгирии шеър ҳам бар дӯши онҳост. Масалан дар шеъри мазбур дар сатри «Ишқро мақомест, // ки шоҳеро // ва моҳеро...// ихтиёр медиҳад! // паёми шоирона ё шеър симо боз меқунад ва вожагони «ишқ»-у «иҳтиёр» аз маънои лугавии ҳуд фаротар мераванд. Тавассуъу доманаи фароҳ пайдо менамоянд, Пурбортар мешаванд. Ишқ дигар ҳуди ҳастист, ки ихтиёр, яъне имкони ҳаққи зистро барои ҳамагон фароҳам меоварад. Имконоте, ки бояд шинохта шавад.

Чунин тарзи оғаринишу пайёмрасонии шоиронаи Салим бархурдориву таъсирпазирии ӯро аз пайравони сабки ҳиндӣ ва маҳсусан хирмани андешаи Мирзо Абдулқодири Бедил гувоҳӣ медиҳад.

Ба ақидаи бархе аз муҳаққикон «боризтарин ва машҳуртарин шеваи мазмунсозӣ ва ба иборати дигар шигарди кор дар сабки ҳиндӣ задани нақб аз зоҳир ба ботин ё барқарор кардани иртибот байнин маҳсусу номаҳсус аст. Шоир дар сабки ҳиндӣ таваҷҷуҳи хос ба аносиру падидаҳои табиӣ ва ашё ва одобу русуми одату мусталиҳоти чомеаи хеш дорад... Дар воқеъ дар ин сабк шоир ҳамчун Ҳазрати Сулаймон ва шояд болотар аз ӯ забони ҳамаи мавҷудотро мефаҳмад ва ҳамаи мавҷудот низ тавоноии дарки забони ӯро доранд. Ӯ дойиман миёни

ду кутб «маҳсусу номаҳсус» дар омадушуди тараддуди шоирона аст. Ба ин шакл, ки шоир аз мушоҳидаи як падиде «маҳсус» ва аҳёнан малмус роҳ ба як мафҳуми номаҳсус мебарад ва ба қашфи ҷадид даст меёбад.» [28, 10].

Қобили зикр аст, ки дар сурудаҳои навпардозонаи шоир мо сояравшанҳое аз ин шеваро эҳсос мекунем, vale ин бадон маънӣ нест, ки Салим комилан пайрави он аст. Фазои сурудаҳои ўатрӯ бӯи виже дорад. Барои дарки бештари матлаб даст ба мисоли дигаре мезанем. Дар қитъаи «Ишқ» чунин омада:

Ишқ...

нангвораи ранҷест,
Ки дар табассуми қолабии сард
ба сӯз меояд!
Ва дар ҷехраҳо зар мекорад!
Ва дар қоби «ғиреб»
бовар меорояд.

Қитъашеъри «Баҳо» аз шеърҳои дилчасбу қутоҳи шоир аст, ки иборат аз 15 калима аст ва ҳадафи аслӣ як навъ нигариши шоирона ба масири талошу пӯёни инсон дар канори ҳастист, ки ранҷро ба дӯш дорад ва ҳосилаш таҳаққуқи орзӯҳост. Ба қавли дигар, рафтани расидан аст. Таъкиди ин андеша, ки қӯшидан, саъӣ намудан, баҳову арзише дорад:

Давоми роҳ...

Имтидоди хаёлест,
Ки орзуро раҳо мекунад!
Ва...

рафтанро,
дар обилаи по
баҳо мекунад.

Сенуқтаҳо пас аз вожаи «роҳ» гусастагӣ дар матн нест. Балки як навъ таъкид, огоҳӣ барои тамаркузи

зехнист, ё тасвири вазъи равонии ҳар касе, ки хорич аз мавзӯи мавриди назари мо мусофиране пешорӯ дорад ва поёни чодаи ҳаракат барояш нопадидор аст.

«Имтиоди хаёл будани давоми роҳ» биниши содда ё баёни мавзӯи маъмулие нест, балки ишорати зарифи шоирона ба имконоти бепёни зехният, ақлу хиради инсон аст, ки лаҳзае ўро танҳо гузаштани нест. Хаёл аст, ки чу сарбозони ҳамешабедор инсонро ҳамроҳӣ мекунад, барояш роҳдоро ҳамвор, мушкилоташро рафъ мекунад ва зина-зина ба сарманзили максуд мерасонадаш ва ранчу заҳматашро баҳодор месозад.

Барандози пасту баланди ашъори адиб, рангомезиву табодули саҳнаҳои рӯзгори инсонӣ, чилваҳои тааҷҷубангези зебоиҳои забон ҳар як пажӯҳандаро ба ин бовар муътакид месозад, ки «шеър ҳунари забонӣ аст. Ҳунаре, ки авомили моддиашро вожаҳо месозанд. Ва дар ин маънӣ гоҳе шоирро фақат котиби калимаҳо медонем. Калимаҳое, ки асоситарин абзору масолеҳи коргоҳи шеърии ў ҳастанд. Дар ин коргоҳ ў вазифа дорад, то калимаашро ҳам ба унвони як аломат ва ҳам ба унвони ҳомили маонӣ ба кор гирад.» [25, 30].

Аз ин дидгоҳ бархурду коргирии адиб аз вожагон қашандагии хос дорад. Дилбастагиву садоқати Салим ба ин сарбозони сарсупурдаи забон, яъне вожагон ба гунаест, ки дар хилватсарои эҷод бо онҳо ба шевай хос бозӣ мекунад. Гоҳо эҳсос мекунад, ки бори маънӣ дар танҳои барояшон коғӣ нест. Дар ҳоле, ки ҳамдидору ҳамнишинсозии онҳо бо дигар калимот метавонад имконоту зарфияти бештареро баҳрашон фароҳам биёрад. Дар шеъри зебои «Чун обиён» мо мусохибату пайванди тозаи калимотро бо афъол, ки аз хонаводаҳои мухталифанд, шоҳидем:

Пилкҳоямро мебандам.
То намо ёбам,
Торикиро.
Ва нигоҳамро муқаддар бинам!

Гүш мебандам!
Ва хомӯширо мепазирам!
То гуҳарбори овоятро
Аз лобалои бесадои об барчинам!
Чун обиён,
Ки дар чарогоҳони таҳтдарё туъма мечӯянд,
Хушёриро, дар хӯйи девонагон, мечӯям
Ва дар унси моҳиёни безабон,
Бесадо мерӯям!
Ва дар баҳонае, ки мемӯям,
Ҳастиро марҳабо мегӯям!

«Гүш бастан, гуҳарбори оворо аз лобалои об барчидан, хушёриро ҷустан, бесадо рӯйидан» ибороту таркиботи тозае мебошанд, ки бар асари ҳамканории вожагон» бо бори маъноии изофӣ ба зуҳур расидаанд.

Ради пойи шеъри ноб, шеъри дил, адабро мисли гирдоб ба худ мекашад. Дар ин масири хушоянд ҳошияҳо ҳама диданиву хостаниянд ва ин мусофири дилбаставу шефтаи сарзамини зебоӣ ба хотири расидан ба дидори мубораки шеър дар ниҳояти ҷӯшиши эҳсосот «чашмонашро бо ашкҳо фурӯ мерезад, то бомдодро равшану обӣ, осмонӣ бубинад». Чехраи шабони сияҳдилро ба рӯъии шабнам «олуда» месозад, то фирор намудаву ҷароғонӣ шавад:

Чашмонамро
бо ашкҳоям фурӯ рехтам,
То бомдодам бар асари об, обӣ шуд.
Шабамро...
ба рӯъии шабнам олудам!
Фирор карду офтобӣ шуд!
Бистарамро,
бо насими субҳ олудам!
Хобамро,
бо зулмоти шаб фаро рӯфтам!
Бомдодамро,

ояти «оғоз» гуфтам!
Ва дар марсияти шаб
салоти хүрүсонро
таъзият суфтам!

Шояд барои чашму гӯши одаткарда шунидани ибороту таркиботе мисли «хобро рӯфтан, чашмро фурӯрехтан, таъзият суфтан» мояи тааҷҷубу шигифтӣ набошад ва як падидаи маъмули забонӣ шумурда шавад. Вале дар асл яке аз иллатҳои густариши вожагонӣ, зухури мазмуну дарунмояҳои тоза маҳз дар ҳамин нукта, дур шудан аз низоми такрории занцираи забонист. Лозим ба ёдоварист, замоне, ки шеъри «Моҳтоб»-и Нимо Юшиҷ барои нахустин бор мунташир гашт, бахсу ҷидол ва шӯру ҳамҳамаҳои зиёдеро боис гардид. Дар банди аввали шеър омада буд:

Метаровад маҳтоб,
Медураҳшад шабтоб,
Нест як дам шиканад хоб ба ҷашми ману
лек,
Ғами ин хуфтаи чанд,
Хоб дар ҷашми тарам мешиканад...

Нуктае, ки боиси норизоятӣ ва сару садои ҳаводорони шеъри классик гашта буд, таркиби «таровидани моҳтоб ва шикастани хоб» буд, ки ба гӯшҳо номаънус мерасид.

Яъне, чи ин гуна моҳтоб метаровад? Дар ҳоле ки ин як навъ хориҷ шудан аз низоми мунҷамиду маънои қомусӣ буд.

Масъалаи мазкур, яъне дур шудан аз ҳавзаи қомусӣ ва эҷоди хонаводаи тозаи вожагонӣ масъалаест, ки ба мусиқии шеър иртибот мегирад ва дар чанд даҳсолаи охир перомунаш таҳқику пажӯҳишҳои зиёде анҷом шудааст.

Дар радифи вижагиҳои мусиқоии калимаҳо дар як асари хунарӣ, масъалаи дигаре, ки қоибили эътибор аст, омилу унсурҳои забонӣ аст, адабиётшиносии мусоир нақши онро дар зухуру такомули шеър ниҳоят арзишманд мешуморад.

«Мачмӯаи авомиле, ки ба эътибори тамойизи нафси калимот дар низоми чумлаҳо берун аз хусусияти мусиқоии онҳо метавонад мучиби тамойиз ё растохези вожаҳо шавад, -менависад М.Кадканӣ- авомиле аст, ки дар ҳавзай мабоҳиси забон ва забоншиносиву сабкшиносии ҷадиди имрӯз матраҳ аст. Аз қабили истиора, мачоз, архаизм, эҷозу ҳазф, ҳиссомедӣ ва ғ... Инҳо қавонини шинохташудаи растохези калимот дар ҳавзай бутиқоҳои (поэтика) ҷадид ва забоншиносӣ аст, вале ҳазор қонуни ношинохта дар ҳамин ҳавзай корбурди забон вучуд дорад, ки забоншиносӣ аз таҳлилу таълили он очиз аст.» [14, 10].

Дар қитъаи болоӣ низ гурӯҳе аз таркибот мисоли «хобро рӯфтан, таъзиятро суфтан, ҷашмро фурӯ рехтан» аз марзи одат берун шуда ва дар манзари умумии шеър як навъ ташаҳхусу барҷастагӣ эҷод намудаанд.

Дар сурудаҳои навпардозонаи дафтари шашум шевай ҷаҳоннигарӣ ва биниши шоиронаи Салим ниҳоят густурдаву бопаҳност. Зиндагӣ дар домани ин баҳш ҳузури саршор, мисли обшор дорад. Шоир дар ойинаи ин ашъор талош меварзад, ҷаҳонро бо тамоми бузургиаш, масоили печидаву бугранҷаш бубинад. Зистан танҳо побанди лаҳазоти онӣ будан нест. Ё сари суфра нишастану газои лазиз ҷашидан намебошад.

Бояд ҷузъиёти лаҳзаҳо, маънавияту руҳонияти мазҳари зиндагиро шинохту маърифат намуд. Аносирӣ корсози гузаштаро дар зеҳн таҷдид соҳт. Болоӣ фурсатҳои тиллоии аз даст рафта андеша намуд ва сабак бардошт. Бояд ба умқи ин воқеяят расид, ки бидуни барандозу арзёбии рӯзгорони пешин ҳастиро беҳбуду камол бахшидан муҳол аст.

Шеъри шоир худ гувоҳ бар ин аст, ки аксари паёмҳои мундариҷ дар банду бости онҳо решаш дар конуни зисту хонаводагӣ дорад. Зимни тарсими обу ҳавои конуни хонаводагӣ Салим аксар аз қалима ва таркибҳое истифода менамояд, ки хоси лаҳҷаву гӯйишҳои маҳаллианд, вале вучудашон дар ҳалқи афкори бадеъ ва бозтоби воқеии образҳо, падидаҳо, ниҳоят муҳиманд.

Қобили таъкид аст, ки қалимаҳои лаҳҷавие, ки дар осори Салими Ҳатлонӣ омадаанд, барои баёни матлабу паёмҳои инсонӣ бо забони адабӣ ниҳоят заруранд.

Шеъри «Интизорӣ» дар ин замина гувоҳи равшанест:

Модарам...

Хичронамро бо як ҷуръа андӯҳ менӯшад!

Ва ёдҳои рафтаашро

Дар тика-тика парчаҳои сарбандаш,

Бо орзуи соати дидор,

Талича мебандад.

Ва бугча-буғча

дар ҷомадонаш

тал мечинад!

Ва интизорашро дар сабр мекӯшад!...

Нак аз сафар меоям

Асо дар муштам!

Анбон дар пуштам!

Ва орзу ин аст,

Ки: «Вақт ҳанӯз дер нест!

Ва модарам саргарми интизорист!...»

Дида ба роҳи бозгашти фарзанд будан аз ҷумлаи саҳнаҳои ҳамагонӣ ва муштаракест, ки дар фарҳангӣ адабиёти ҷаҳон дар инъикосу бозтобаш шавоҳиди муассис дорад. Ин мазҳар барои ҳеч касе бегона нест. Модаро ҳама дар овони ҷавониву наврасӣ модари ҳешро дар интизор гузоштаем ва аксар ин «гуноҳи хостанигу ноҳостаний»-и мо табдил ба ёдвораи ширини дардноке

шуда, ки тӯли умр дар зехни мо ҳузур пайдо намуда ва ниҳоди моро такон додааст. Ҳарчанд ҳарф аз сухану зехнияти Салим аст, vale бо назардошти арзишмандӣ ва ҷойгоҳи ин мавзӯъ дар адабиёт муносиб аст, мисоле чанд аз ҷҷодиёти шоироне нақл шавад, ки дар осорашон бозтоби ин мавзӯъ пурвусъату барҷаста аст.

Дар адабиёти муосири мо дар тасвиру тавсифи ин саҳнаи пурэҳсос, саршори нигарониву изтироб, вучуди лабрез аз ҳоҳиши дидори фарзанд шоирони зиёде саъю талош варзиданд. Вале муваффақтарин адабони мо дар ин амр устод М.Турсунзода ва Л.Шералий ба шумор мераванд.

Бозтоби ҷаҳони музтарибу рӯҳи нигарони модар, мадду ҷазри дарёи ботиниаш, ки бар асари раҳпойӣ ба зуҳур мерасад, дар сурудаҳои Лоиқ ниҳоят нерӯманд, муассири зиндаанд. Албатта зиндагии модарон дар атроғу акноғи дунё шабоҳатҳои зиёде дорад, ки намунааш ҳамин ҳолати интизориву ҷашмҷорист.

Сергей Есенин шоири факиди рус низ дар инъикоси саҳнаи мазкур намунаҳои ҷолибе арза дошта буд. Шеъри «Мактуб ба модар»-и ў беҳтарин шоҳид дар ин замина аст, ки хонандаро дар ҳар забону замоне таҳти таъсир қарор медиҳад. Дар қитъаи мазкур бо чирадастӣ фарзанди раҳдур кулбаи ҳақири соддай модар, андешаҳои мушаввашу изтироболудашро дар робита ба рӯзгори хеш, дур аз ҷашму дар ғурбат, ба тасвир мекашад.

Равшан аст, ки муҳити мунъакис дар шеъри Есенин муҳити шарқӣ нест, балки мазҳари зиндагии як рустои рус аст, vale мушобиҳати зиёд бо ашъоре дорад, ки дар адабиёти тоҷик дар ин росто суруда шудааст. Солҳо баъд устод Л.Шералий бо таъсирпазирӣ аз ин қитъаи мондагори С.Есенин шеъри баланди «Ин шаби туршрӯи боронӣ»-ро навишт, ки дар инъикоси руҳонияту маънавияти модар ва конуни хонаводагӣ мисоли арзишмандест:

Ин шаби туршрӯи боронӣ,
Кулбаи модарам ба ёд омад.
Боми ӯ мечакад зи боронҳо,
Дар дилам оламе ба дод омад.

Дар чунин кулбаи факирона,
Бо дили рост модарам дорост.
Қӯдаконаш ба ҳар кучо рафтанд,
Монда дар кунчи хонае танҳост...

Шояд ӯ бо умеди авфи гуноҳ,
Рамазон асту рӯза медорад.
Вақти ифтор, чак-чаки шибдор,
Ҳеч бар гӯши ӯ намефорад...

Ва аммо дар шеъри Салими Ҳатлонӣ низ мо бо саҳнаи ошно рӯ ба рӯ ҳастем. Танҳо шеваи баён, тарзи таллақӣ ва бардошт аз мавзӯй дигаргуна аст.

Худ, сохтори шеър қобили мулоҳиза аст. Салим дар аксари навиштаҳояш бо баракати масири ҳаракати зеҳни пӯёву оғаринандааш ҳатто ба алломатҳои китобатӣ зарфиятҳои изофии хориҷ аз корбурди забонӣ медиҳад. Пас аз вожай «модарам...», ки ҳарфу ҳиҷои нахустин аст, сенуқта омада. Гап дар ин аст, ки бо хондан, талаффуз намудан ё зеҳнан дар масири ёд гузоштани вуҷуди модар барои муддате андеша банд меафтад. Андешаи олуда бо ҳасрат, ғаму андӯҳ ва дигар хотироти дур. Баёни ин ҳолат дар чунин мавридҳо ба дӯши сенуқтаҳост.

Аз сӯйи дигар сенуқтаҳо мисли фурӯдгоҳест, ки равону ҳуши ровиро ба парвоз дар қаламрави пешин вомедорад, то аз баландиҳо ҷузъиёти саҳнаҳову давраҳои зиста барандоз гарداد.

Баҳрагирӣ аз калимаҳои лаҳҷавии талича, тал дар ибораҳои «талича бастан»-и ёдҳо, «тал чидан»-и онҳо дар ҷомадон, ба шеър нерӯи баён дар тасвири воқеияти зиндагии занҳои рустоии тоҷик баҳшидааст.

Дар поёни шеър, вазъи фарзанди солхӯрда ва тасаввuri ҳасратолудаш аз дидори модари мунтазир ба риштаи тасвир кашида шуда. Тасаввуре, ки фардӣ нест, муштараку ҳамагонист.

Зикр гардид, ки шоир дар истифода ва ба хидмат гирифтани калимоту таркиботи лаҳҷавӣ ниҳоят моҳир аст. Махсусан калимоте, ки бо доштани собиқаи тӯлонӣ ва ҳузури фаъол дар баёни ниёзмандиҳои гуфтории мардум бо далоили лаҳҷавӣ будан пинҳондидор мондаанд.

Масалан калимаи «чиккак», ки дар забони гуфторӣ маҳсусан миёни кӯдакон ба маъннии нимбоз намудани руху пинҳон соҳтани чехра ё нигоҳи дуздакист, дар шеъри шоир барои бозтоби ҳадаф ниҳоят баҷо корбурд пайдо намудааст. Аслан ҳар як вожаро лозим аст, дар канори кашидани бори маънои хос, ёдовари фазову муҳит, саҳнаи вижас аз манзари умумии зиндагии инсон бошад. Дар қитъаи поёнӣ «чиккак» бо зикри мисраъи «аз шонаи девор боло рафтан» гӯшае аз рӯзгори кудакони рустонишинро, ки солиёни мутамодӣ шакл гирифтаву идомат дорад, ба зеҳн мерасонад:

Бинмой рух, ки чи хубӣ!
Дар пушти абрҳоӣ!
Ва маҳҷубӣ!
Гоҳе, ки рӯ менамоӣ!
Ва дар «чиккак»-и кӯдакон меафзоӣ!
Аз шонаи девор боло меоям,
То туро ба сароҳат бинам!
Моҳи ширинам!

«Таъбир» яке аз сурудаҳои ниҳоят дилчаспи шоир аст, ки иборат аз се банди кутоҳ аст. Аз абзори шеърсоз дар он як навъ қофия ба кор рафта.

Дидани ҷашмасори ҳушгувори русто манзараест, ки дар хоби қаҳрамон ба зуҳур расида. Гузориши кутоҳ аз хобе, ки таъбиру тафсир меҳоҳад.

Ровӣ дар олами ёду хотирот мисли як наққош бо кӯмаки вожагон симои қӯдакиашро дар ниҳояти маҳорату ҳунармандӣ мӯчассам месозад. Қӯдакие, ки бо ҷашмасорони деҳ бо ҳазорон ришта пайванд дорад. Бо наққоши даврони қӯдакӣ хоби дида низ таъбири хешро меёбад:

Ҷашмасорони деҳаро хоб мебинам!
Чи хушгуворанд,
ки мешоранд!
Ва ташнакомиамро мефоранд!
Қӯдакиам...
Хобамро таъбир мекушояд!
Дар як дасташ тиккаи нон!
Мегазаду меҳояд!...
Ва бо дасти дигар...
остин меорояд!
Ва биниашро месояд!...
Ва саге ба дунболаш меояд!

Дар ин ҷо ҷамъи қалимаҳост, ки ҷеҳраи даврони қӯдакиро пешӣ назар падид меоварад ва моро аз гузашти барқсони умру даврони пирӣ ишорат менамояд.

Дар бахшҳои пешин ёдовар гаштем, ки инъикоси даврони қӯдакӣ ва доманаи ҳузураш дар шеъри Салим ҷойгоҳи ҷашмгире дорад. Дидахову шинохтаҳои он даврони заррин бо ҷамъи инсонҳое, ки дар зиндагии ӯ ҳузур дошта, аз анбуҳи ёдҳо қанда мешавад ва дар қолаби як шеър ҷисмият пайдо мекунад. Саҳнаҳое, ки дар қитъаи ҳуби «Ҳоли қаввол» тасвир шуда, намудори рӯзгори фардӣ нест, балки ҷанбаи ҳамагонӣ дорад:

Бо ҷашмони ашкборам,
Падарамро меозорам!
Қӯдакии мани кучак,
Эҳдо меҳоҳад...
пайсае пучак!
Инак...

Якшанберо мепоем...
Ва чашм бар дар дорем
Холи қаввол сақич меорад!
Мо мехарем!
Ва меҳоем!

Бояд гуфт, ки арзиши ҳунарии ашъори навпардозонаи Салим дар он хулоса намешавад, ки масалан ўперомуни даврони кӯдакӣ ва масоили гуногуни он шеър гуфта. Албатта мавзӯи мазкур муҳиму арзишманд аст. Вале қиммати чунин сурудаҳо боз дар он зохир мешавад, ки шоир дар тасвири баёни ҳунарии воқеияти падидаҳои зиндагӣ ба дарки ҳунармандона расидааст ва онҳоро бо забону соҳтори вижает арза намудааст.

Аз сўйи дигар сурудаҳое мисли қитъаи болой танҳо баёни эҳсосу авотифи як кӯдак нестанд, балки баёнгари рӯзгори мардуме мебошанд, ки дар чомеаи факрзада дар даврони муайянни таърихӣ зиндагии сангине доштаанд.

Талаби пул аз падар ба хотири хариди сақич, ки ягона мояи шодиву нишоти кӯдакони як рустои дурафтода аст, чи вокунише дар ниҳоди падар метавонад эҷод кунад? Падаре, ки дасткутоҳиву нодорӣ зери фишорашибарор дода ва шояд таҳияи «пайсаи пучак» низ барояш мушкили бузурге бошад... Вале, бад-он гуна, ки аз пушти матн ҳонда мешавад, падарон бо он бузургворие, ки доштанд, ҳаргиз заъфу дилшикастагӣ нишон надоданд, балки ҳамвора саъю талош намудаанд, то шароити лозимро барои фарзандон ва рушду камоли солими эшон муҳайё созанд.

Баррасии ашъори сапеди Салим пажӯҳандаро ба гӯшаҳои муҳталифи воқеияти рӯзгори мо мекашонад. Рӯзгоре, ки моломоли тазоддҳост. Чашми мушоҳидакори шоир дар умқу сиришти зиддиятҳои мавҷуди ҳастӣ хира мешавад. Гоҳо вучуди як саҳнаи муттазод адибро мутгаҷчиб месозад. Дар ин мушоҳидаву наззорагарист, ки қитъаҳои кутоҳе ба баёни андешаҳои файласуфона дар

домани шеър зода мешаванд. Чунон ки дар шеъри «Баҳона» меҳонем:

Гӯсфандеро, ки бозорӣ карданд...
Огоҳаш маҳв буд...
дар ҳайронӣ.
Фурӯҳтанаш...
баҳонае дар пай дошт...
Бесарбонӣ!
Хариданаш...
баҳонаи дигар дошт...
Қурбонӣ!

Ниёзе, ки аз кунҳу қалби худи чомеаи инсонӣ бармеояд, шинохти робитаву пайванд миёни амалу ҳадаф аст. Заминаи корсозу воқеӣ пайдо намудан барои амре, ки бояд содир шавад, талабу иқтизои зехни инсонист. Гоҳо ин пайванд ҳайратангезу пурсишзо мегардад, ки намунаашро дар қитъаи болоӣ дидем. Вожагони «ҳайронӣ, бесарбонӣ ва қурбонӣ», ки бо ҳам муқаффо шудаанд, ба қитъа истеҳқому инсичоми хос бахшиданд.

Шеъри «Фоғилхабарон» низ ба ҳамин пайванду бастагии миёни мавҷудоту маҳлукот ва олами наботот ишорат дорад. Баъзан одамӣ ба хотири беҳсозии вазъи мавриди назар даст ба коре мезанад, ки таъсири акс дорад. Манзараҳои мунъакис дар шеъри ёдшуда содаву маъмулӣ, баргирифта аз канори воқеияти ҳаёти мост, вале бидуни ихтиёр касро ба андешаву тааммул бармеангезад:

Кӯдакон санг мебозанд!
Гунчишкҳоро,
аз шоҳсор...

меронанд!

Фоғилхабар аз он, ки гелосҳоро мерезанд.
Ва бар хок меологиянд!
Кӯдакон санг мебозанд!
Гунчишкҳоро

аз чавдору гандумзор
меронанд!

Фофилхабар, ки сели малаххоро,
Бар гандумзор роҳ мекушоянд.

Ризо Бароҳанӣ, ки яке аз шоирону мунаққидони адабиёти имрӯзи Эрон аст, дар перомуни шеъри хуб ва асаргузории он ба рӯҳу зеҳнияти мухотибон дидгоҳи арзишманде дорад, ки зикрашро муносиб медонем: «Шеъри хуб аз назари ман шеъре нест, ки фақат моро ба тамошои калимот ва ё ба тамошои истиҳолаи истиории ашё аз тариқи калимот дар андешаву эҳсоси шоир ва ё ҳатто дар рӯҳи шоир барангезад. Шеъри хуб аз назари ман шеърест, ки илова бар барангехтани ҳусни ин тамошоҳо дар ман, дар баробари ман, дар камоле идомаёбанда то бениҳоят биистад, бимонад, нагзарад, балки дар баробари ҷашми даруни ман мисли тасвире доимӣ аз ниҳоди ман, аз даруни ман биистад ва ба ман аз истодан, аз мондан, аз нагзаштани худ ҳабар диҳад, аз ҳар гӯшае, ки бингарамаш ба ман камоли худро арза кунад ва ба ман бигӯяд: -ман он ҷизе ҳастам, ки камоламро дар уфуқи диди ту то онҷо, ки ту метавонӣ бингарӣ» [25, 34].

Ин андешаҳо дар бахши ашъори нави Салими Ҳатлонӣ комилан сидқ мекунанд. Аксари сурудаҳо дар нахустин дидор пеши назари мо қад баланд месозанд ва шукуху манзалат ва зебойиву қашандагиашонро ҳувайдо менамоянд. Махсусан дар барҳурд бо табиат ва аносирӣ бунёдини он Салим шеваву завқи рашкангез дорад. Ба ин қитъаҳои наққошифом таваҷҷӯҳ кунем:

Ситорагон
дар коргоҳи моҳ,
Аз риштаҳои нур
Ва ҷилваҳои зулол,
Дар матои қиргуни шаб,
Зарҳал мебоғанд.

Сафедорон дар нури моҳ тан мешӯянд,
Ва бодҳо гулҳоро мебӯянд!
Ва бар илтифоти ишқ мелофанд!

Ё ин ки:

Сукути сурбии шом,
Вахомати гургу меш аст,
Ки дар фосилаи маргу зист ба ҳам меоянд!
Ва дар ваҳимат мепечанд!
Ва дар уфқи чашмҳои пур аз хун
Бар говори тамошои шафақ,
манзар меороянд!
Ва гург дар шаб мегурезад,
Ва меш дар марг меомезад.

Баргаштҳои зеҳнӣ, тамаркуз рӯйи қонуни ҷовидонии ҳастӣ, идомати зист, дар рӯйи замин аз зумраи мавзӯотест, ки ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи шоир аст. Воқеяти милён сол озмудашудаи ҳастист, ки зиндагӣ ин талошу пайкор аст. Барои зистану боқӣ мондан бояд шевайи зистанро фаро бигирий. Ин қонун мансуби ҳамаи мавҷудоту маҳлуқот аст.

Салим дар ашъори сапеди хеш мекӯшад моро талқин кунад, то аз падидаҳое, ки шоҳиди он ҳастем, сабақ бардорем. Аз ин нигоҳ шеъри «Нақш дар об» намунаи дилчаспест:

Бозии шербачаҳо,
Болои нашъи курраи гӯрхар...
Даридан меомӯзанд!

Яке аз усулҳои маъмули ҳунарии шоир дар ин гуна ашъор дар байти нахуст ва гоҳо дар мисрай якум ишора ба макон, нишонӣ ё амалест, ки сурат мегирад ва зимни баён аз рукни аслии қалом-феъл, ки бунёди ҳар як гузоришро ташкил медиҳад, сарфи назар мешавад. Танҳо дар мисраъҳои баъдӣ ҳадафи аслӣ мавриди ташреҳ қарор

мегирад, ки намунаашро дар шеъри болой метавон муурп намуд:

Ва тамошогоҳест, ки:

охувон,
говмешҳо,
зарофаҳо,
галлаи гӯрхар...

Ҳайрони манзар...

дида медӯзанд!

Ва, шерон,

ҳоло, ки серанд...

ба об меоянд,

То лабони хунолудашонро шӯянд!

Ва чашмони гунаҳкорашонро,

дар ойинаи об бингаранд!

Ва тавбаҳоро ба об афкананд!

Аммо, чи тавбаҳо?

Ҳангоме ки бо сувари хеш,

«нақш дар об» мерӯянд!

Шеъри «Сафедорон» низ дар радифи сурудаҳои хотирнишини Салим аст, ки дар пайкари он риштаҳои ҳазорпайванди ҷараёни ҳастӣ дар мисоли мазҳари рӯзгори як дараҳт бо завқу шӯри хос, бо самимияти шоирона наққошӣ шудааст. Шеър фарогири 41 вожа аст, ки бо иттиҳоду ҳамдӯшии онҳо зухуру камоли як дараҳт ва раванди сабзишу рӯйиш ба маърази тамошо гузошта шудааст:

Сафедорон,
Дар замзамаи бод,
Бо начвои баргҳо,
Шамимро меситоянд!

Ва заъфарониҳоро,

бо барҷош,

Дар рӯнамои обгинавори биркаҳои сабз,

Чун дар булӯри ойинаҳо
Заврақ меороянд!
Ва дар нафҳаи атри шугуфаҳо,
 бадан меороянд!
Ва болотар аз нӯҳ осмон,
Дар синаи офтоб сар месоянд!

Салим дар тавсифи лаҳзаҳои зиста зеҳнияти хоси шоирона дорад. Ҷанбаи тахайюли ашъораши ниҳоят нерӯманд аст. Паёмаш гоҳо дар пероҳани аҷрому аҷсоми воқеӣ дар фазоҳои фаровоқеӣ парвозӣ мешавад ва дар домани шеър ҳарфи дилашро таҳаққуқ мебахшад.

Муоширату мусоҳибат бо об ўро обӣ месозад, меҳмони обу растаниҳои обзӣ, худро ба хонаи садаф мерасонад, то марворид гардаду ба гардани ишқи хостаний биёвезд:

Нак...
 ба андешаи об
Даст мешӯям!
Ва таҳт мегирам,
 ба аъмоки ҳавосам!
Ва дар сабзобҳои сабз мерӯям!
Ва бо обсабзҳо роз мегӯям!

Ва тани моҳиёни лағжоро мепармосам!
Ва дар чилвасори пулакҳо,
Чашмонамро менозам!
Ва дар сози шикасти садафҳо
Марвориди ашкҳоямро мерезам
Ва дар гардани ту меовезам.

Таҳлилу арзёбии оғаридаҳои шоир нишон медиҳад, ки мавзӯъҳои аслие, ки мавриди таваҷҷуҳи ўянд, бештар атрофи зиндагӣ, ҳастӣ ва дунёи пуррамзу рози шеър мечарханд.

Хотиru ёдвораҳои рӯзгорони дуру наздик, печида бо ашёву аносирни муҳити атроф дар қаломи шоир мавҷ мезанад. Гоҳо «анори рамзпистон» зеҳни ӯро маҷзуб месозад ва гоҳо чилваҳои шамъе, ки дар ҳоли сӯхтан аст. Замони дигар фалсафаи вучуди розҳо масири андешаи ӯро бо вучуди худ саршор месозад. Зеҳни ҳаллоқи ӯ барои ҳар як падида, ҳар як шамъ ҳаққи зист қоил мешавад, хилвати буду бош ва ҳузури онҳоро тарсим мекунад. Салим бо ҷамъи онҳо меомезад, вучудашро бо обу ҳамдӯшии онҳо покиза месозад ва «бозрастанро чун бомдод» таҷруба мекунад:

Андӯҳамро...

бар дӯши интизор мегузорам!

Ва дар оташгоҳи дил месӯзам!

Ва эътиборамро офтоб месозам!

Ва бозрастанро меомӯзам,

Чун бомдод,

Ки паҳнонӣ шабро афрӯзам!

Нак...

Дар инзивои ойина мебинам,

Худро...

Ва мешиканам!

То шишавори диламро тарак бандам!

Ва чун девпои руъёй,

Дар тасовири хеш пайвандам!

Бахши «Созҳои шикаста» дар маҷмӯъ яке аз гӯшаҳои сабзтарини осори шоир ба шумор меравад, ки таҳқиқу баррасии густурдаро меҳоҳад. Зикри тамоми ҳасанот, вижагиҳои бадеиву забонӣ, зебошинохтии он дар ин муҳтасар имконпазир нест.

ГИЛОЯХОИ ДАРДАНГЕЗ

«Зилзилаҳо аз гилаҳо» қисми дигаре аз сурудаҳои Салиманд, ки вуруд ба қаламрави онҳо ба роҳатӣ нест. Бахши мазкур низ дар ҳама дафтарҳо ҳузури фаъол дорад. Дар чаҳорҷӯби ин ашъор сахнаҳое малоловаре аз рӯзгори мо тасвир шудаанд. Дар бархурд бо ин бахш зеҳни мо дигар қодир нест ба ҷустуҷӯ аз ҳунару ҳаллоқият, балогату фасоҳати сухан, сабку шевай эҷодгарии шоир, вижагиҳои ниғориши адиб, бипардозад. Зоро дидани мазоҳири номатлуби иҷтимоӣ инсонӣ хоставу ноҳоста инсонро таҳти нуфузу фишор қарор медиҳад. Эҳсосоти ноҳушоянде дар ниҳодаш эҷод месозад. Ниҳояти ғуруб ҳамеша ҳукумати торикист. Пардаҳои сияҳандуди он нурӯ равшаниро аз ҷашми мо пинҳон мегардонанд, фазое ғамангезу андуҳрез эҷод месозанд. Ба ҳар қиммате шуда, меҳоҳанд руҳу равони моро асиру побанд бисозанд ва ба-дин шева аз вуҷуди хеш дарак диханд. Дидани ин манзараҳо ҳуд як дарди бузургест, ки қабл аз ҳама зеҳну андеша, қалби ҳунарманд мардумро нишона мегирад. Дар муқобили ин фазои бадсурату зиштрӯ шоир мардум наметавонад даст рӯйи даст биншинад. Бо нерӯи зеҳну андеша, диди хеш аз маърифату дарки ҳастӣ ба як навъ вокуниш, мубориза оғоз мекунад. Забони панду андарз мегушояд, танзомез сухан мегӯяд, барои ислоҳи вазъи мавҷуд мисолу шавоҳи фаровон меорад.

Шеъри «Маломат», аз дафтари нахустини «Мунтаҳаби ашъор», ки дар қолаби чаҳорпора иншо шуда, як навъ барандозсозӣ, гаштори зеҳни Салими Ҳатлонӣ дар перомуни кутоҳӣ, норасоии андешаву зеҳният, сатҳи дарку дунёбинии ғурӯҳе аз ҳамватанони мост, ки шоир онҳоро дарди бузург, садди мустаҳкаме дар пешрафти камоли миллат мешуморад. Ӯ бар ин назар аст, ки ҳар як ҳамватан қабл аз ҳама дар чи мақтаъе аз

замон қарор доштани миллатро, чойгоҳи онро бишносад.
Дар пайи худшиносиву худсозӣ, камолу пешрафт бошад.

Ҳамеша чунин буда, ки тамаркузи андеша ва шинохти сарчашмаи масири он сабабгори зухури мавзӯъҳои гуногуне мегардад, ки дар қаламрави адабиёт ҷуғрофиёи чудогона доранд, молики обу ҳавои хос, зиндагии мустақиланд. Вуруд ба ҳарами ин мавзӯъҳои нопадидор низ ба содагӣ муюссар намешавад. Агар манзур поёнбахшӣ ба паркандагӣ ва парокандагии онҳост, бояд даст ба домони андеша бурд ва аз ин шумори дурафтода аз ҳам, оmezae соҳт, ҳамоише бо ҳузури онон баргузор намуд ва дар ниҳоят ба гуфтугӯ, розпароканий водорашон намуд.

Муҳит, конуни буду боши мо аз вуҷуди ин пардагиҳои ҳарҷои саршор аст. Давру бари мо мечарханд ва буданро таҷруба меқунанд. Пайванду иртиботест азалий, миёни мову онҳо, маърифати дидану ламс кардани он пайванд ниёзи ҷомеаи адабӣ ва дар ниҳоят иҷтимои инсонист. Шеваҳои шинохту решашиносии ин робитаи муштарак дар ҳар заминае аз фарҳанг ҳунар, осори пажӯҳишуву адабӣ, метавонад навъҳои пуршумор дошта бошад ва бидуни шак қадами нахустин дар ин масир гувоҳ бар он аст, ки поёни роҳ ҳушоянду некдидор аст.

Имрӯзҳо дар атрофи яке аз мавзӯъҳои ҷовидонии умушибашарӣ, ватандорӣ, расму суннати ватанпарварӣ матлабҳои зиёде нашру пахш мегарданд. Авзои туфонҷӯши дунёи имрӯз, даргириҳои рӯзафзуни кишварҳои чудогона, зухури нерӯҳои тозаи ҷангҷӯву ифратӣ, моро водор месозад, ки ба қадри оромишу фазои мусолиматомези кишвар бирасем, Ватан - ин конуни муқаддас, ёдгору мероси ниёғонро хифзу нигаҳдорӣ кунем.

Вале мутаассифона ватандориву ватандӯстӣ чизе нест, ки бо он сари як дастархон нишасту сухбат кард, ё мисли боғча канораш рафту дараhtonашро об гузошт.

Чода нест, ки обаш заду рӯбидаш. Ватандорӣ мафҳумест, ки айният надорад, меҳмони зеҳнияти мост.

Маҳзи хотири ин парваришу нерӯмандсозии ин эҳсоси наҷиб дар чаҳордевори зеҳният мушкили бузургест, ки набояд онро нодида гирифт. Аксар мардум чунин меандешанд, ки бо гуфтани ин ки «мо Ватанро дӯст медорем» масъулият хатм мешавад ва ҳама ватандӯсту ватандор мегарданد. Ба гумони мо ин чумлаи содаи тақрориву қарордодӣ ба андозае заифу нотавон аст, ки ҳурдтарин асаре наметавонад ба зеҳну ҳуши мо бигузорад. Иллати аслии берӯхии он, дуршавӣ ё дақиқтараш қатъи пайвандаш бо заминаҳои вучудӣ, ангезанда, бедорсоз, решоҳои зиндагиофарин аст, ки мудати дарозест идомат дорад.

Имрӯз бояд таъриҳро ҳамеша пешорӯ дошта бошем, аз бозиҳои сардаргумкунадаву вожгунсозаш дарс бигирем. Зеҳни ҳешро ба шинохти амиқу вοкей аз дониши зиндагисози башарӣ пур созем, тасаввуроти бодиро канор бизанем, зиндагии ҳешро худ бисозем ва ин соҳтмон ба ҷуз такя ба бозуи ақлу хиради ҳеш муюссар нест.

Нигоҳи пажӯҳанда ба дунёе, ки аз як сӯ ба болотарин сарзамиҳои фанниву техникӣ расидааст ва аз сӯи дигар мисли дег ба таври рӯзағузун дар ҷӯш аст, бояд амри ҳаррӯзи мо бошад. Агар ҳадаф зистан аст, бояд аз дастовард, аз таровишҳои ақлу хиради башарӣ омӯҳт, шеваи зиндагӣ, дунёи ҳудро дигар кард. Ҳақиҷуморӣ, бечоранолӣ аз ҳешро фаромӯш кард. Ҳудованд дар радифи дигар қавму миллатҳо ба мо имкони вучуд, ҳаққи зист дода. Мо бояд ин ҳақро, ин имконро бишносем. Бо доштаҳо бояд шокир буд, вале ба онҳо бояд афзунӣ, дигаргунӣ, ранги тоза, такомул баҳшид:

Мову ҷувози кухнаи бобоӣ,
Ин аст ифтиҳори ватандорӣ.
Даллолаке ба ҳарфи сиёsat банд,
Зар ҳоҳад аз сиёsatи бозорӣ.

Шукри Худо, ки гову харе дорем,
Варна ба ҳоли хеш чи нодорем.
Тайёра сохт ҳам ҳабашу лулӣ,
Тайёрахору сифлаву беорем...

Барои як вучуд инҳитот замоне оғоз мегардад, ки аъзои он бо дasti худ огоҳона миёни хеш парокандагӣ, ҷудой эҷод месозанд. Ҳар узве конуну хестангоҳашро бартар болотар, гаронбаҳотар аз дигарон медонад. Эҳсоси вобастагӣ побандӣ ниёзи муштарак гум мешавад ва оҳиста-оҳиста ба як дарди муҳлиқ табдил мегардад.

Салим дар вучуди миллати мо чунин дардоро мисли шоирони пешин дар ҳузури рӯзафзуни маҳалбозиву маҳалпарастӣ мебинад. Эҳсосе, ки афзоишу доманааш ҳама рушду тараққӣ, пешрафт, ҳатто амнияти осоишро ба зону медароварад. Чашми меҳру дӯстдорӣ, муҳаббат миёни инсонҳоро кӯр мекунад, ваҳдату ягонагиро мепароканад, дилбастагиро ба дилмурдагӣ мубаддал месозад. Умед, орзуҳоро ба хок менишонад ва рӯзе инсонро ба марзи пушаймонӣ, афсӯсу дареғ мерасонад ва он гоҳ ҷуз оҳи дарегзо...

Ин қавми маҳалгаро, чу шабқӯр равем,
«Рӯ ҷониби нур» гуфта, дар гӯр равем.
Чамъият агар ҳавои ваҳдат дорад,
Бошад маҳале, ки аз маҳал дур равем?

...ва ё:

Ватан! Дарди маҳал дорӣ? Маҳал чист?
Чи ёрони дағал дорӣ, дағал чист?
Чи номардон, ки ин гӯянд: -Мардем!
Туро ин эътибори bemасал чист?

Силсилаи «Зилзилаҳо аз гилаҳо» ҳамзамон фарогири маҷмӯи сурудаҳоест, ки «зилзилаҳои» гӯшиношуниди замони ҷонги шаҳрвандиро ба хотир меоранд. Шоир дар

хилватгахи хеш, дар кӯзай дубайтиҳои дардгир, авзои нохушоянду руҳозори он замонро, ки як гӯшаи таърихи нанговари мост, фурӯ мерезад. Мавзӯъу гуфтторҳои марсуми он рӯзҳо, бозсозии сахнаҳо бо ҳузури «ҳомиёни миллату Ватан», он ҳама синазаниҳо, аз ватандӯстиву миллатпарастӣ, ки дар домани шеъри Салими Хатлонӣ нафас-нафас мезанад, хонандаро ба тааммулу андеша бармеангезад. Ба андешаи шоир бузургтарин хиёнати он рӯзгор аз рӯшной гуфтан ва торикиро оғӯшидан, аз миллат дам задану ҳиллат кардан, аз дӯстӣ забон боз кардану бегонагонро даст бӯсидан буд, ки ҳаробиҳову бадбаҳтиҳо, оворагиву гурбатҳоро муҷиб гашт.

Хилвати андеша Салимро гоҳо пойи андешаҳои Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ мерасонад:

Фигон аз ҳалқ ҳам аз эътибораш,
Ба ғафлат мегузорад рӯзгораш.
Дареғ аз қисмати nocturi миллат,
Ки ҷуз бечоранолӣ нест кораш.

Ватан, аз ҳоли миллат гуфт чанде,
Пайи иқболи миллат гуфт чанде.
Ман аз меҳри ту гуфтам ин, ки гуфтам,
Назар бар моли миллат гуфт чанде.

Гилаҳои гоҳ-гоҳи шоир дар дафтарҳои 5-6 низ ошуфтаву музтариб дар шатти худ ҷористанд. Ба назар чунин мерасад, ки ҷомеаи мо, зеҳнияти миллати мо ба он одат кардааст. Сарзамини одат ҷаҳонест, ки ҳар гӯшааш дому гирифторгоҳест. Ошнойй бо мазоҳири ин дунё инсонро пойбанду гирифтор месозад. Чи душвор аст, ҳамдӯшу ҳамканор будан, зистан бо одат. Одамӣ бе он ки ба банду бости ҷавҳари одат пай барад, чи осон асиру бандай он мегардад. Зимомдориву фармонравӣ нуҳуфта дар ниҳоду сиришти одат аст ва нахустин гоме, ки одат дар қаламрави дидор бо инсон бармедорад, асорати андешаву зеҳни инсон аст.

Ин нерӯи зиштхӯ, ҳамин ки андешаи моро ба даст гирифт, мисли зарпекак печ мезанад. Роҳу равзанаҳои бурунрафти зарфиятҳои нишаста дар ниҳодамонро, бидуни он ки бӯ бибарам, мебандад. Ҳисси панҷгонаи мо аз кор меафтад. Эҳсоси ҳамсоягиву ҳамҷавориро пардапӯш месозад. Забонаи шӯълаи ҳар гуна истеъдоду нубуг, ҳаракату пуёиро дар конуни зиндагиамон ҳомӯш месозад.

Салим дар дафтарҳои баъдӣ низ таъкид мекунад, ки начоти мо аз вартай ҳалоқ, ба нерӯи хираду заковати мо бастагӣ дорад. Агар воқеан ҳам мо дар андешаи шукуфой, сабзишу рӯиш ҳастем, бояд парчамдори ору номус, номбардори номи онҳо бошем:

Бародар начоти ту дар дasti туст,
Биё пойи раҳ бар гузарҳо қашем.
Нашиде қашидан агар орзуст
Чу арганде шерону нарҳо қашем...
Нидоро кунем наъраи Рустаме,
Ки то пунба аз гӯши карҳо қашем.
Биё, бори миллат агар қасди мост,
Ба номусу ори падарҳо қашем.

ШЕФТАГИИ САФАР ДАР САРЗАМИНХОИ ҚАДИМ

Миёни пажӯхишҳои адабии анҷомшуда, дар адабиётшиносии кишварҳои форсигӯ, дар имтиоди беш аз ним қарни охир яке аз мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасии ғазал ва масъалаи идомати ҳастии он будааст. Ғазал аз нахустин айёми зуҳуру шаклпазирӣ то ба имрӯз шабеҳи дигар аносари фарҳангиву адабӣ дар қаламрави бекаронаи шеъри форсии тоҷикӣ масири ноҳамвору пурҳаму печеро паймуда, бо такявар будан ба нерӯву зарфиятҳои бепоёни худ аз ҳаққи мусаллами зисти хеш ҳимоят намудааст.

Ғазал қарнҳои мутамодӣ дар кӯраи зехни шоирони шефтаи он озмуда шуда, обдида шуда, ба камолу боландагӣ даст ёфтааст. Сарнавишти ғазал ҳам дар маҷмӯъ шабоҳатҳои зиёде бо ҳастии мо инсонҳо дорад. Мусофират дар марзҳои нопайдоканори он гоҳо пажӯҳандаро ба рӯзгорони шукуфой, авҷу такомили он мебарад ва гоҳе ба давраҳои шикастаболиву беморзадгии он рӯ ба рӯ месозад.

Ин ҳолат бояд бечунучаро чун як падидай маъмулии ҳақиқати ҳастӣ, қонуни вучуд пазируфта шавад. Биниши фалсафӣ бар ин аст, ки бақои олами ҳастӣ вобастаи муборизаи аҷдод аст. Рӯзгори башарӣ наметавонад танҳо аз хубӣ иборат бошад. Дар шинохту маърифати бадиҳост, ки вучуди хубӣ саршори нерӯву умед ва роҳ барояш равшану ҳамвор мешавад. Мисоле аз Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ нақл мекунем, ҳарчанд аз матлаби мо дур ба назар мерасад: «Шаб агарчи зидди рӯз аст, аммо ёригари ўст ва як кор мекунад. Агар ҳама шаб будӣ, ҳеч коре ҳосил нашудӣ ва барнаёмадӣ. Ва агар ҳамеша рӯз будӣ, ҷашму сару димог хира мондандӣ ва девона шудандию маътал. Пас дар шаб меосоянду меҳуспанд ва ҳамаи оламҳо аз димоғу фикру дасту по ва самъу басар ҷумла қуввате мегиранд ва рӯз он қувватҳоро ҳарҷ мекунанд. Пас ҷумлаи аздод нисбат ба мо зид менамояд,

нисбат ба ҳаким ҳама як кор мекунанду зид нестанд. Дар олам бинамо, ки қадом бад аст, ки дар зимни он некй нест ва қадом некй аст, ки дар зимни он бадй нест».[10, 103].

Миёни ашъори Салими Хатлонӣ ҷойгоҳи вижаеро ғазал ташкил мекунад. Ӯ ба ин жанри қуҳани шеъри форсӣ алоқаву дилбастиагии зиёде дорад. Аслан ғазали имрӯзи мо дар тӯли сад соли охир дучори дигаргуниҳо ва таҳаввулоти ҷашмгире шуда, ки бештар ҷанбаи муҳтавоӣ, забонӣ доранд. Аз нигоҳи соҳторӣ қариб, ки тағиیر накардааст. Гузашта аз ин дар ҷаҳордевори ин жанри қарнҳо шаклгирифтаву ба пухтагӣ расида, сухани тозае гуфтан, ё ба мазмuni наве даст ёфтan кори осоне нест. Расидан ба домани дарунмояи бикр, мазмuni тоза, ба ҳунарманде даст медиҳад, ки дар радифи доштани нубуғу истеъодод, лаҳзае аз ҷустуҷӯ, мутолия дар осори гаронсанги пешиниён фориг намемонанд. Зеҳни ҳар шоири ҳунарманде замоне нерӯи зояндагӣ, оғаринандагӣ пайдо мекунад, ки ба андешаву шеваи биниши пешиниён хешро пурбору мӯчаҳҳаз созад.

Салими Хатлонӣ бо осори гузаштагон, забону сабки онҳо ошнойӣ ва тасаллути комил дорад. Дар қаламрави ғазалиёти ӯ оmezae аз сабкҳои муравваҷу марсуми шеъри форсӣ мисли ироқиву ҳуросониву ҳиндӣ сояфкан аст. Вале ғоҳе эҳсос мешавад, ки беш аз ҳар каси дигаре шефтаи тарзу шеваи Ҳофиз ва хосатан Мавлоно аст.

Салим дар ғазалиёти дафтари нахуст шефтагиву дилбастиагии зиёд ба Бедилу Сойиби Табрезӣ дорад, ки ҳарду аз саршиностарин намояндагони сабки ҳиндианд. Ҷустуҷӯгарӣ, дастёбӣ ба маъниву мазомини тоза ҳадафу мароми доимиву ноистои руҳу равони пайравони сабки ҳиндиист.

Шеваи умумии кор дар сабки ҳиндӣ бар ин устувор аст, ки зимни таҷассуму инъикоси мазмуне ба хотири мӯътақид соҳтани тарафи муқобил андешае сабитсозу таъйидкунанда ва шабехи созу барги андешаи нахустин

меоварад. Дар ғазалҳои дафтари аввал зеҳни шоир маътуфи андешаҳои баланди пандомӯзанд.

Аксар мазомине, ки дар чаҳорҷуби воқеияти рӯзгори башарӣ озмуда шудаву шинохташон зарурист бо шеваҳои ҷаззобе тарсими бозсозӣ мешаванд. Масалан ин ҳақиқат, ки камоли ҳар шайъу мавҷуде вобастаи заҳмату ранҷ аст ва аз роҳи дигаре расидан ба матлуб мӯҷоз нест, дар як ғазали Салим чунин омада:

Дона то май мешавад, бас тоби зиндан мекашад,
Заҳмати ҳар пешаро аз неку бад ҷон мекашад.
Соҳил аз имкони мақдурӣ намехонад ба худ,
Мавҷро шӯридагӣ аз баҳр домон мекашад.

Шоир дар домани ин қабил ғазалҳо талош меварзад дар камолу пешрафту раванди шоистаи ҷомеаи башарӣ, ислоҳи костаҳову кутоҳии ахлоқи одамӣ саҳм бигирад. Дар ғазале бо радифи «омӯз» инсонҳоро дар талошу ҳаракат ҳиммату саъӣ дар боло бурдани сатҳи донишу маърифат бармеангезад. Зоро бидуни омӯзиши идроки воқеияти ногузир наметавон даст ба ҷое бурд. Қарору сукун, беамалий инсонияти инсонро ба заволу нестӣ мебарад:

Нигаҳро сӯйи майдони тамошо шавқи пар омӯз,
Нафаஸро вусъати пайваста аз оҳи ҷигар омӯз.
Ҳаводорони шабнам офтоби рашқ бишқастанд,
Зи ин дарҳамшикастан ҳоли дилро муҳтасар омӯз.
Бадар шав бар саломат аз қабои сарди танҳойӣ,
Видои баҳтро аз ҳолати ашқу назар омӯз.
Наёмӯзанд аз оромӣ фарҳанги таносоӣ,
Риёзатро такопӯ баҳш оҳанги сафар омӯз.

Замони ҳамдидорӣ бо ғазалиёти шоир симои пирмарде гарму сарди рӯзгорро ҷашида, ки бордӯше аз панду ҳикмат ва ҳидоят дорад, аз паси абӯт рӯҳ менамояд ва доштаҳову андӯҳтаҳояшро ҳадаяи мо мекунад.

Шинохтан, арч гузаштан ба замону арзиши зистану будан, дарунмояи аслии аксари эҷодиёти шоир аст.

Умри инсониро оғозу анҷомест. Бояд аз имконоте, ки миёни ин дар нуқтаи азалий барои мо фароҳам шуда, истифода намуд:

Ин умр қатра-қатра нисори чакидан аст,
Оғозро ба нуқта маҷоли расидан аст.
Эй аҳди сарфарозиҳо, кутоҳ шуд нафас,
Бемунтаҳост осмон, вақти хамидан аст.
Соҳибдилон қадам ба тамошо намебаранд,
Меъёри ақли он ҳама ақсои дидан аст...
Аз шоҳсори орзу бедоф мева чин,
Фасли ҷавонӣ рафт, ҳазон оҳи чидан аст.

Ҷойи таъкид аст, ки беш аз ду даҳсола аст, бархурди шоир бо Мавлоно ва осораш фаротару густурдатар аз пайванди як шоир бо шоир аст. Салим солиёни зиёде аз умрро сарфи пажӯҳиш дар ҷаҳони рангину пуррози қаломи ин бузургмарди адаби форсӣ кардааст. Бехуда нест, ки ҳузури вай дар ғазалиёти ўз зиёдтар эҳсос мешавад. Ради пойи Мавлоно маҳсусан дар се дафтари охир ниҳоят маҳсус аст. Шоир ағлаб таҳти таъсири мусикии шеъраш қарор мегирад:

Эй мутирии хушхони ман, сози ту дорад сози ман!
Эй аз ту равшан ҷони ман! Эй ноз андар нози ман!
Чандон макаш аз гӯши ман, ҳин, дида, эй, ҳомӯши ман!
Ҳам тор бар тор, аз наво, овози ту, овози ман!
Дар тоб дорам тоби ту, ҷон медамад мизроби ту!
Оҳ аз даҳони бози ту! Оҳ аз даҳони бози ман!

ё ки:

Эй оғарин! Эй оғарин! Эй марҳабо! Эй ҷони мо!
Эй аз ту равшанбин шудем! Хуш аз ту бар эҳсони мо!
Ту нури нури ҳар назар! Эй, аз ту дилҳо баҳравар!
Эй ишқ! Эй сӯзи вафо! Ту дониву имони мо!

Аз ломакону аз макон, рӯ кардай дар ҳар нишон!
Эй олишон! Эй олишон! Бинмой бар имкони мо!...

ё ки:

Чӣ ранҷ асту хор аст? Чӣ ишқ аст, Худоё!
Ки дил бемадор аст! Чӣ ишқ аст, Худоё!
Гаҳе дил ба тангам, на бар сулҳу ҷангам!
Ҷаҳон тангу тор аст! Чӣ ишқ аст, Худоё!
Зи сӯз аст созам, ки ҷон мегудозам!
Чӣ нурӯ чӣ нор аст? Чӣ ишқ аст, Худоё!

Ба назар чунин менамояд, ки берун рафтани Салим аз сарзамине, ки дар канораш умр сипарӣ шуда ва атру бӯяш сангин дар мағзи ҷон нишаста, ниҳоят душвор аст. Сояҳои равшани дунёи рангини андешаву назаргоҳҳои Мавлонову Сойиб ва Бедилро мо дар ғазалҳои дафтарҳои охирини шоир зиндатару решадор мебинем. Таъсирпазирии шоир аз шоирони ёдшуда ва маҳсусан Мавлоно дар фазоҳои гуногун ва заминаҳои муҳталиф сурат гирифта. Ӯ гоҳе таркиботу мазмунҳои Мавлоноро бозофаринӣ мекунад. Гаштҳое дар таҳтаи шоҳмоти вожагон мезанад, то гоме тозатар бардорад. Чунин шеваи эҷод дар ғазалофаринӣ дар дафтарҳои охирини ашъори адиб маҳсус аст.

Таваҷҷӯҳ ба реҳту ҳамнишинии қалимот, фароҳамсозии соҳтмони хушреҳту хушоянд, бо мақсади дастёбӣ ба лаҳну мусиқии қалом, ки рӯҳро навозиш диҳад ва маънии мавриди назарро бирасонад, сабки ҳамешагии Салим аст.

Бо такрору ҳамҷавор соҳтани вожагону иборот лаҳну мусиқии хостаниву мутантан зода мешавад. Гоҳо ҳамнишинии вожагон ба гунаест, ки барои баҳрагарӣ аз рукни аслии қаломи феъл,- ниёзе намемонад.

Такори вожагони мушобеху калимоти муқаффи ҳатто дар чаҳорҷӯби як байт фазои саропо шӯру завқ ва зебоиро ба зуҳур мерасонанд.

Барои намуна чанд байтеро аз ғазале бо радифи «шаб шуд» нақл мекунем:

Ало моҳ! Ало моҳ! Чи бегоҳ, ки шаб шуд!
Кучой! Кучой! Баро! Оҳ, ки шаб шуд!
Намо рӯй! Намо рӯй, зи он кӯй, зи он кӯй!
Ба мо бин! Ба мо бин, ту худҳоҳ, ки шаб шуд!...
Барафрӯз! Барафрӯз! Назарсӯз! Назарсӯз!
Чу Юсуф, бад-ин ҷоҳ! Бад-ин ҷоҳ, ки шаб шуд!
Гузоре! Гузоре! Шароре! Шароре!
Ба ин роҳ! Ба ин роҳ! Ба ин роҳ, ки шаб шуд!
Бурун ой! Бурун ой! Рух аз парда бикшой!
Аҷаб рӯз! Чи қутоҳ! Чи қутоҳ, ки шаб шуд!

Бар хилофи дафтари панҷум дар ғазалиёти дафтари ҷорум мо нуғузи сабки ҳиндиро бештар мебинем. Дар ҳамин дастаи ғазалиёт аст, ки мо ба андешаҳои амиқу бикри шоир, ки хонандаро ба шинохти гӯшаҳои пинҳони ҳастӣ ҳидоят мекунанд, рӯ ба рӯ мешавем.

Вижагии дигари ин ғазалҳо ҳузури вожагонест, ки ба гумонам барсоҳтаҳои шоиранд. Масалан калимаҳо мисли дӯшинаҳом, ғафлатгумон, рангингувор, бастабетоб, хобнайранг:

Бехабар аз ҳуд расидан ёфтем ғафлатгумон,
Пухтагӣ оғаҳ дихад рӯзе, зи дӯшинҳоми мо...

ё ки:

Навопарвардаи исмат надонад қадри бенангӣ
Бубин аз шарм ранги чеҳраи рангингуворонро...

ё ки:

Ба ҳайрон бастабетоби хаёли хобнайрангем,
Чӣ мардум гарқ шуд аз обдам дар чашми тар моро...

Гоҳо аз пушти сурудаҳои Салим сояи фозилмарде файласуфу сарду гарми рӯзгор чашида, донишандӯзе зуҳур меқунад, ки бардоштҳои хешро аз падидаву руҳдодҳои пурпечу буғранчи ҳастӣ дар колбади абёт мерезад. Ҳар байте як паёмест, ки бар асари озмоишҳои дурударози масири зиндагӣ ба даст омадааст. Истой, таваққуф, ҳастиву мавҷудоташро ба нестӣ мекашонад. Дар ҷунбишу ҳаракат аст, ки пояҳои зиндагӣ нерӯ мегирад, созу рӯзгор ба шурӯ наво дармеояд. Тасвирҳои шоир гоҳо аз матни зиндагии мавҷудоте барсохта шудаанд, ки шеваи рӯзгорашон метавонад ибратомӯз бошад:

Шӯр мебояд, ки дарҳам бишканад ороми мо,
Соқии дилмурда кай дар гардиш орад ҷоми мо?
Иззи паймудан надод аз сарфарозӣ ҳикматам,
Хоксорӣ по ба пастӣ мекашад аз боми мо.
Зарҳри бадномӣ ҷашидан эътибор аз даст дод,
Шуқр тоъатдори имон аст бар инъоми мо.
Дар азоҳонӣ ба иззат бош, гар омодай,
Дасти пирӣ сад гираҳ чин баст дар андоми мо.

ё ки:

Баландовоза аст афсонай дил дар тапиданҳо,
Ҳалок аз хомушӣ ру медиҳад дар орамиданҳо.
Баҳор аз рангу бӯ пероя мебандад чаманҳоро,
Ҳавои нафҳа лаззатҳо физояд бар вазиданҳо.
Губоролӯдаи яъсам, ки ранчи болу пар дорам,
Ҳаводорӣ хаёли хом дорад аз париданҳо.
Чу кирми пила меҳоҳам зи ҳар ҷашме панаҳ ҷустан,
Кафанд мебофам аз оби даҳан бо ин таниданҳо.

Газалиёти шоир дар дафтари саввум бештар ҹанбаи ирфонӣ доранд. Мухотаби Салим дар аксари газалҳо ишқ аст. Забони газалиёт ба андозае ба ҳарфу ҳичои Мавлоно наздик аст, ки ба назар чунин мерасад мо девони Мавлоноро пешорӯ дорем.

Салим дар аксар сурудаҳои ин бахш масти сухану қаломи Мавлоно по аз сар намешиносад. Дар авчи ваҷди биловасфа什 ба мухотибонаш ба нуқтаи оғозин, сарчашмаю мабдаъ будани ишқ таъкид меварзад. Гардандагии ҷархи гардун, идомати вучуд, дурахшиши хуршеду моҳ, ҳамаро мадюни ишқ медонад:

Дар ҳарҷӣ тоб дидӣ, аз ишқ ҷӯ нишонаш!
В-ар изтироб дидӣ, аз ишқ ҷӯ нишонаш!
Гар беасар шунидӣ в-ар муҳтасар шунидӣ,
Ё дар ниқоб дидӣ, аз ишқ ҷӯ нишонаш!
Бингар, ки хуфтанангӣ, дар ақл бедирангӣ!
Дар фачр ҳоб дидӣ, аз ишқ ҷӯ нишонаш!
Аз ҳарҷӣ рафт, боқист! Ин ишқ ранчи соқист!
Бингар! Савоб дидӣ! Аз ишқ ҷӯ нишонаш!...

ё ки:

Эй ҳама олам зи ту! Валвала кун ишқро!
Эй ҳама одам зи ту! Валвала кун ишқро!
Банда ба ёдат расад, аз ту зиёдат расад!
Беш зи ту! Кам зи ту! Валвала кун ишқро!
Чамъи парешон зи ту! Ваҳдати хешон зи ту!
Чумла фароҳам зи ту! Валвала кун ишқро!
Эй назари хушлиқо! Аз ту фаноро бақо!
Шодиву мотам зи ту! Валвала кун ишқро!
Чозиби афлок ту! Чозибаи хок ту!
Ҷазбаи шабнам зи ту! Валвала кун ишқро!
Чамчамаи Ҷам зи ту! Зер зи ту! Бам зи ту!
Замзама шуд зам зи ту! Валвала кун ишқро!

Ба андешаи мо иллати кашандагӣ, дилчаспию ҷаззобияти ғазалиёти Мавлоно ба ҷуз аз сатҳи андешаву дунёшинохтӣ, мусиқии нодири он аст, ки дар пайкари ҳар ҳарфу ҳичо мечӯшад. Ҳамин ҷанбаи мусиқии ғазалиёт аст, ки таваҷҷуҳи шоирро асир кардааст. Равшан аст, ки мусиқии шеър иборат аз ҳамоҳангии савтӣ ва овоиест, ки дар қалом падидор мегардад. Ин мусиқӣ дар шеъри озод ё нимойӣ, шеъри мансур низ мавҷуд аст, ки перомунаш суханҳо зиёд гуфта шудааст. Вале мусиқие, ки хоси шеъри суннатӣ аст, бо баракати вазн, қофија, радиф ва дигар омилҳо ба вучуд меояд. Ҷанбаи мусиқоии ғазалиёти Салим ниҳоят нерӯманд аст. Номбурда маҳсусан аз ҳамовоии ҳичоҳову ҳарфҳои алоҳида баҳраҳои воғир мечӯяд. Барои равшан гардидан ин масъала танҳо як газалро нақл мекунам:

Бош, ки аз бодия бармедиҳад имшаб ҳабарат!
Боди гузар! Боди гузар! Ҳамсафарат! Ҳамсафарат!
Меравӣ дарвешнамо! Қибла туро пешнамо!
Ҳалқ туро хешнамо! Холики Ҳақ! Муфтаҳарат!
Аз қадамат роҳ ба роҳ! Ҳаст кулоҳат ба гувоҳ!
Ҳар нафасат оҳ ба оҳ! Ғайри гумонат! Назарат!
Мири ҷаҳон, ар на тӯй, медиҳад андар ту дуй!
Качнигаро! Сӯи ӯй! Ақл ҳидоятасарат!
Эй ҳама побанди рамақ! Боди раҳат бод сабақ!
Фикрати Ҳақ! Фитрати Ҳақ, болу парат! Болу парат!
Номаи Ҳақ бол туро! Номи Ҳақ иқбол туро!
Эй ба ҷамоли ду ҷаҳон! Ҳарду ҷаҳон бар ҳадарат!

Дар ин газал нахуст ба нақши қофија бояд ишорат намуд. Муқаффо шудани вожагони ҳабарат, ҳамсафарат, муфтаҳарат, назарат, ҳидоятасарат, парат, ҳадарат бо сари ҳуд як навъ оҳанги қадамбардориро мерасонанд. Қофиҳои дохиливу канорӣ дар абёти дигар мисли дарвешнамо, хушнамо, роҳ, гувоҳ, тӯй, рӯй, рамақ, сабақ, бол, ҷамол ва гайра ҷанбаи мусиқоии қофији аслиро

нерӯмантар месозанд. Ҳамовои ҳарфи «ш» дар калимаҳои «дарвеш, хеш, пеш» низ дар мусиқоофаринии ғазал нақши бориз доранд. Ба ҷуз он чи, ки зикр шуд, такрори ибораҳо низ мисли «боди гузар-боди гузар», «оҳ ба оҳ», «фикрати Ҳак! фикрати Ҳақ!» дар камоли мусиқӣ хеле сахиманд. Дар бархе аз ғазалҳо дилчаспиву ҷаззобӣ аз нахустин ҷоиза мегардад. Бо зикри як ғазали дигар ин баҳшро ба поён мерасонем:

Гирифтор! Гирифтор, чу ман нест дар ин кӯ!
Харидор! Харидор, чу ман нест дар ин кӯ!
Нисор аст ба роҳаш, чу ҷон ёфт гувоҳаш!
Бад-ин ор! Бад-ин ор, чу ман нест дар ин кӯ!
Чу ӯ ҳаст, фидоям! Фигон гаштnidоям!
Чунин ёр! Чунин ёр, чу ман нест дар ин кӯ!
Чи сармаст фитодам! Диле ҳаст, ки додам!
Чу бемор! Чу бемор, чу ман нест дар ин кӯ!
Чи аҳдест! Чи аҳдест! Зи афкор ба ҷаҳдест!
Ба зинҳор! Ба зинҳор, чу ман нест дар ин кӯ!
Зи ин ҷом! Зи ин май! Биафзой пайёпай!
Ки ночор! Ки ночор, чу ман нест дар ин кӯ!

Радиф, кофияҳои аслӣ, дохиливу канорӣ, такрорҳо бо ҷамъи ҳам заминаи мусиқоии онро фароҳам месозанд. Махсусан нақши қофияҳои канориву дохилий, иртиботи вожагони гирифтор, нисор, ор, бемор, зинҳор дар пайкари ғазал ва соҳтори он бағоят арзишманданд.

Мавзӯи қобили мулоҳиза дар коргоҳи эҷодии шоир дилбастагии ӯ ба маснавист. Бешубҳа аз шоирони мусоири тоҷик касе, ки бо ҷиддият бо риояти низому иқтизои фанни маснавӣ соҳта, Салими Ҳатлонӣ мебошад. Албатта намояндагони насли бузургтар дар заминаи маснависарӣ таҷрибаҳое доштанд, вале шеваи кори онҳо мутафовит буд. Тафовути нахустин канор гузоштани бархе аз қавоиди марсум дар шеваи ниғориш буд. Тафовути баъдӣ дар содагии баён ва забоне ҷиҳат

гирифта чониби авом. Чанбаи дигаре, ки маснавиҳои мусирро аз қадим чудо мекард мавзӯй ва дарунмояхое буд, ки бештар ҳадафи иҷтимоӣ-таблиғотӣ дошт.

Шояд Муъмин Қаноат охирин намояндаи насли пешин аст, ки дар сароидани маснавӣ маҳсусан маснавиҳои ҳаммосӣ ба комёбииҳои ҷашнгире даст ёфт. Дар бархе аз маснавиҳояш бо истифодай авзоии муҳталиф ба таҷрибаҳои нав даст зад. Вале бар хилофи насли пешин Салим талош меварзад аз ҷаҳорчӯбии таъиншуда дар ҳалқи маснавӣ по фаротар нагузорад. Бехуда нест, ки маснавиҳои номбурда «Хокистари ҳубоб», «Шамими бодаву бод», «Эй ба сират!!! Не ба сурат!!!», «Чилваи Зот, бингар аз миръот», «Рози ў, дар бениёзӣ ҷӯ!», «Аз ҳидоят то бидоят...» ҳамагӣ дар вазни «Маснавии маънавӣ»-и Мавлоно (баҳри рамали мусаддаси маҳзуф ё мақсур) суруда шудаанд. Шояд ручуи шоир ба ин жанри пирсол барои гурӯҳе аз мусирон қобили пазириш набошад ва ин иқдоми ўро «бод дар каф гирифтан» талаққӣ кунанд. Вале тааммуку ғавр дар маснавиҳо нишон медиҳад, ки майдони маснавӣ барои баёни андешаҳои имрӯзин то чи андоза муносибу созгор будааст. Инсон ва тарбияти ў, қашфи зебой дар ниҳоди ў аз ҳадафу дағдағаҳои ҳар ҳунармандест. Ҳудованд аз миёни ҳама оғаридаҳояш танҳо ба инсон хираду огоҳӣ дод, сурати ўро ҳамчун санаде гӯё бар дигар оғаридағонаш арза дошт, дар ниҳоди муҳаққари ў ҷаҳонеро ҷойгузин соҳт.

Дар анбони ин ҷаҳони бузург имконоти бепоёне нуҳуфтааст, ки идроку эҳсосу тамошои он дигар вобастаи ҳуди инсон аст.

Маърифати манзараҳои он, дидани зебоиҳову ҳуснаш, пай бурдан ба моҳияти вучудаш, тадриҷан инсонро ҳодиву роҳбар, инсонро инсон мекунад. Мисли як ҷароғи ҳудсӯз торикиҳои хонаи рӯзгорашро равшан месозад, ҷашми хобидаи зехну ҳушашро боз мекунад, то

моҳияти вучудии хешро нодида нагираад. Ба зохиру ботини хеш бингарад.

Сарриштаи он рисолатеро, ки танҳо бар ў voguzor шудааст, дарёбад ва он рисолати андаке нест. Дар конуни ҳастӣ миёни тамоми мавҷудот мазҳару ҷонишини Ҳудо будан, ҳудогуна зистану андеша кардан ва дар масири мустақими он бе ҳеч гуна инхирофу бадандешагӣ бо номи Ӯ некӯ гом бардоштан, ҳаққу манзалати маҳлукоти перомунро шинохтан. Муҳим аз ҳама дар ин саҳни пуртакопӯ гафлат накардан дар дарку шинохти замони будан, замоне, ки ҳама оғозҳоро бетаваққуф, ноаён пинҳон-пинҳон ба поён мебараад.

«Эй ба сират!!! Не ба сурат!!!» яке аз тӯлонитарин маснавиҳои шоир аст, ки дар дафтари савум омадааст. Тавре ки дар баҳши «Оғоз» худи шоир менависад: «маснавии «Эй ба сират!!! Не ба сурат!!!» назм дар боби таълим бар ҳулқи одам аст...»

Дар ин маснавӣ перомуни сад мавзӯъ, ки ба сирату сурат, ҳулқу атвор ва дар маҷмӯъ дар масири камолу боландагии ахлоқи инсон созгоранд, ибрози назар менамояд. Андешаҳои хешро бо нақли шавоҳиди тамсилгунае, ки бархе баргирифта аз матни рӯзгори имрӯзанд мудалал месозад. Үнвони ҳар баҳше аз маснавӣ як мавзӯи комил ва гӯё ҳулюса шудаанд. Танҳо шоир зери үнвон ба тафсиру ташрехи густурдаи он мепардозад. Масалан дар достони «Нест аз ин ишқ бар ҳочат гувоҳ» чунин сатрҳоро меҳонем, ки дар ситоиши ишқ омадаанд:

Фарқ мегардад ҷаҳон дар хуни ишқ,
Мешавад маҷнуни дил мафтуни ишқ.
Медамад дар шоҳ хуни сабзи ишқ,
Медамад озода хун дар набзи ишқ...

Дар достони «Мекашад кас эҳтиёчи нафсро» шоир андешаи дил набастан ба алоиқи инҷаҳонӣ ва нафснигаҳдориро талқин мекунад. Боз гузоштани дари

нафс, тамаъчӯй, барои инсон оқибатҳои нохушоянде дорад:

Пас вучуди мо, ки обу оташ аст,
Хоки мо бар дasti боди саркаш аст.
Ин вучуд ангезаҳо дорад, палид,
Чун зи ин гуфтан намеояд ба дид.
Дар баҳои лутфу эъҷоб ин касиф,
Доғ-доғ ояд ба домони назиф.
Нест дар ин парда ҷуз оҳанги ғайб,
Ранг меафзояд аз найранги райб.
Метанад бетоби ҳол аз неку бад,
Варна одам нест дар сурат чу дад.

Ҷустуҷӯ дар вучуди моҳияти инсон, рисолати ў дар пахнаи ҳастӣ, шинохти ҷаҳони бекарони ў, нуқоти заъфу нерӯманди рӯзгораш, расидан ба умку қунҳи диди вай аз дунёву мазоҳири он, аз зумраи масоиле мебошанд, ки ба ғунаи шоиста, амиқу густурда дар маснавиҳои шоир бозтобу арзёбӣ шудаанд ва мусаллам аст таҳқиқу тадқиқи чудогонаро тақозо мекунанд.

Ногуфтаҳо дар перомуни шеъри Салим, ҳунари шоирий, ҷанбаҳои зебошиноҳтӣ, сувару асбоби ашъораш зиёданд ва ҷаҳорҷӯби ин таҳлили қӯтоҳ барои шарҳу баён имконпазир нест. Матлабро бо порае аз шеъри зебои «Бигӯ, тарона бимонад!..» ба поён мерасонем:

... Қасам ба покии боли қабутарони сафед,
Қасам ба шеъри умед,
Агар тарона бимонад,
Ману ту мемонем,
Ману ту меҳонем...

Бигӯ, тарона бимонад!..

ПОЁНИ НОПАДИДОР

Гуфтгоре, ки атрофи сурудаҳои Салими Хатлонӣ дар домани рӯзномаи донишгоҳӣ - «Ба қуллаҳои дониш» оғоз шуда буд, дар ин муҳтасар бо баёни ҷанбаҳои умумии соҳторӣ, барҷастагиҳои муҳтавоӣ, маънӣ ва бархе вижагиҳои ҳунарӣ ба поён расид. Зикр шуд, ки адаби мо даҳай ҳаштодуми асри гузашта ҳамдӯшу ҳаммаром бо гурӯҳе аз адабони тозабину тозагӯ гом ба паҳнаи адабиёти мусоир ворид гардид. Ӯ ва ҳамқаламонаш рисолати бузурги шоир будану шоирона зистанро ба дӯш доштанд ва мебоист ҷунбишу бедории адабиеро, ки даҳай шастуми қарни пешин ҷомеаи фарҳангии онрӯзиро фаро гирифта буд, нерӯву тавону камол мебахшиданд, маънавияту рӯҳонияти шоирро ҳамгому ҳамқалами замон мекарданд. Намояндагони ин насл ба дарки ин воқеяни ногузир расида буданд, ки дар асри ҳозир танҳо бо адабиёти пешин, тафоҳур кардану нозидан аз доштаҳо, дар маҳдудаи миллӣ наметавон рушду боландагии қобили мулоҳиза пайдо намуд.

Ошной бо адабиёти ҷаҳон, осори шоирону нависандагони дигар қавму миллатҳо, тарҷумаи адабиёти бадей барои камолу пешрафт ниёзи мубрами рӯз буд.

Ногуфта намонад, ки даҳаҳои поёни қарни XX давроне буд, ки таҳаввули ҷашмгире дар синаи дунё сурат мегирифт ва ҷаҳон бо тамоми абъодаш ҷеҳра иваз мекард.

Ин ҳама тағириу дигаргунӣ наметавонист дар майдони адабиёт беасар бошад. Ҳусусияти муҳими он давра боз дар он зоҳир мегардад, ки иртиботу ҳамкориҳои муштарақааш миёни ҳалқҳо ва аҳлу адаби милали дунё густаришу фазои матлуб қасб менамуд.

Шинохту дастрасии мардум бо оғаридаҳои зеҳну хиради дигар мардум вусъату домана мегирифт.

Назари пӯёву диди чӯяндаи шоирона эшонро ба ин натича мерасонид, ки ҷаҳонро метавон аз даричаҳои дигар дид ё ба қавли **Фурӯғи Фарруҳзод**:

Метавон ҳамчун арӯсакҳои кӯкӣ,
Бо ду ҷашми шишайӣ дунёи худро дид...

Талошу кӯшандагӣ, азму нияти устувори онон барои расидан ба қаламрави адабиёти асиљ оқибат борвар шуд. Мо соҳиби адабиёти дигаргунае гаштем, ки моро аз эҳсоси яъсолуди дастхолӣ будан пеши мардуми ҷаҳон раҳо соҳт.

Шебу фарози масири паймудаи ин насл дар мисоли ашъори Салими Ҳатлонӣ дар ин китоб нақду баррасӣ шуда, vale мо муддии комилияту нақди фарогири ашъори шоир неstem. Ҳамзамон бояд иқрор кард, ки дар рисола парешоннигарии мавзӯъҳои мавриди таҳқиқ эҳсос мешавад. Махсусан ҷаззобтарин ҷанбаи корномаи шоир, ки аносири забонӣ аст ва ҳаллоқиятҳои шигифтангези ҳунари шоир низ маҳз дар манзари он ба ҳузур расида, ба таври шоиста таҳлилу арзёбӣ нашудааст.

Аз сўйи дигар шоир дар авчи камолу боландагист ва роҳе бо поёни нопадидор пешорӯ дорад. Дар паймоиши ин роҳи некоянд орзуи мо барои Салим ҳамроҳии ҳамешагӣ бо ҷанд феъли тоҷикист: дидан, хандидан, рафтан ва оғаридан.

ФЕХРИСТИ АДАБИЁТ

Сарчашмаҳо

1. Хатлонӣ Салим. Мунтахаби ашъор. Ч. 1. Душанбе: «Эҷод». - 2005.- С.792.
2. Хатлонӣ Салим. Мунтахаби ашъор. Ч. 2. Душанбе: «Ҳумо». - 2007.- С.476.
3. Хатлонӣ Салим. Мунтахаби ашъор. Ч. 3. Душанбе: «Истеъдод». - 2010.-С. 674.
4. Хатлонӣ Салим. Мунтахаби ашъор. Ч. 4. Душанбе: «Истеъдод». - 2013.- С. 476.
5. Хатлонӣ Салим. Мунтахаби ашъор. Ч. 5. Душанбе: «Истеъдод». - 2015.- С. 552.
6. Хатлонӣ Салим. Мунтахаби ашъор. Ч. 6. Душанбе: «Истеъдод». - 2016.- С. 250.

Адабиёти илмӣ

7. Беҳдорванд Армуғон. Ин рӯзҳо, ки мегузарад. - Техрон, 1388.
8. Бурсов Б.И. Судъба Пушкина. Л:, Сов. писатель. 1989, С. 586
9. Вафоӣ Аббосалӣ. Сафар дар ойина. Техрон, 1387. саҳ. 211 -С. 471
10. Гузидай «Фиҳи мо фиҳ». Мақолоти Мавлоно Ҷалолуддини Балҳӣ, Душанбе, 2007.
11. Зараконӣ. Ҷашмандози шеъри муосири Эрон. Нашри Солис. Техрон, 1386. С.739.
12. Зарринқӯб Абдулҳусайн. Шеъри бедурӯғ, шеъри бениқоб. Техрон, 1987. С.338.
13. Зарринқуб Абдулҳусайн. Аз гузаштаҳои адабии Эрон. Техрон, 1375. С. 588.
14. Кадканӣ Муҳаммадризо Шафей. Сувари хаёл дар шеъри форсӣ. Интишороти «Нигоҳ». Техрон, 1383.
15. Кадканӣ Муҳаммадризо Шафей. Мусиқии шеър. Чопи савум. Интишороти «Нигоҳ» 1370.

16. Лангрудӣ Шамс. Таърихи таҳлилии шеъри нави форсӣ. Ҷилди аввал, -Техрон, 1377.
17. Маҷаллаи «Паёми навин» 1343, №6, 7, 8
18. Маҷаллаи «Садои Шарқ». 1968, №10.
19. Пурномдориён Тақӣ. Ҳонаам абрист. Интишороти Суруш. Техрон, 1377.
20. Равшантар аз хомушӣ. Баргузидаи шеъри имрӯзи Эрон. Техрон, 1378.
21. Раҳмонов Ш. Сухане чанд аз лирикаи форсии тоҷикӣ. -Душанбе, 1999.
22. Сортер Ж.П. Адабиёт чист? Техрон, 1388, С. 312.
23. Тимофеев Л. Слово о стихе. М.; 1987.
24. Фулодванд. Аз ҷеҳраҳои шеъри мусир. Техрон, 1387 саҳ. 61. С. 374.
25. Шеър раҳойӣ аст. Интишороти «Қақнус», Техрон, 1378 саҳ. 19-486с.
26. Ҳакимов А. Дар қаламрави сухан. - Душанбе: Ирфон, 1982.
27. Ҳакимов А. Шеър ва замон. -Душанбе: Ирфон, 1978.
28. Ҳасан Ҳусайнӣ. Бедил, Сипеҳрӣ ва сабки ҳиндӣ. Техрон, 1378
29. Юшиҷ Нимо. Арзиши эҳсосот. Техрон, 1345. С. 402.
30. Юшиҷ Нимо. Ҳарфҳои ҳамсоя. Техрон, 1972. С. 160.
31. Ҷаннатӣ Атоӣ Абулқосим. Нимо Юшиҷ, зиндагӣ ва осори ў. Техрон, 1335.

БАРГУЗИДАИ АШЬОР

СУБҲИ ТИРАМОҲ

Чу зоги шаб ба уфуқҳои сабз доман чид,
Сабо дар обгунаи амвоч дасти бозӣ дошт.
Ба завқи шишагари субҳидам ҳамедидам,
Зи чашми шед ба оина дилнавозӣ дошт.

Ниёзи оғиятам дар нигоҳи яъсолуд,
Ба зардномии як заъфарон бадал мешуд.
Ба рӯи барги суман қатра-қатраи шабнам,
Сари нафас-нафаси тафси рӯз ҳал мешуд.

Насими ишвагар аз одати ҳазон мекард,
Ба барг-барги ҳазонрезаҳо гулафшонӣ.
Зи ҳар ҳазонзада нилӯфаре ба покии об,
Кушода парда зи асрори ҳикмати Монӣ.

Маро саъодати ин субҳ ёдгор набуд,
Ки дар садоқати худ доштам парешонӣ.
Ки умри хеш бадал кардаам ба ин соъат,
Чу боди субҳ ба афсонаҳои сарсонӣ.

На аз башорати як оҳи субҳгоҳии баҳт,
Ки бо назокати ин сина созгор набуд.
На дар таровати борони сабзгунаи фасл,
Ки пурҷавона буду зодаи баҳор набуд.

Ҳама ба соҳати худ бекарор медиdam,
Ҳама башорати дил бебарор медиdam.
Ба гози ҳасрави озода тирамоҳи Ватан,
Ду пои баста маро дар баҳор медиdam.

ШАБ МЕШИКАСТ

Шаб мешикаст дар паси мӯи сиёҳи ту,
Дар синаат нишаст дами абри охи ту.
Бар хотироти тираи ман чун зулоли нур,
Мерехт аз даричаи ин шаб нигоҳи ту.

Мезод хар нигоҳи ту асрори ишқро,
Медод заҳри бехудӣ бемори ишқро.
Аз куштаҳои ишқи ту бисёр дидаам,
Аммо надидаам чу ту ғамҳори ишқро.

Аз пушти ҳар нигоҳи ту як ҷӯя ашк буд,
Чун ояти ҳамидаи инсоф дар сучуд.
Бар тоъати ту, оҳи ман, ин мӯя рашк буд,
Чун соъати расидани ин лоф бар вучуд.

Ту маҳзани саъодати бар ҳоли бенаво,
Аз дурии ту замзамаи бехудам раво.
Бе ишқ сӯзи хуфта ба хокистари танам,
Бо ёди ишқ медиҳадам ин назар ҳаво.

Ту роз, рози маҳрамӣ, ҳоло нагуфтай,
Ту соз, сози ҳамдамӣ, дар ёд хуфтай.
Ту ноз, нози гавҳарӣ, пур аз назофатӣ,
Оваҳ, зи оби дидаам берун нуҳуфтай.

Ҳар шоҳи сабзи миҷаат пур аз назора буд,
Чашмат шикасти нози садафро ду пора буд.
Дар шоҳкори миҷаат, бар ёдгори ишқ,
Ҳар қатра ашк, шабнами рашки ситора буд.

БОДО...

Бикшод, чун даричаи шаб, пилкҳои ту,
Бар номи шаб сапедаи нурӯ зиё дамид.
Бодо, ки бо расидани ин согари сафо,
Сози умеди ташналабон оварад навид.

Дар чашми ту саъодати як чашма об, об.
Дар лаъли ту башорати як ҷуръаи гулоб.
Дар ҳусни ту зарофати фирӯзаи хубоб.
Аз ишқи ту ҷаҳони дили ошиқон ҳароб.

Чун ояти баҳор ҳабибу муқаддасӣ,
Чун барги гул назифу нағисӣ, нағисай.
Чун гояти шамим, чу бӯи шукуфай.
Ҳарфи ҳушӣ, ҳадиси накӯй, ҳадисай.

Фарёди ман на сангি гарони маломат аст,
Бар шишаи назокати нози сукuti ту.
Гарди малол аз нағасу оҳи ман мабод,
Як ҳат ба номуродии рашки ҳутути ту.

Ин ҷо, дар он сапедадамони нигоҳи ту,
Ашки туро фароғати роҳи фирор буд.
Оғаҳ нагашт қалби ману дидай қасон,
Дар ин фурӯғи сода чӣ доге ба бор буд.

Дар пои он дарича, ки барқи нигоҳи ту,
Чун мурғи бомдод раҳо шуд зи доми шаб.
Ҳар миҷа дар қаламрави ин марз мегирист,
Ағсонаи фирори нигоҳи туаш ба лаб.

АТАШ

Шабе дар гармсӯзи синаи ту,
Аташ бар ҳоли ман зӯрафгани дошт.
Сарфарози нафас, тухми ҳавасро,
Ба хоки синаам бедард мекошт.

Нафас бар тоъати мижгони нармат,
Чунон пецидамат бар одати худ.
Насими сабз дар барги алафҳо,
Чунин дорад бақои тоъати худ.

Нафасҳои маро сози тапидан,
Нафасҳои ту дардолӯда мерехт,
Ки то дарё расидан, соҳили ту,
Ба раҳ хоки танамро гард мебехт.

Ду соҳил мефушурдӣ бар тани ман,
Хузӯри чонгудози тангноят.
Ки бояд гарқ будан ташнагонро,
Раҳонад завқ ҷони мубталоят.

Сафои обии ҷашми туро бурд,
Ҳавои орзуи ҳастаи ман.
Дигар дар обии ҷашми ту обам.
Дареги ҳасрати бишкастаи ман.

Аташ коме, ки-аш, андохтам ман,
Фурӯ мерафт сар дар синаи об.
Дар ин ҳангома гавҳар зод аз ман...
Гуҳар дар қалби дарё меравад хоб.

АФСУНИ ҲОЛ

Мурги сапеда зод чу анвор аз булӯр,
Бо пайкари тилоии гарқоби офтоб.
Бо болҳои сабзи намолӯда дар уфук,
Бо дидагони таршуда дар нуқрагуни хоб.

Аз шеваи мутантани милоди бомдод,
Афсонай висол буд, афсуни ҳол буд.
Аммо дурӯғи бебадали духтари сабо,
Дар гӯши ман ба бовари ин гуна фол буд.

Аз лобаҳои табзадаву содаи насим,
Мерехт вожа-вожа ба номи ҳароси шаб.
Маҳтоб, дар қаламрви шаҳри ситораҳо,
Раҳ нима дошт, шеваи дарвешияш ба лаб.

Танҳоии маро ҳаваси ошно набуд,
Ёди туам баҳонаи ин ифтихор буд.
Бар одати латифтар аз субҳи тирамоҳ,
Ҷони маро надомати рӯзи баҳор буд.

Имшаб сукунати маҳу маскунии маро,
Дар ин диёри ғурбату ғамҳо касе шунид.
Бегонатар ба ҳоли ману моҳтоб буд,
Дасте, ки аз даричаи фардо ситора чид.

Эй, охи хуфта дар ҳарами синаи Салим,
Сар каш, ки то маломати дидор як дам аст.
Маҳтобро нуҳуфттану хуршедро тулӯъ...
Айши мудоми васлу ҷудоӣ мукаррам аст.

ЧАШМИ ОЛАМТОБИ ШАБХОЯМ

Дар кучо дорад сабо имшаб,
Бо сари зулфат сари бозӣ?
Гарданат шохи баланди баҳт,
Баҳт ёри дастандозе.

Мӯҳраи ҷодӯи аврангӣ,
Ҷой дорӣ дар даҳони мор.
Ёри соҳибдавлате бояд,
Бо ту бошад чанд давлатёр.

Оҳ, мебояд нигаҳбоне,
Дар ҳавои нола нозатро.
Чун мани шабгард кай донад,
Роздони завқ розатро?

Дар хати афсона овардам,
Нолаи шаббони сагҳоро.
Суфтаам дар соҳати рӯъё,
Устухони хушки фардоро.

Чашми оламтоби шабҳоям,
Мебарам раҳ дар шаби мӯят.
Бӯсаҳоро медиҳам хиргах,
Дар ҳами шабранги гесӯят.

Бодҳоро даст мегирам,
То бигирам даст мӯятро.
Бодҳоро оҳ месозам,
То бибӯям атри бӯятро.

ДЕҲАИ ХОКСОРИ МАН

Деҳаи хоксори хокии ман,
Лойи деворҳоят аз ин хок!
Зеби дасти кулолии қисмат,
Ҳамчун хоки ман аз ту омад пок!

Кӯзавори туро чудо созанд,
Ки гуворо бувад чу бар майи ноб!
Чоми ту лаззати дигар дорад,
Ба гувори гулобу обу шароб!

Ҳар сафоли ту ёдгор ояд,
Аз ҳишоми ҳазор қалъаву коҳ.
Сангилохи ту кони мармару лаъл,
Домани кӯху дашти ту фарроҳ.

Ҳар шигат баста бар заранг камар,
Даври ҳар хонаат сипар дорӣ.
Рӯи ҳам шоҳи хораку гулхор,
Хотаат давр-давр сарҳорӣ.

Лонаи коҳбости гунчишкон,
Зери порисаат қатор-қатор.
Тухм овардаанду чӯча диҳанд,
Гар амон мебаранд аз дами мор.

Қаҳғил, аз хоки ту ба андова,
Устувор аст бому деворат.
Пушти дарвозаат чу гул тобад,
Чашмбанд аз рафидаи хорат.

Як сафили кулӯҳдеворат,
Ба камолаш чапар чу дарвоза.
Зери чиптораи ту, модари ман,
Гандум аз гела мекунад тоза.

Деҳаи хоксори хокии ман,
Мекунам ёд ҷашмасоратро!
Шабу шаббодаҳои нармвазат,
Нафаси атри навбаҳоратро!

Дар ҷаҳон гаштamu намедонам,
Лаззатero ба лаззати нонат!
Боги садбаргҳои сурху сафед,
Чамани булбулони нолонат!

Дар сари ҷашмаи ту ҷамъ ояд,
Селаи духтарони симинбар!
Рози ҳудро ба об мегӯянд,
Карда дар об ҳусни ҳудро тар!

Дидаҳо ҳамҷу об ҷавлонгар,
Ҷилваборанду шухӯ пурофсун.
Ҳар кӣ бинад, адойтири нигоҳ,
Дилаке мебарад, зи қисмат ҳун.

Деҳаи хоксори хокии ман,
Монда меҳри ту ёдгории ман.
Гарди хоки ту дар сари мижгон,
Медиҳад ёди найсавории ман.

Мебарад пои ман ба қӯчаи ту,
Мекашад зарби сангворатро.
Ҷон барад ишқи ман зи хори ту,
Мекашам то зи пой хоратро!

Сирри хоки туро надонад кас,
Нуқраву лаълу симу зар дорад.
Ишваи духтарони қадраси ту,
Лаззати шир дар шакар дорад.

Лабаки боми ту чу Боми чаҳон,
Бас баланду зи дидаш дур аст.
Лек овози ман баланд кашад,
Ки ба овози мардумат чӯр аст.

Ҳамчу бобои Қурбон, аз лаби бом,
Бачаи хешро кунад ово:
-Ҳасан-э! Ҳо, Ҳасан! Ҳасан!
-Ҳо! Ҳо!
-Дар чӣ гӯрӣ? -Күчой? -Ҳа, баъло!

Аз сари кӯҳи ту садо кардам,
Ки садо бар садо баланд барам.
Аз лаби боми ту «фалак» гуфтам,
Ки фалакро ба сози худ сипарам.

Падарам дастёй меомӯҳт,
То шавам ёвари факиру сагир.
Подабони тамоми деха будам,
Мани фармонбари падар, гапгир!

Ҳама дар дехи мо баимон буд.
Соҳиби хону хонаву нон буд.
Дар ҳама хона, тоқҳои китоб,
Тоқи боло барои Қуръон буд.

Гар ба рӯзе ҳама намедиданд,
Шаб ба як хонааш Ҳудоӣ буд.
То савобаш расад ба хонаву хон,
Ояташ васли ин чудоӣ буд.

Об мерехтам ба дасти ҳама,
Кори ман, кори обдастон буд.
Рамазонаш ба шоми ифтораш,
Ба савоби худопарастон буд.

Дар дили мардуми худочӯяш,
Дода ҷазби Ҳудо зи меҳробаш!
Аз ҷудоӣ ба васл меояд,
Дар ҳудоиву дар қурутобаш!

Санг афгандаам ниҳону аён,
То фитад ғӯрае зи шоҳи баланд,
Санги гардон маро ба сар омад,
Ки чунин дошт завқи ҳурдан фанд.

Деҳаи хоксори хокии ман,
Ҳар гаҳе сӯи ту зи раҳ оям,
Гар ҷаҳон гаштamu ҷаҳон дидам,
Боз акси ту дар нигаҳ оям.

Ҳайратъэҷобиву дилороӣ,
Чилваи ҷаш масорат афсунгар.
Лек дар ҷашми ман ба ғам дороӣ,
Лавҳаи гардпӯши гӯри падар.

Оби ду дилаам шавад ҷороӣ,
Рӯ дихам ашки сӯгворашро.
Остин тар, ба ашк, тоза кунам,
Санги фарсадаи мазорашро.

ДЕҲАИ МАН

Шаббода вазону фасли гандумдарав аст,
«Ман доф» ба доди марди хирманкӯбат.
Бар дона чудо, ба қаҳ чудо, оҳ кашам,
Меронаму говорона бар каф, чӯбат.

Маҳтобшабони гармселолуда,
Пуштора ба хирмани ту қаҳ мебурдам.
Аз арш, ба рашки Каҳкашонаш медод,
Ман «оҳи фалак» гуфтаву раҳ мебурдам.

Ҳар дарза, ки бастабандӣ буд дар пуштам,
Ҳар банд зи баста дар ду китфам овехт!
Дар ин раҳи Каҳкашони ту, дехай ман,
Аз дарзай пуштораи ман қаҳ мерехт!

Эй дехай ман, ки Каҳкашони ту баланд,
Аз кӯчаи Каҳкашони гардун будӣ.
Бал, сурати ту будӣ дар он ойина,
Бар дидани чашми ман ба афсун будӣ!

Бо селаи кафтари сафедат ба ҳаво,
Дар ҳам зада ғози хасрават мегузарад.
Бар дидани гози хасрават ёд ояд,
Чун докай модари маро бод барад,

Бо тоқиву каф басе зи обат хурдам,
Аз чашмаи ту, ки софу бас ширин буд.
Як қатраи об аз қадӯят хурдан,
Беҳ з-оби ҳазор кӯзай заррин буд.

Ҳамсояи мо, ки туркпайвандаш буд,
Бар тоҷикии мо назари фандаш буд.
Ҳатто, ки барои оби даҳ ҷашма равон,
То як нарасад, ба ҷӯи мо бандаш буд.

Ёд аст маро ҳавои кӯху тали ту,
Аз ёла ба ёлаат пур аз шебу фароз.
Эй дехаи ман, хаёли пайвастани ту,
Сӯи ту кашад маро зи ин роҳи дароз.

Эй дехаи дури дури дур аз чашмам,
Дар ёди маниву дар дили ман ҷой!
Аз кӯчаи ту қадам-қадам мегузарам,
Побанди хаёли ту дар ин танҳой!

ҚАЗО

Аз хеш рамидаам, ки дар худ бандам.
Дар чашми замон ба ҳар қадам менигарам.
Дидам, ки надошт ҷуз ҳамин як фандам,
Ҳастӣ дигару хулӯз дигар, ман дигарам.

Дар пасту баланди зиндагӣ по хӯрдам,
Афтодаму хестам, ки худ сохтаам.
Сарсаҳтии ман надошт хушбахтии ман,
Дар бозии сарнавишт бас бохтаам!

Ёдовари санги бачаи ҳамсоя,
Як умр маро ба сар кафе боқӣ буд!
Аз ин кафу аз балои бар сар буда,
Ҳам ҳомиву айблӯши ман тоқӣ буд!

Чандон хеланд, то ҳамир моя шавад,
То дар кафи қадбону расад, мум гардад.
Чандон шата хурдаам, ки таълим барам,
То пасту баланди умр маълум гардад.

Чун тифлии хеш гиряму гирям чанд,
То дида ба оби ҷашм равшан созам.
То боз ба қасди қисмати номардам,
Дар гӯши фалак расо кунам овозам.

Аз дasti қазо, баҳти балобарсари ман,
Бозичаи дasti қисмати кӯрам буд.
Аз бенамакии дasti худ нолидам,
Айбам ҳати пешонаи бас шӯрам буд!

Аз дasti қазо, ки қозии баҳтам буд,
Бо баҳти бади ман аз ҷафо меварзид.
Аз сүлфаи ман, чун саги сӯзанхурда,
Ҳар мӯй чудо дар баданам меларзид.

Боре, ки ба лонаи кабутар бурдам,
Дастам, ки ду чӯчаи кабутар гирам.
Дидам, ду нигоҳи мор дорад сӯям,
Аз марг гувоҳ дода бар тақдирам.

Ман донаму чашму захри афгандаи мор,
Бо гурбай мо, ки бар сараш мезад чанг.
Кафтар ба лаби бом тамошо мекард,
Ошуфта ба ҳоли гурбаву мори ба чанг!

Ногах, ки ба чанги гурба дандонаш зад,
Бечораи гурба аз қазо менолид.
Бар ҷон заду неши захрафшонаш зад,
Гӯй, захраш ба ҷони ман меполид.

З-он рӯз, ки заҳри мор аз ҳам шорид,
Дидам, ки чу заҳр меравад мори хазон.
Гӯи, ки ба ҷони ман хазидан дорад,
Чун чанги маро, чу ҷангали гурба газон.

Гуфтам, ки ба сӯи мор санг андозам,
Оварду қазо зи санг пинҳонаш кард.
Ин мор, ки зинда монд аз санги бало,
Меъмори қазо балои сад ҷонаш кард.

Ҳоло ману сарнавишт, дар гири бало,
Як равзана бар хати раҳо мечӯям.
Чун морғазида аз расан метарсам,
Мезораму мегудозаму мемӯям.

Чун морғазида мегурезам зи қазо!
Чун заҳрмазида мегурезам зи қазо!
То санги қазо надод бар сар адабам,
Чун мор, хазида, мегурезам зи қазо!

ХОНАЕ, КИ...

Хонае, ки ману ту танҳоем,
Қадри як роздори дил танг аст.
Эътибори ману ту чун ошиқ,
Дар таҷаллои ишқ беранг аст.

Шаб намое, ки дорад аз рӯъё,
Мекунад бал чу ишқ ғофилгир.
Дар фусунхонаи ду ҷашмат хоб,
Мардуме, бандай ту, ғофилмир.

Ғусса дорам, ки фош мегӯӣ,
Бар намехоҳам аз дил озорат.
Дар намои қаландарӣ оям,
Ки барам бӯсае зи руҳсорат.

Ёдгори бараҳнаи ишқ аст,
Тани урёни ту, бараҳнаи ту.
Дар ман осори ишқ афзояд,
МОҳи ман, мӯъчиби гунаҳ най ту.

Дар назаргоҳи орзуи висол,
Дарки оғӯш кард сад чу манат.
Оҳ! Аҷзи муҳаббатат ин аст!
Тарки оғӯши ман накард танат.

Ошное чу ман намеёбӣ,
Гарчи бегонаам барои ту!
Ту ҳамин ҷонғизо ба ҳусн басӣ,
Марди ин хонаам барои ту!

ТИРАМОХ АСТ

Офтоб аз мадори уфқ гузашт,
Заъфарон оламе ба ҳайронӣ.
Тирамоҳ асту бод менолад,
Дар бари ёлаҳо ба сарсонӣ.

Шохҳо монда бесамар, урён,
Боғҳоро зи баргу гул ёд аст.
Ин чаман хушксорро монад,
Дар гузаргоҳи тавсани бод аст.

Абрҳо пушти қуллаҳои баланд,
Нест дар гул таровати борон.
Чашмаҳои баҳор хушкида,
Дар ҳами пуштҳои кӯҳистон.

Дар кафи шоҳсор метобад,
Лонаҳои зи мургакон холӣ.
Рахти роҳи сафар гарон омад,
Бори ҳаҷр аст ин, ки менолӣ.

Чашмаҳо соғу чашмҳо рӯшан,
Хок оғардагори рӯъё буд.
Зиндагӣ манзари тамошо буд,
Орзӯ дар баҳори рӯъё буд.

ШАБ

Дар ин рұъё,
Ба ҳаққи власин инсон,
Каломи «Сұраи ихлос»-и одамро,
Ба лаб гардон.
Ки меояд зи пушти пардаи пиндор,
Ҳавои пои шабгардон.

Аз ин рұъё чӣ мерӯяд?
Шуниданҳо...
на диданҳо...
Тапиданҳо...
на дар сози дамиданҳо.

Зи пушти пардаи пиндор меояд,
Сияхрӯе пайи омоли нобарҷо.
Сияхрӯро намебинанд аз шабҳо,
Ки шаб бар одати дуздон сияҳкур аст.
Сияхрӯ, балки мағрур аст.

Сияхрӯён,
биёмезанд, то бар одати шабҳо,
Найёвезданд бар овози ҳақғӯи Шабовез...

Сияхрӯён...
Намесозанд бо парҳез.

МОХ

Ох...
Имшаб,
Моҳ бар лаб,
сози ҳастӣ дошт.

Ишқ,
дар дил,
Нози мастиӣ дошт...

Моҳро бо ман набудӣ не адое.
Оҳро дар ман набудӣ не садое...

Моҳ,
фарёди хурӯсонро,
Дар ҳавои фитна бозӣ кард.

Ох...
Ин фарёд,
Ишқи нозолудаамро,
Дилнавозӣ кард.

ЯК ҚАТРА ОБИ САРД

Маргаш фаро расид.

Шояд...

Зеро, ки виласин талаби марги родмард,

Ояд,

Бо виласин сухани дард.

Маргаш фаро расид.

Оре...

Зеро, ки виласин сухани мард,

Боре чашидан буд,

Аз чашмаи зулоли диёраш,

Як қатра оби сард.

Маргаш фаро расид,

Шояд ба хоб дид...

Дар чашмаҳои чашми худ

Як қатра об дид.

В-аз виласин нафас,

Бишкуфт ин ҳавас...

Як қатра оби сард...

Баҳри ҳалоки дард.

ЧАЗБУ ЧАЗО

Холо, ки зиндагист,
Чазбу чазо саъодати саршор аст,
Зеро, ҳалок ҳалқакаши дор аст!

То чазб рах ба сўи чазо гирад,
Ин зиндагӣ зи марг сазо гирад!

То ҳарфи зиндагӣ ба фасоҳат буд,
Ин фанди шаҳдвор,
Дар қоби бенамояи пиндор,
Бо зарнавишти исми дурӯғи ишқ,
Чун сарнавишти зарди фуруғи ишқ,
Дар вожаҳои сарди насим,
Дар ҷунбуҷӯши барги сафедорон,
Дар такнамои рӯиши хурshed,
Дар хобвори ҳаргӯши бедор,
Дар фитнаҳои ёри шикор,
Мешавад такрор!

ЧАЛЛОД

Рахм, боре накунад тар,
Чашми хунборашро!
Даст гирад ба камар,
То кашад бар,
Теги хунхорашро!

Оҳ!
Оҳ!
Ин чаллод!
Сари ин барра, ки маргашро,
Дида дар чилваи ин тег, ба сад ранг,
Мекунад корашро!

Нак, бад-ин фосила чист?
Рахмро ҳосил нест!
Чуз, ки
Хуни ин барраи қурбонӣ,
Теги қотилро...
Хони хунхореро...
Бе мудоро,
Медиҳад оро!

ҒАФЛАТ

Дар саропардаи боғ,
Навҳа мекард ба доғ!
Ишқро менолид,
Булбул аз ашқ фурӯзанда чароғ!
Ба тамошо ҳама сар меболид,
Зоғ!...
Чанд мебурд фароғ!

Боғбон,
Ки дар ин фосила ғафлат дошт,
Вақтро бо ғами булбул,
Ва ба болидани зоғ,
Фасл мекард!
Ва сар аз фосилаҳо,
Бар намедошт!
Ва сар аз оҳ,
Ба фурӯрезии ҳар барг,
Заъфарон мекошт!

Боғбонро,
Ки ба як нолай булбул,
Ба сар омад оҳаш,
Хабари гул шудан аз ғунча мапурс!
Ки ба ғафлат овард,
Тирамоҳаш!

ТАСВИР

Абрҳоро нест борон!
Хушкоронро,
Хаст борон доми як тазвир!
Нак, мани пир,
Бо умеди сабзхат будан,
Сурати пойизии худро,
Бо баҳоре мекунам тасвир!

Дар миёни барфу боронам!
Дар тамузи гармсери як биёбон!
Дида бар хуршеду по дар хок,
Орзуро мекашам аз коҳ то кӯҳ!
Чашмам аз ин моваро,
Мекашад як фаслро анбӯҳ,
Аз хати фосила, то андӯҳ!

Дидане дорад тамошо,
Як фирор аз оҳи маҳзунам,
Тоб мебахшам саборо!
То ба ранги дида урён бингарам,
Каҳраборо!

ОРИЯТ

Бȳи гулро,
Ба чӣ ҳавос, ки бояст шамид?
Марги гулро,
Ба чӣ ҷашме, ки бояст дид?
Ва ҳамӯширо,
Зи чӣ ово, ки тавонист шунид?
Ва шамимеву насимеро,
Чӣ машоме бояд,
Ба узубат, ки мазид?
Ва ба боде бӯид?

Чанд бо зиндагӣ мебояд сохт!
Ориятро, ки абад нест,
Орият бояд зист!
Ки ҳанӯз,
Марг анҷоми амонат нест!
Ва қиёмат боқист!

Зиндагӣ бо марг,
Оқибат дорад!
Сари оҳе!
Ба гувоҳе,
Ки ҳисобе гирад:
Зи хатое!
Зи атое!

ШАМЬ

Манзур дидан аст,
То шамъ,
Чун мебарад ба ҳочати ин чамъ!?

Ман мӯчибам, ки расми тамошоро,
Аз равза-равза ҳодиса, бар дидан,
Огох додаам, ба гувоҳам!
Дар инзивои ранҷ,
Бе чилвае...
ба тоби нигоҳам!

Як барг сози айшаму сӯзам!
Дар тафти шӯъла ҳар пари оҳамро,
То пар кашад ба тоъати боло,
Ҳоло,
Сӯзе ба ҳоли ранҷ биомӯзам!

З-ин сӯзбор,
Аз шӯълае ба шӯъла, ба сар тоҷ мебарам!
Ман, ишкро,
зи чон,
То даргахи ҳаловати чонон,
Аз пила-пилла пой ба меъроҷ мебарам!

МУСОФИР

Мусофирам, ки хона надорам!
Ва хону ёр надорам,
Ки биншинем!
Ва кадўи обамро паҳлӯ бигзорам!
Ва обу нони ғурбатро ба ҳам бинем!

Ман аз надомати танҳой,
Бо худ роз мегўям!
Ва дар дуъое мемўям!
Ва ҳамдиле мечўям!

Аммо, ба ҷуз қабутарон, кас нест!
Як ҳамнафас нест!

Инак,
Қафам, ки бар дуъо боз аст,
Боз мегирам!
Ва бо дуъои ҷони қабутарҳо,
Соз мегирам!
Ва дар қафам дона мемонам!
То қабутаронро боз ҳонам,
Бар қафи бозам!
Чунон ки бар сари ҳонам!

ТАЪБИР

Чашмасорони дехаро хоб мебинам!
Чй хушгуворанд,
 ки мешоранд!
Ва ташнакомиамро мефоранд!

Кӯдакиам...
Хобамро таъбир мекушояд!
Дар як дасташ тиккаи нон!
Мегазаду меҳояд!..
Ва бо дasti дигар...
 остин меорояд!
Ва биниашро месояд!..

Ва саге ба думболаш меояд!

БАХОНА

Гӯсфандеро, ки бозорӣ карданд...
Огоҳаш маҳв буд... дар ҳайронӣ!
Фурӯҳтанаш... баҳонае дар пай дошт...
Бесарбонӣ!
Хариданаш... баҳонаи дигар дошт...
Курбонӣ!

MEXP

Шоҳаҳои дастонамро,
 меёзам!
Ва қад афрозам!
То сарамро бо силаҳои меҳр бинвозам!
Ва дар анвори меҳр бигдозам!

ҲИДОЯТ

Вақте, ки аз канорам фосила мечустī,
Як фасл баргрези хазон буд!
Як фасл ашкрезии ҳичрон!
Як фасл хашми боди вазон буд!

Аммо, ки орзу ба ҳидоят буд,
Оғозро, ба гояти ҳаргиз!
То боз ёбамат,
Гуфтам:
-«Худо ҳофиз»!

НҰШБОД!

Шароби дүшинро...
Говори нұшинро...
Ба өзі тайшуда меҳоҳам!
Ва ба ҳоли чанд тан бепир...

мекоҳам!
Ашки шұру талх мерезам!
Ва бо баҳори орзухо сабз мегардам,
Дар оҳам!

ХАТО

Дар гургмеши рўъёҳо ва ангорхо...
Ҳақиқатро,
 бо ноҳақӣ...
 омехтем!
Ва аз хоксориҳо,
 дар бузургиҳо...

бигрехтем!

Бар ҳоли хеш...
 туркӣ кардем!
Ки на гармем!
 На сардем!

ПАНД

Раҳоиро...
 аз тӯтиёни Ҳинҷ бояд омӯҳт!
Ки гирифтории қафасҳоро,
 ба бидоят гирифтаанд!
Ва панди тӯтиёни қафасҳои «Маснавии маънавӣ»-ро,
Бар «ниҳоят»-и ҳидоят гирифтаанд!

ФАФЛАТ

Навои ишқ...
Бенавоиро фош мегүяд!..

Дар хоби булбулон!
Дар гумномии бегувоҳи ашқ ва шабнам!
Ва безабонии насим,
Ки гафлатро мемӯяд!
Ва ройиҳаро дар нофаҳо мебӯяд!

РЎЬЁ

Устураҳоро... бо авсофи рўъёй мегирам!
Имрўзро... ба сароҳати дерин мебинам!

Ва, то дар фардо бигзарам,
Дар имрўз мемирам!

ТАЙЁРА

Мепарад тайёра то авчи бурудат,
Як назар боло ба боло!
Балки болотар зи қоби абрхо!

Дар кавири осмони сарду сокит,
Абрхо,
Барфҳои қуллаҳои сарбаафлоканд.
Аз сафедӣ,
абри мӯи чумла пирон...
Балки ҳамчун орзуи чумла пирон,
Бартар аз поканд.

Балки ин тайёра мемонад уқоберо,
Ин, ки мечӯяд шикорашро,
Бо ду боли ҳамлагири боз...
Дар мадори тирпарваз...

Нест аз нақше чу бар сайдаш гувоҳ,
Не зи мурғе...
Не зи рӯбоҳ...
Мегиревад!
Мекашад оҳ!
Мебарад роҳ!

ТУ...

Ту аз диёри гарибӣ...

Дар он диёр,
Ба чуз гиёҳи ишқ нарӯяд...
Ба чуз гувоҳи ишқ нагӯяд...
Ва раҳнаварди азизаш,
Ба чуз зи роҳи ишқ напӯяд...
Ва офтоби фироқаш,
Ба чуз зулоли зарандуд напошад,
Ба муштоқаш...
Ва рӯзгори васл намояд,
Ки аз каронаи ҳаҷр,
Фигор боз ояд!

Ту аз табори ҳабибӣ...

Зи он табор,
Ки аз эътибор сар дорад.
Ва эътибори ту аз офтоб меояд...
Ва эътибори ту нур аст...
Ё шояд...
Ки зарра-зарра намои ту тоби зар дорад!
Нисори номи ту ишқ аст,
Ки ишқ нома зи хуноби сад ҷигар дорад!

ЧОИ ГУРЕЗ НЕСТ!

Чои гурез нест!
Инак қафас баҳонаи озодист!
Пой гурез обиласор аст!
Ё...

Балки...

орзуи раҳо...
мурғаки гирифтор аст!

Сар мезанад ба панчара беист!
Деворҳои панчара аз оҳ,
Доранд ин гувоҳ:
-Яъне, раҳоӣ фикрати хом аст!
-Яъне, ки оҳи дилшуда ноком аст!

То ҳаст...

орзуи раҳоӣ...
Аз интизор менигарад чашмаш,
Бар соҳате, ки манзари дидан нест!
Пушти қафас варои раҳоист,
Аммо, раҳо, баҳонаи раҳпоист!

Инак сало...

раҳо...
қафасе дар банд...
Ин аст панди фочия аз фанд!..

Эй, мунтаҳои роҳи раҳоӣ!
Маҳрӯсаи қафас ба намо танг аст!
Ин мургро ба сӯи ту оҳанг аст!
Яъне, ки орзуи бақо ин аст!
Дар ишқ орзуи лиқо ин аст!

То аз лиқо ҳавои бақо дорад,
Ин мурғ пушти панчара меҳонад!..
Ин мурғ пушти ҳанчара меҳонад!..

БАҲОНА

Зи бод мечӯям,
Ки раҳгузори даманро гузор бинмояд!
Чу ин қаландари гумкардароҳ меояд...
Шояд...

Кулоҳ бигзорад,
Ва қисса бар далолати ушшоқ орояд.

Ба бод мегӯям:
-Маро бубар,
Ба пои ҳиммату тоқат!
Ба раҳгузори садоқат!
Ки чор бурчи фалакро намоя дар он чост!
Ва сози ишқ дар он манзари фано шевост!
Ва пои ишқ зи он ҷода мешавад пӯё!
Каломи ишқ зи он ҷода мерсад гӯё!

Чу бод мемӯям,
баҳонаро...
Ба ҳаққи он,
ки саранҷоми ҳаҷр дидор аст!
Насиби ҳасрати ноком ком хоҳад буд!
Ва ашк темор аст!
Ва рашк инкор аст!
Вале ба оқибат ин дорад...
Баҳона пиндор аст!

ЗИ ДУРДАСТИ ФАРОСҮ

Зи дурдасти фаросү,
Зи чорсүй садоқат,
Ба эътино гуфтӣ:
-Ҳавои хонаро бояст тоза кард аз бод!
Ва пардаҳоро,
Ба пешвози офтоб, канор бояд бурд!
Ва утоқи тиракӯҷакро,
Ба рӯшаноӣ супурд!..

Бигӯ!

Азизи дилам!
Чигуна хоҳам кард?!
Ҳавои хона ҳанӯз...
Атри дилҷӯи ту...
Насими мӯи ту...
Шамими бӯи ту дорад!
Ва равшан аст ҳанӯз,
Ки ёди рӯи ту дорад!

Хар нафас то шишаи ҳасрат мучалло мекунад,
Занг дар ойина чои аиш пайдо мекунад.

Мӯчиби ҳастӣ адам овард баҳри эътимод,
Омадан бо шеваи рафтан мудоро мекунад.

Шамъ, дар сӯзе, ки дорад санг мебандад зи ашк,
Об то дар хок шуд, таҳмири аъзо мекунад.

Шӯъла сӯзад, то тамошо во қунад бар ашки шамъ,
Ашк, дар по, такя бар девор бино мекунад.

Ҳочати парвонаро ин ранҷ медорад раво,
Сӯзи чон қурбони созу барги ово мекунад.

Дар ҳамӯшӣ метапад, то маргро гирад ҳамӯш,
Эътибори ишқ дар ин роз ифшо мекунад.

Надомат аст зи ин баҳс, то ману моро,
Хичолат об занад ҷехраи таманноро.

Ҷӣ дошт иззати рафтани зи водии ҳайрат,
Ки дил фаро равад ар, банд мекашад поро?

Нидо зи авҷ ба ваҷд аст қалби содикро,
Ба ҷазб мекашад аз паст то ба болоро.

Мақому мазҳари меъроҷ дар Муҳаммад чӯ,
Ки боли Ҷабраил аз раҳ қашад Масехоро.

Ба бод рафтани ҷон, эътибори Ҷонон аст,
Ки шайд банд нашуд роҳи ҷони шайдоро.

Фишори бод ба сар мебарад амонатро,
Шикасти шиша гарон реҳт мавчи саҳборо.

То, фироқ, аз алами ишқ ҳамоғӯшам шуд,
Ҳиммати дасти чафо, ҳалқакаши гӯшам шуд!

Тоб овард маро тафти таболӯди нафас,
Хичлат ибратбари таълимгари хушам шуд!

Согари айши фалак бехуду маҳзунам кард,
Захри бедод чашидан, ҳаваси нӯшам шуд!

Бодҳо дар гузари бодияҳо мавҷзанон,
Оташ афрӯҳт аташ, ёдраси дӯшам шуд!

Ҷамъ орастаму танҳоии ман гуфт видоъ,
Фалак, азрақ ба азо ёфт, кафанпӯшам шуд!

Шамъ, дидам, ки ба парвона чӣ омӯҳт зи ишқ,
Сӯхтан хок шуду сӯз фаромӯшам шуд.

Дар ҳавас овард, то ин ҳалқ паймон карданаш,
Ишқ кай донад, чи дорад сахви эҳсон карданаш?

Бартар аз ҳангомаҳои булҳавас дорад ҷунун,
Чун ба сар овард, бемаънист пинҳон карданаш!

Ғояти девонагон бар ҳукми девон нагзарад,
Васлро ҳикмат физояд Ҳақ, ба ҳичрон карданаш!

Обрӯ бар исмат истисност, бӯ дар нофа аст,
Пардаи бикрат дарад, дарбех натвон карданаш!

Чамъ овардан гаронй дошт дар гарду губор,
Бод кай донад ба чуз шавқи парешон карданаш?

То муросо ёфт аз теги табассум захмбанд,
Лаб ба лаб овардан аз ҳам бурд хандон карданаш!

Чон фидо кардан ба ъори ин тамошо додааст!
Чанд моро чоннисори ин тамошо додааст!

Тинати Мансур хуш дорад, ки дар дори фано,
Дар бақопарвардагон дори тамошо додааст!

Сангҳо, аз дастҳо бар занги дил афгандан аст,
Сӯи ин ойина бозори тамошо додааст!

Чашм дар иқболи ёрони фалак дидан чӣ дод?
Дар ано, факр аз хумори ин тамошо додааст!

Дар «Аналҳақ» нест ғайри дидан худбин ба Ҳақ,
Завқи дил моро ба кори ин тамошо додааст!

Чуз ҳаволат чист ёрони сафарро сӯи рах?
Водии ҳайрат говори ин тамошо додааст!

Маломат мерасад бар заъфи чашми ҳарзабин моро!
Надорад фарқ дидан дар баҳои куфру дин моро!

Ҳавасҳо фитнаоро мешаванд аз зарнигори ишқ,
Адои нози ширин мекунад қалби матин моро!

Кунун иқбол ҳайрон аст бар ҳоле, ки механдам,
Хаёли гиря дорад ин ҳаво бар сар яқин моро!

Ҳаё бепарда шуд, то бехаёй хичлати дил шуд,
Арак овард кирдори надоматофарин моро!

Ба урёнӣ кашад ҳирси тамошо ҳусни пинҳонро,
Чунон аз шод будан мекашад раҳ дар ҳазин моро!

Ҷарас як парда боло дошт бар даъват, ки ворафтан,
Ба ҷазби авҷ сар мебоҳт сӯи ин танин моро!

УМАР САФАР

БИГҰ, ТАРОНА БИМОНАД!..

(Нақде бар сурудаҳои САЛИМИ ХАТЛОНӢ)

Муҳаррири масъул: **МУҲАРРАМ ҚОДИРӢ**

Муҳаррири техникӣ: ????????????

Тарроҳ: ????????????

Ба матбаа ??.2016 супорида шуд. Ба чопаш ??.2016
имзо шуд.

Коғази оғсетӣ. Чопи оғсетӣ. Хуруфи адабӣ. Андозаи
60x841/16. Ҷузъи

чопии шартӣ 33,75. Адади нашр ---- нусха. Супориши
№ --???.

